

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН

Ба ҳуқуқи дастнавис

**ТДУ: 809.155.0+802.0
ТБК: 81.2 (2 ТОҶ) 81.2 Анг.
П-26**

АЛАМУРАДОВА РОБИЯ АЛАНАЗАРОВНА

**ТАҲЛИЛИ ЛИНГВИСТИИ МАЙДОНИ ЛУҒАВИВУ СЕМАНТИКИИ
«ТААЧЧУБ/SURPRISE» ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

ДИССЕРТАЦИЯ

борои дарёфти дараҷаи илмии доктор PhD аз рӯи ихтисоси
6Д021300 – Забоншиносӣ (6Д021302 – Забоншиносии муқоисавӣ–таърихӣ,
қиёсӣ ва муқоисавӣ)

Роҳбари илмӣ:
номзади илмҳои филологӣ, дотсент
Насруддинов Сироҷиддин
Моҳадшарифович

ДУШАНБЕ – 2025

МУНДАРИЧА

НОМГҮИ ИХТИСОРАХО.....	4
МУҚАДДИМА.....	5
БОБИ I. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ МУҶОИСАВИИ КАЛИМАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ТААЧЧУБ/SURPRISE» ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ.....	13-49
1.1. Баррасии рушди забоншиносии точик	13
1.2. Масъалаи чойгоҳи калима дар забоншиносии кишварҳои хориҷӣ.....	22
1.3. Мафҳуми «тааҷҷуб/surprise», ҳамчун ҳиссиёт ва эҳсосот дар забоншиносӣ.....	32
1.4. Нақши оҳанги калима ҳамчун унсури муҳимми тааҷҷуб дар забон.....	39
Хулосаи боби якум.....	46
БОБИ II. ТАСВИРИ ТАҲЛИЛИ МАҶНОИВУ СОХТОРИИ КАЛИМАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ТААЧЧУБ/SURPRISE» ҲАМЧУН НАМУДИ ЭҲСОСОТ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ..	50-102
2.1 Тахлили лексикию-маҷноии калимаи «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои точикӣ ва англисӣ.....	50
2.2 Таснифоти семантикий синонимҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар эҷоди фразеологихо дар забонҳои точикӣ ва англисӣ.....	61
2.3 Мавқеи калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар эҷоди фразеологихо дар забонҳои точикӣ ва англисӣ.....	82
2.4 Хусусиятҳои корбурди вожаҳои ифодагари «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои точикӣ ва англисӣ	94
Хулосаи боби дуюм	100
БОБИ III. ТАҲЛИЛИ СОХТОРИИ КАЛИМАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ ТААЧЧУБ/SURPRISE ҲАМЧУН ЭҲСОСОТ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ.....	103-148

3.1 Созмонёбии калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо ёрии аффиксатсия.....	103
3.2 Истифода гардидани зарфҳо бо пасванди – ly дар забони англисӣ дар ифодаи дигар калимаҳои эҳсосӣ.....	112
3.3 Ифодаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот бо нидо дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ	117
3.4 Ифодаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот бо хиссаҳо дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ	135
Хулосаи боби сеюм.....	144
ХУЛОСА.....	148
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲКИҚОТ.....	151
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	152
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....	171

НОМГҮИ ИХТИСОРАХО

1. анг. –англисӣ
2. ф. – ғайра
3. КОА – Комиссияи олии атестатсионӣ
4. ГЛС – гурӯҳҳои лексикӣ–семантикий
5. ГМ – гурӯҳҳои мавзӯй
6. ПС – парадигмаҳои семантикий
7. ВХ – воҳидҳои фразеологӣ

МУҚАДДИМА

Чандин даҳсолаҳост, ки забоншиносони дохилу хориҷи кишвар ба таҳқиқоти муқоисавии забонҳо машғуланд. Маҳз забоншиносии муқоисавӣ замина фароҳам овард, ки забонҳои гуногуни дунё омӯхта шуда, вижагиҳои умумӣ ва фарқкунандай онҳо муайян гарданд.

Дар диссертатсия хусусиятҳои ҳавзаи лугавию маъни калимаҳои ифодакунандаи «**таачҷуб/surprise**»—ро ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасӣ намуда, умумият ва тафовути онҳо таъйин гаштааст.

Мусаллам аст, ки таҳқиқи муқоисавии умумият ва тафовути ин ду забон арзиши баланди илмӣ дошта, дар натиҷаи муқоиса хусусиятҳои монандӣ ва нобаробарии соҳторӣ, маънӣ ва наҳвии онҳо ошкор мегардад.

Забоншиносон М.Н. Қосимова [2003], М. Муҳаммадиев [1997], Ш. Рустамов [1981], ва дигарон чунин андеша доранд, ки омӯзиши муқоисавии забонҳо заминай зарурии муносибати бошууронаи омӯзиши забони хориҷӣ буда, роҳи бартараф намудани тафовутҳои нутқи модариро нишон дода, яке аз воситаҳои беҳтарини омӯзиши босуръати забони хориҷӣ ба шумор меравад.

Аз ин рӯ, коркарди асосҳои муқоисавии омӯзиши забони хориҷӣ дар робита бо забони модарӣ дар ҳама зинаҳои забон оид ба омӯзиши вожагону овозшиносӣ масъалаи мубрам ва саривактӣ мебошад.

Дар бештари корҳои илмии солҳои охир омӯзиши амиқи масъалаи ҳавзаи маънӣ ва лугавӣ дар забонҳои гуногунсоҳтор мушоҳида гардида, таҳқиқи онҳо аз рӯйи усули таҳлили ҷузъии калимаҳо, усулҳои анъанавии забоншиносӣ, усулҳои соҳториу маънӣ ва вазифавиу маънӣ, ки воқеъияти натиҷаҳои бадастомадаро таъмин менамоянд, ҷашмрас аст.

Дар забоншиносии муосир доир ба таҳқиқи калимасозии ҳиссаҳои гуногуни нутқ корҳои назаррас анҷом ёфта, ба масъалаи таъсири мутақобилаи луғавӣ—маъноии гурӯҳи калимаҳо дар доираи ҳиссаҳои мустақилмаънои нутқ равшанӣ андохта шудааст.

Омӯзиши расоили илмию таҳқиқотӣ, таҳлили адабиёти илмӣ—назариявӣ имкон медиҳад, то ба хулосае оем, ки назарияи калимасозӣ ва тасвири муқоисавии калимасозӣ дар ҳолати рушду такмилёбӣ қарор доранд.

Омӯзишу таҳқиқи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, чи аз нигоҳи назария ва чи аз лиҳози амалия дар рушду нумуи соҳаи грамматикиву вожашиносӣ то дараҷае саҳмгузор ҳоҳад буд. Дар ин радиф ба ташаккули таҳқиқи муқоисавии забонҳои мухталиф низ таъсир ҳоҳад гузошт

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур ба таҳлили ҳамаҷонибаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шуда, мавриди қиёсу муқобала қарор гирифтааст. Дар забоншиносии умумӣ ва тоҷик таҳқиқоте вуҷуд доранд, ки ба масъалаҳои ҷудогонаи ин мавзуъ бахшида шудаанд. Дар замони муосир таҳқиқи масъалаҳои омӯзиши калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот аз дидгоҳи забонию фарҳангӣ ва мантиқӣ барои боз ҳам равшантару мушаҳҳастар дарк намудани ҳусусиятҳои милливу фарҳангии намояндагони ҳалқиятҳои гуногун муҳим мебошад.

Таҳқиқи ҳамаҷонибаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот ҷиҳати амиқтар бо фарҳангӣ ҳалқҳои англис ва тоҷик шинос шудан, аз лиҳози ҷанбаи муқоисавӣ ҳаллу фасл менамояд.

Дар забоншиносии тоҷик дар ин самт масъалаҳое ҳастанд, ки то кунун тамоман омӯхта нашудаанд ё кам таҳқиқ шудаанд.

Мавзуи омӯзиши калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ аз қабили ҳамин гуна масъалаҳо ба ҳисоб меравад. Оид ба ин масъала баъзе маълумот мавҷуд бошад ҳам, хеле маҳдуд буда, моҳияти масъаларо ҳамаҷониба дарбар намегирад.

Пас, таҳқиқи маъноиу луғавии калимаҳои фавқуззикр ниёз дорад ва омӯзиши амиқи луғавии забонҳои гуногун, аз ҷумла калимаҳое, ки луготи

«тааччуб/surprise»— ро ҳамчун як навъи эҳсос дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ ифода мекунанд, тақозо мекунад, ки луғати забони тоҷикӣ ба таври омӯзиши жарф қарор гирад.

Маҳз, ин омил муҳиммии мавзуи интихобнамудаи моро инъикос мекунад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илми. Калимаҳои ифодакунандай «тааччуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ яке аз қабатҳои луғавӣ ва маъноии калимаҳои ба таври кофӣ омӯхтанашудаи забоншиносӣ мебошад.

Омӯзиши қабатҳои луғавии калимаҳо дар забоншиносӣ аз давраҳои аввали пайдоиши ин илм таваҷҷуҳӣ олимонро ба худ ҷалб кардааст.

Масоили асосии назариявии он ҳанӯз дар нимаи аввали асри XX аз тарафи олимони Россия ба монанди: В. В. Виноградов [1977], Г.О. Винокур [1990], В. П. Даниленко [1993], В. Н. Головин [1987], Д. С. Лотте [1968], Г.И. Арбекова [1977], Ю.С. Степанов [1975], муҳаққиқони англис: И. В Арнолд [1991], М.Я. Блох [1986], мавриди пажуҳиш ва таҳлил қарор дода буданд. Олимони тоҷик ба монанди Ш. Рустамов [1972], Б. Ниёзмуҳаммадов [1970], М.Н. Қосимова [2007], М. Муҳаммадиев [1997], Ҳ. Маҷидов [2007], Б. Камолиддинов [2001], Д. Саймиддинов [2007], С. Хоҷиев [1977] ва дигарон таҳқиқотҳои илмии зиёде гузаронида, дар ҳалли масоили вожашиносӣ нақши муҳим доранд.

Дар ин масъала таҳқиқоти олимони тоҷик, аз ҷумла С. Собирҷоновро қайд кардан бамаврид аст. Муҳаққиқ дар кори худ, ки ба таҳқиқи ҷумлаҳои саволии эҳсосӣ дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [2011] баҳшида шудааст, бори аввал, махсусан, ҷумлаҳои саволии хоссаро ба риштаи таҳқиқ қашида, масоили печидаи ин навъи ҷумларо дар забоншиносии тоҷик бо такя бар маводи илмию амалии арзишманд гиреҳкушӣ намуда, масъалаҳои тарзу воситаҳои ифодаи савол ва имконоти услубии ҷумлаҳои саволии эҳсосиро ба қалам дода, намунаҳои гуногуни ҷумлаҳои саволиро мавриди таҳлилу пажуҳиш қарор додааст.

Ҳамин тавр, мақолаҳои илмию оммавии муҳаққиқ арзишманд ва барои илми забоншиносии тоҷик муҳим буда, тарзи баёни андеша ва пешниҳод кардани фарзияҳои илмӣ моҳирона ва эҷодкоронаанд.

Дар диссертатсияи мазкур асосҳои назариявии ташаккули луғавӣ–маънӣ ва вожасозӣ мавриди пажуҳиши амиқ қарор дода шуд. Давраи муосири рушду нумуи илми забоншиносӣ дар назди муҳаққиқон аз сари нав омӯхтани масъалаҳои калимасозиро вобаста ба соҳаҳои истифодабарии он гузоштааст. Яъне, ба муҳаққиқон зарур аст, ки калимаҳои истифодашавандаро аз нуқтаи назари илмӣ асоснок намоянд ва пажуҳишро танҳо дар асоси методҳои роиҷ ва ҳамзамон равишҳои нав дар соҳаи забоншиносӣ ба роҳ монанд.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқоти мавриди назар бо барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва мавзуъҳои илмӣ алоқамандии зич дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкурро омӯзиши системавӣ, комплексӣ, муқоисавӣ, соҳторӣ, луғавӣ–семантиկӣ ва морфологии калимаҳое, ки «тааҷҷуб/surprise» – ро ҳамчун як намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ ифода мекунад, ташкил медиҳад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаи асосии таҳқиқот аз он иборат аст, ки яке аз роҳҳои маъмултарини истифодаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар ду забон ва хусусиятҳои таркибӣ ва маъноии онҳо мавриди пажуҳиш, коркард ва таҳлил қарор дода шудааст.

Барои ба даст овардани ин мақсад вазифаҳои зерин дар пеш гузошта шуд:

- ошкор соҳтани вижагиҳои луғавӣ–маъноии ва равишҳои ташаккулёбии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ;

- муқаррар намудани хусусиятҳои маънӣ ва мағҳумии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо мақсади ошкор ва пайдо намудани умумият ва фарқияти онҳо аз яқдигар;
- омӯзиши роҳу усулҳои морфологии вожаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ;
- таҳлили илмии хусусиятҳои маъноии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар ҳиссаҳои нутқ дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ;
- муайян намудани вижагиҳои соҳтории ташаккулёбии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- муайян намудани манбаъҳои калимаҳои ифодакунандаи мағҳуми «**тааҷҷӯб/surprise**» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- муайян намудани дараҷаи таъсири омилҳои фаролингвистӣ ва беҳтаршавии механизмҳои луғавӣ – маъноии ташаккулёбии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ;

Объекти таҳқиқот. Объекти диссертатсияи мазкур роҳҳо ва воситаҳои амалигардонии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои мавриди назар мебошад.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи кори мазкур муайян намудани калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ, ҳамчун яке аз навъҳои гуногуни маънӣ ва, инчунин, муайян кардани хусусиятҳои маъноию лексикӣ ва соҳтории он дар забонҳои тоҷикию англисӣ ба шумор меравад.

Асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқ. Асоси назариявию методологияи таҳқиқро асарҳои маҳсуси олимони тоҷик, англис ва рус ташкил доданд, ки дар соҳаи забоншиносӣ корҳои назаррас анҷом додаанд.

Забоншиносон ба монанди: Л.Л. Нелюбина, Н.Д. Андреева, В.Д. Аракина, Л.А. Чернишова, В.П. Даниленко, Л.М. Алексеева, К.Я. Авербух, олимони хориҷӣ ба монанди Дж. Лайон, Дж. Лакофф, Растворгумба Т.А, Иванова И.П., Илиш Б.А., Сорокина Т.С., Аракин В.Д., Хлебникова И.Б., Беляева Т.М., Чахоян Л.С. Карл Бруннер, ва олимони тоҷик дар соҳаи забоншиносӣ ба монанди: Р. Гаффоров, Ш. Рустамов, Ҳ. Мадидов, Д. Ҳочаев, Д. Саймиддинов, М.Б. Султонов, М. Саломов, Н. Шаропов ва дигарон корҳои илмии ҳудро маҳз дар соҳаи таҳқиқоти вожашиносӣ ва сарф собит намудаанд.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки дар натиҷаи таҳқиқоти вожаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ як қатор шабоҳат ва тафовутҳо ошкор шудаанд.

Инчунин, дар низоми луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бори аввал мавзуи омӯзиши жарфтари низоми қиёсию типологӣ қарор мегирад, ки дар он ҳусусиятҳои луғавӣ— маънӣ ва соҳторӣ— грамматикии лексикаи забонҳои мавриди омӯзиш ва сарчашмаҳои пайдоиши онҳо баррасӣ мешавад. Бори аввал ҳусусиятҳои муқоисавию типологии «тааҷҷуб/surprise» дар таркиби луғавии забонҳои муқоисашаванда нишон дода шудаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. маводди забонии ҷамъовардашуда ва коркардшуда, ки вожаҳои ифодакунандаи эҳсосотро бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ифода мекунад, арзиши муайяни забоншиносӣ дорад;

2. низомбандӣ ва омӯхтани вожаҳое, ки дар забони тоҷикӣ тааҷҷубро ифода мекунанд, дар муқоиса бо забони англисӣ барои рушди низоми вожаҳо ва пурра гардонидани захирай луғавии забони тоҷикӣ аҳаммияти маҳсуси назариявӣ ва амалий дорад;

3. таҳлили системавии муқоисавӣ— типологӣ, луғавӣ— маънӣ ва соҳторӣ— грамматикии вожаҳои ифодакунандаи тааҷҷуби забонҳои тоҷикӣ ва англисиро ифода мекунад, метавонад барои омӯзиши самарабахши дигар

бахшҳои луғавии забонҳои муқоисашаванда замина фароҳам оварад ва ба ҳаллу фасли дигар самтҳои мазкур мусоидат намояд;

4. ташкили сохторӣ, маъноии вожаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои муқоисашаванда ба таври мунтазам дар раванди рушд қарор дорад, вобаста ба зерсохторҳои илм, ки дар ин ё он модел бо сарчашмаҳои гуногуни пайдоиш амал меқунанд, фарқ меқунад;

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки таҳқиқоти мазкур бо таҳия ва коркард метавонадроҳу усулҳои навро дар низоми маҳсуси луғавӣ – маънӣ ва калимасозӣ инъикос намояд, чунки дар доҳили он муносибатҳои зинавӣ бо назардошти истифодаи усулҳои забономӯзӣ аз мағҳуми вожа сар карда, то мавқеи он дар соҳтори забон пурра таҳлил ва таҳқиқ шудааст. Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он инъикос мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқи мавриди назар барои мураттаб соҳтани роҳнамоҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ доир ба фанни «Забоншиносӣ», барои тартиб додани луғатномаҳо, ҳамчунин барои тарҷумаи назариявӣ ва амалий барои курсҳои лексионӣ оид ба забоншиносии забонҳои муқоисашаванда, барои типологияи забонҳои тоҷикӣ, англисӣ, русӣ ва дигар забонҳо, барои навиштани корҳои курсӣ ва дипломӣ мусоидат менамояд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиимоднокии натиҷаҳои диссертатсия дар он аст, ки калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ бо ёрии вожаҳо ва қолабҳои алоҳида, бо муқоисаи хусусиятҳои соҳторӣ – маъноии онҳо пурра ва возеху равшан ифода ёфтааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба таҳқиқи муқоисавии калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, ки аз назари типологӣ ва аз назари хешовандӣ шомили як оила мебошанд, баҳшида шудааст. Вобаста ба масъалаи таҳқиқот диссертатсия ба ихтисоси илмии 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ – таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мувофиқат меқунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки мавзуи мазкур бори нахуст дар забоншиносии муқоисавӣ – таърихӣ, типологӣ ва қиёсӣ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор мегирад. Таҳлили вожагони ифодакунандаи «таачҷӯб/surprise» дар забонҳои тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ низ ошкор шудаанд.

Тавсиф ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои диссертатсия дар маърузаҳо, гузоришҳо дар конференсияҳои ҳарсолаи илмию назариявии ҳайати профессорону устодони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ва дигар конференсияҳои минтақавию ҷумҳурияйӣ мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст: Конференсияи байналмилалӣ «Забони русӣ — забони сулҳ ва муоширати байни миллатҳо» 31 октябри соли 2023 (ДБЗХТ ба номи С.Улуғзода); Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашиноси тоҷик: Вазъият ва дурнамо. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ 28– уми ноябрри соли 2023.(Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон); Конференсияи илмӣ– амалӣ дар мавзӯи: «Русский язык в современном биллингвальном пространстве» 14 – 15 июня 2023 года. Душанбе, 2023 (ДБЗХТ ба номи С.Улуғзода).

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи кафедраи забонҳои хориҷии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (суратҷаласаи № 9 аз 18 – уми апрели соли 2025) муҳокима шуда, ба ҳимояи тақрорӣ тавсия шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор шудаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 12 зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст. Матни асосии диссертатсия 165 саҳифаро дар бар мегирад.

БОБИ I. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ МУҚОИСАВИИ КАЛИМАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ТААЧҔУБ/SURPRISE» ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

1.1. Баррасии рушди забоншиносии точик

Забоншиносӣ илм дар бораи забони инсон буда, қонуни мавҷудият ва инкишофи таърихии онро меомӯзад. Забоншиносӣ бо илмҳои дигар низ алоқаи мустаҳкам дорад. Яъне, ин нукта далели он аст, ки забон дар ташаккули ҳама ҷиҳатҳои кушиши инсон, аз ҷумла идроқ, маърифат ва мубодила нақши муҳимро мебозад. Баъд аз соҳибистиклол шудани кишварамон дар тамоми риштаҳои илм, аз ҷумла дар соҳаи илми забоншиносӣ пешравиҳои назаррасе ба мушоҳида расида истодааст.

Забоншиносии точик, ҳамчун як шоҳаи илми забон, таърихи дурудароз ва тулонӣ дошта, дигаргуниҳои зиёдеро паси сар намудааст. Он сарчашмаи хешро аз осори ниёгонамон, яъне аз пайдоиши нахустин намунаҳои адабиёти форсу точик гирифта, то имрӯз дар марҳилаи рушди босуръат қарор дорад. Забоншиносии точик дар ҳар давру замон ба масъалаҳои муҳимми забон, аз қабили соҳт, луғат, грамматика, услуб ва ғайра таваҷҷуҳ зоҳир намуда, барои ҳалли онҳо роҳҳои муносибро ҷустуҷӯ карда, дар ин ҷодда ба комёбиҳои назаррасе ноил гаштааст.

Дар ибтидо, забоншиносии точик бештар хусусияти амалӣ дошт ва ба омӯзиши забони адабӣ, мураттабсозии луғатҳо ва шарҳи матнҳои классикӣ равона шуда буд. Намояндагони барҷастаи ин давра Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино ва дигарон мебошанд, ки дар рушди забони адабии точик ва ташаккули истилоҳоти илмӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Осори онҳо на танҳо ҳамчун намунаҳои олии адабиёт, балки ҳамчун сарчашмаи ғанӣ барои омӯзиши забоншиносӣ аҳаммияти хосса доранд.

Дар давраи нав, забоншиносии точик ба таври ҷиддӣ ба омӯзиши назариявӣ ва методологии забон равона гардид. Ва донишмандону олимонро водор соҳт, ки ба таҳқиқи масъалаҳои муҳими забоншиносӣ, аз

қабили таносуби забон ва ҷомеа, забон ва тафаккур, забон ва фарҳанг, робитаи забонҳо ва ғайра таваҷҷуҳ зоҳир намоянд. Намояндағони маъруфи ин давра Б. Ғафуров, Т. Зехни, Р. Хошим, М. Шукуров, Э. Муллокандов, Я. Калонтаров, Н. Шароғов, Ш. Рустамов ва дигарон мебошанд, ки дар рушди забоншиносии муосири тоҷик саҳми арзанда гузаштаанд.

Забоншиносии муосири тоҷик дар асоси дастовардҳои илми забоншиносии ҷаҳонӣ ва анъанаҳои миллии худ инкишоф меёбад. Он ба омӯзиши масъалаҳои мубрами забони тоҷикӣ, аз қабили таҳияи истилоҳоти илмӣ, танзими имло, омӯзиши забонҳои қадима ва муқоисаи забонҳо машғул аст. Забоншиносони муосири тоҷик дар таҳқими пояҳои илмии забони тоҷикӣ, ҳифзи тозагии он ва баланд бардоштани мақоми он дар ҷомеа саҳми муносиб мегузоранд. Дар ин ҷабҳа саҳми олимони В. С. Растворгумба, Л.С. Пейсиков, И.М. Оранский, Н.А. Шаропов, Д. Саймиддинов, С. Назарзода ва ғайраҳо қалон аст.

Ҳамин тавр, рушди забоншиносии тоҷик як раванди мураккаб ва бисёрҷанба буда, дар он ҳам дастовардҳои бузург ва ҳам мушкилоти зиёде ҷой доранд. Аммо, бо вучуди ин, забоншиносии тоҷик ҳамчун як шоҳаи муҳимми илм дар рушди забони тоҷикӣ, фарҳанги миллӣ ва таҳқими пояҳои маънавии ҷомеа нақши созгореро мебозад. Забоншиносӣ илми мустақил буда, масъалаҳои зиёдеро дар бар мегирад ва дар навбати худ ба қисматҳои савтиёт, луғатшиносӣ, сарф ва наҳв ҷудо мешавад.

Назарияи забоншиносии шуравӣ дар асоси анъанаи забоншиносон, маҳсусан, концепсияҳои А.А. Потебня., Ф.Ф. Фортунатов., А.М. Пешковский., Д.Н. Ушаков., А.А. Шахматов., Бодуэнде Куртенэ., В.А. Богородитский., Е.Д. Поливанов., А.В. Шерба ва дигарон инкишоф ёфтааст.

Дар солҳои 50–60 ҷарни XX доир ба тағирии таркиби луғавӣ ва инкишофу такмили он якчанд таҳқиқот рӯйи кор омадаанд. Ҳолату тағириоти таркиби луғавии забонро дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асрии XX забоншинос Н. Маъсумӣ таҳқиқ намудааст [78, с.40].

Дар ин давра доир ба тағири таркиби луғавӣ ва инкишофу такмили он якчанд таҳқиқотҳо ба амал омадаанд. Ҳолату тағиироти таркиби луғавии забонро дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асрии XX забоншинос Н. Маъсумӣ таҳқиқ намудааст [77, с.45].

Хусусиятҳои синонимҳо, омонимҳо ва антонимҳои забони тоҷикиро муҳаққиқон М. Муҳаммадиев дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [2008] ва Қ. Тоҳирова дар китоби «Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [1967], мавриди омӯзиш қарор дода, асарҳои таълимии ҷудогона ба табъ расонидаанд. Дар баробари таҳқиқоти муҳаққиқони болозикр, инчунин, дар забони тоҷикӣ қариб 300 намуди луғатҳо таълиф шудаанд. Як қисми ин луғатҳо –мавриди омӯзиш қарор гирифта бошанд, луғатҳои муътабари «Ғиёс–ул–луғот», «Бурҳони қотеъ» ҳатто ба алифбои кириллӣ гардонида шудаанд.

Ҳамчунин, забоншиносони тоҷик доир ба ҳамаи ҳиссаҳои нутқ таҳқиқотҳои ҷудогона анҷом додаанд. Дар он таҳқиқотҳо ҷиҳатҳои луғавӣ, дастурӣ, калимасозӣ ва вазифаи наҳвии ҳар як ҳиссаи нутқ нишон дода шудааст. Ба омӯзиш ва таҳқиқи исму феъл, ки ду ҳиссаи нутқи асосӣ ва хеле мураккаб мебошанд, эътибори ҷиддӣ дода, аломат ва хусусиятҳои асосии онҳо нишон дода шудааст. Ба таҳқиқи ин масъала забоншиносони маъруфи тоҷик Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Ш. Рустамов, Ш. Ниёзӣ, В.С. Растворгуева сахми худро гузаштаанд.

Масъалаи аввалини илми забоншиносӣ муайян намудани табиат ва моҳияти забон аст. Ба масъалаи дуюм омӯзиши соҳти забон медарояд. Дар он овозҳо, калимаҳо, ҳиссаҳои нутқ, ҷумлаҳо ва алоқаи калимаҳо ва инчунин, муносибати онҳо омӯхта мешавад.

Сеюмин вазифаи забоншиносӣ муайян намудани низоми забон аст. Забон аз низоми муайян иборат буда, овозҳо ва калимаю ҷумлаҳои алоқамандро дар бар мегирад.

Чорумин масъалае, ки дар назди ин илм меистад, нишон додани пайдоиш ва инкишофи забонҳост, ки масъалаҳои вобастагии рушди забон бо

чамъият, шакл ва роҳҳои инкишофи забонҳо аз давраи пайдоиши онҳо то имрӯз, забони умумии гуфтугуий, лаҳҷаҳо ва забони адабиро дар бар мегирад.

Пайдоиш ва тараққиёти хат, намудҳои хат ва алифбо, графикаю имлой ва мабдаъҳои он ба вазифаи панҷумини забоншиносӣ медарояд. Таснифоти забонҳо ва намудҳои он, забонҳои хешу бегона шашумин масъалаи забоншиносист.

Ба ҳафтумин масъалаи забоншиносӣ таъин ва муайян намудани методҳои таҳқиқотии худи ҳамин илм, яъне забоншиносӣ медарояд. Забоншиносӣ низ ба мисли илмҳои дигар методҳои таҳқиқотии худро дорад. Ба ин методҳо муқоисавӣ–таърихӣ, тасвирий, амалӣ, оморӣ (статистикӣ) ва ғайра медарояд. Масъалаи дигаре, ки илми забоншиносӣ меомӯзад, тай намудани муносибати он бо илмҳои дигар мебошад.

Муайян намудани табиати забон яке аз масъалаҳои муҳимми илми забоншиносист. Дар забоншиносӣ доир ба ин масъала фикри ягона нест. Муносибати забон ва тафаккур яке аз масъалаҳои хеле муҳим, вале ниҳоят мураккаби фанни забоншиносӣ мебошад.

Садриддин Айнӣ дар забоншиносии тоҷик аввалин шахсест, ки оид ба маҳалли пайдоиш ва инкишофи забони адабии тоҷик сухан рондааст. Вай мавҷудияти забони тоҷикӣ, ривоҷу равнақ ва нашъунамои онро ба мавҷудияти ҳалқи тоҷик ва ҳаёти таърихие, ки он аз сар гузарондааст, алоқаманд дониста навишта буд: «Аз бозе ки вақеъаҳоро таърих қайд мекунад, то (имрӯз дар диёри Мовароуннаҳр ва Туркистон як қавми муаззам ба номи тоҷик истиқомат дорад, ҳамчунон забон ва адабиёти эшон ҳам ривоҷ ёфта омадааст» [214, с. 13].

Ӯ маҳсусан ба омӯхтан ва исбот намудани маҳалли пайдоиш, шакли адабӣ гирифтан ва ба дигар ҷойҳо паҳн шудани забони адабии тоҷикӣ дарӣ ё ҳуд форсии дарӣ, ки забони тоҷикӣ, форсии имрӯза дар натиҷаи тараққиёти минбаъдаи он ба забонҳои алоҳидай адабӣ ҷудо шудаанд, фикрҳои муҳталиф мавҷуд аст. Забони адабии муосири тоҷик яке аз забонҳои пурсарвати дунё

буда, таърихи күхан дорад. Вобаста ба пешравии чамъият забон низ инкишоф меёбад. Яке аз бахшҳои муҳими илми забоншиносӣ ин вожашиносӣ ба шумор меравад.

Ш. Ниёзӣ дар таълифу тартиб додани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои амаливу барномаҳои таълимӣ саҳми арзанда гузаштааст. Гайр аз ин дар таълифи аввалин китоби дарсии мактабҳои олий «Грамматикаи забони тоҷикӣ» [1956] аз фонетикаву морфология иштирок кардааст.

Дар забоншиносии муосири тоҷик омӯзиш ва таҳқиқи забон ва услуби эҷодиёти адиб ва ё асари чудогона ба номи Н. Маъсумӣ алоқаманд мебошад. Таваҷҷӯҳи олимро бештар вазъият ва тағйиротҳои таркиби луғавии забони адабии тоҷик аз асри X то XIX, вазъияти забони адабӣ дар ибтидои асри XX ва роҳҳои инкишофу тараққиёти ҳолати ҳозираи забони адабӣ ба худ ҷалб намуда, таҳқиқотҳои зиёде анҷом додааст [77, с.49].

Ба ақидаи А. Л. Пумянский танҳо тавассути силсилаи калимаҳо муносибати забон ва тафаккур густариш меёбад. Ӯ қайд мекунад: «Забон ду паҳлу дорад: моддӣ ва маънӣ. Паҳлуи аввалий бо роҳи ҳиссиёт дониста мешавад ва онро низоми овозҳо таркиб медиҳад, ки ба ҳам пайванд шудани онҳо ташаккули воҳидҳои забониро ба миён меорад. Паҳлуи сонӣ, ҳусусияти ғоявии воҳидҳои забониро дар бар гирифта, ба ҷиҳати маъноии калимаҳо далолат мекунад ва дар мағкураи инсон вучуд дорад» [117, с. 4].

Забоншинос Д. Тоҷиев доир ба ҳамаи қисматҳои забоншиносӣ – вожашиносиву фарҳангнигорӣ, савтиёти имло, сарф, наҳв, услугуб ва таърихи забон таҳқиқот бурдааст [152, с. 28].

Аз ҷумла, таҳқиқоти забоншинос М. Қосимова «Чор унсури маъниофаринӣ, калимасозӣ» [2007], яке аз дастовардҳои илми забоншиносии тоҷик ба шумор меравад.

Ҳангоми омӯзиш ва баррасии ҳолати ҳозираи забони адабӣ ба қисматҳои сарфу наҳв, услугубҳои забон ва маданияти нутқ ва инчунин, тартиб додани луғат эътибори маҳсус додааст.

Мұхаққиқ Ш. Рустамов дар забоншиносии точик дар калимасозии ҳиссаҳои нутқ корхой зиёдеро анчом додааст. Дар забони точикі мавзуи калимасозӣ, аз ҷумла калимасозии исм аз тарафи забоншинос Ш. Рустамов мавриди таҳқиқоти алоҳида қарор гирифтааст. Рисолай мұхаққиқ яке аз пурарзиштарин манбаъҳо дар ҷодаи омӯзиши калимасозӣ ба ҳисоб меравад, ки тавонистааст паҳлухои мухталифи калимасозии забони точикиро таҳқиқ ва таҳлил намояд [122, с.50].

Забоншинос З. Мұхторов қайд мекунад: «Калима ҳамеша чун пулест, ки забон ва тафаккурро ба ҳам мепайвандад» [91, с. 152].

Як мұносибати тозай илмӣ ба масъалаи ҷумлаҳои саволии эҳсосӣ дар кори мұхаққиқ С. Собирчонов аст, ки ў тавонистааст ифодаи савол ва саволгузориро бо матн ҳамчун воҳиди комили забон ва раванди мухобирот алоқаманд намояд. Дар қисмати ҷудогонаи таҳқиқот бо як маҳорати хосса мұхаққиқ ҷумлаҳои мавриди таҳқиқро тасниф ва гурухбандӣ намудааст.

Ҷумлаҳои хосаи саволиро ба риштаи тасниф кашида, онҳоро ба панҷ гурӯҳ чудо намудааст, ки ин тарзи тасниф дар забоншиносии мусири точик як иқдоми комилан нав ва нодир аст [147, с.30].

Дар баробари ин мұхаққиқ конструксияҳои муродифоти ҷумлаҳои саволиро муайян намуда, вижагиҳои фарқунандаи онҳоро хеле моҳирона нишон додааст [147, с.31].

Мұхаққиқи точик С. Собирчонов қайд менамояд, ки «Ҷумлаҳои саволии эҳсосӣ вобаста ба тобишҳои обуранги бадеиашон, тарзу воситаҳои ифодаашон ва соҳти таркибиашон ба навъҳои гуногун чудо мешаванд.

1. Ҷумлаҳои саволии эҳсосие, ки тобишҳои обуранги бадеии мусбат доранд;
2. Ҷумлаҳои саволии эҳсосие, ки тобишҳои обуранги бадеии манғйдоранд» [147, с. 6].

Забони точикӣ, ки маҳсули чандин асрҳост, дар муддати мавҷудияти ҳуд вобаста ба шароити зиндагӣ, ҳодисаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ, маданийнишиф ёфта, ба дараҷаи имрӯзааш расидааст. Таркиби луғавӣ дар раванди

таърих бо вожаҳои нав пурра гардида, баъзе вожаҳое, ки ба истеъмоли онҳо эҳтиёҷе намондааст, дар корбурд маҳдуд мегарданд.

Солҳои охир забоншиносон М.Н. Қосимова, А. Ҳасанов (А. Ҳасанзода), М. Султонов, С. Назарзода, С. Анварӣ, Ш. Кабиров, Ш. Каримов, З. Мухторов, М. Саломов (М. Саломиён), Ш. Исламзода, С. Ҳалимова, Ф. Шарипова, Ж. Гулназарзода, Х. Кабиров, Х. Табаров ва дигарон ҷанбаҳои гуногуни осори форсии классикро аз дидгоҳи луғавию грамматикий ва услубӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд.

М.Ф. Фозилов доир ба вижагиҳои забонии «Таърихи Табарӣ», Х. Камолов доир ба ибораҳои изофии «Таърихи Табарӣ», Ш. Кабиров доир ба хусусиятҳои луғавию семантикий «Таърихи Бадаҳшон», Б. Раҳмонов доир ба вижагиҳои феъл дар «Таърихи Бухоро» ва дигарон корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ анҷом додаанд.

Махсусан, асарҳои забоншинос Д. Саймиддинов дар забоншиноӣ қобили қайд аст. Аз нуқтаи назари ў луғати тоҷикӣ дар ташаккули худ ба се давра рост меояд: «Пайдоиш ва густаршии гуруҳҳои луғавӣ махсуси ҳамаи давраҳои таърихии ташаккули забонҳои эронӣ мебошад. Бунёди гуруҳҳои луғавӣ ба таври умум аз забонҳои эронии бостон оғоз гардида, дар забони форсии миёна дар ҳудуди ҳамин сатҳи забонӣ тавсия пайдо кардааст» [135, с. 310].

Дар асарҳои забоншинос Ҳ. Мацидов дар хусуси воҳидҳои луғавӣ – калимаҳо, маъноҳо, манбаъҳои пайдоиш, мавқеъ, истеъмол ва робитаҳои устувори байни ҳамдигарии онҳо маълумоти зиёде оварда шудааст [76, с.241].

Ў инчунин, қайд кардааст: «Ибтидои муташаккилии калимаҳоро маъноҳои луғавии онҳо ташкил медиҳанд. Пайдоиш ва инкишофи навъҳои дигари маъноҳои калимаҳо, аз ҷумла маъноҳои грамматикии онҳо бо маъноҳои луғавиашон вобастагии қавӣ доранд ва ҳамчун дараҷаи болотари онҳо зоҳир мешаванд» [76, с.242].

М. Мұхаммадиев дар бораи усулҳои асосии калимасозии забони точикӣ ва роҳҳои он таҳқиқоти зиёди илмӣ бурдааст. Дар такомул ва ташаккули илми забоншиносии давраи шуравии точик саҳми олимони шинохта: Л. Бузургзода [1940], Ш. Ниёзӣ [1979], Б. Ниёзмуҳаммадов [1970], Н. Маъсумӣ [1970] ва Д. Тоҷиев [2019] хеле бузург аст.

Асарҳои илмиву китобҳои дарсии навиштаи онҳо ҳамаи қисматҳои забоншиносиро дар бар гирифтаанд. Ба ин китобҳои зерин далел шуда метавонанд: Шеваи тоҷикони Чилғазӣ [1936], Материалҳо ба грамматикаи забони точикӣ [1937], Таблитсияҳои грамматикӣ [1978], Шеваи Ленинобод [1937], Баъзе ҳусусиятҳои забони аҳолии Самарқанд [1938], Очерки муҳтасари диалектологияи тоҷик [1939], Ҳаритаи диалектологии шеваҳои тоҷикии водии Фарғона [1939], Фонетикаи забони точикӣ [1940], Морфологияи забони точикӣ [1941], Синтаксиси муҳтасари забони точикӣ [1942].

Ин асарҳо дар замоне навишта шудаанд, ки илми забоншиносии тоҷик тавлид ёфта истода буд.

Ш. Ниёзӣ дар таълифу тартиб додани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои амаливу барномаҳои таълимӣ саҳми арзанда гузоштааст. Ғайр аз ин, дар таълифи аввалин китоби дарсии мактабҳои олий «Грамматикаи забони тоҷикӣ» [1956] аз фонетикаву морфология иштирок кардааст.

Дар забоншиносии муосири тоҷик омӯзиш ва таҳқиқи забон ва услуби эҷодиёти адиб ва ё асари ҷудогона ба номи Н. Маъсумӣ алоқаманд мебошад. Таваҷҷуҳи олимро бештар вазъият ва тағииротҳои таркиби луғавии забони адабии тоҷик аз асри X то XIX, вазъияти забони адабӣ дар ибтидои асри XX ва роҳҳои инкишофу тараққиёти ҳолати ҳозираи забони адабӣ ба ҳуд ҷалб намуда, таҳқиқотҳои зиёде анҷом додааст [76,с. 90].

Забоншинос Қ. Тоҳирова лексикаи адабии китобиро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад: 1) луғатҳои дар наср истифодашаванд; 2) луғатҳое, ки асосан дар назм истифода мешаванд [156,с. 78].

Забоншинос X. Мачидов таҳқиқоти мукаммалеро оид ба фразеология ба анчом расонидааст, ки хизмати мавсуф дар пешрафти ин риштаи илм назаррас аст. Забоншинос X. Мачидов дар асараш «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик» [1982], тамоми ҳусусиятҳои воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Муаллиф зикр мекунад, ки ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда, устувории таркиби лексикӣ, аз байн рафтани алоқаи зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркиби ибора ё то андозае ҳирашудани ин алоқаҳо ва тамоюли умуниҳалқии онҳо ҳусусиятҳои асосии воҳидҳои фразеологиро ташкил медиҳанд.

Ба ақидаи С. Мачидов аз нуқтаи назари низоми забон, қонуниятиҳои дохилии он тамоми калимаҳои забони тоҷикӣ бо қиёфаи овозӣ ва мазмuni ҳоси худ аз воҳидҳои дигари он фарқ мекунанд. Вобаста ба вазифаҳои дар забон доштаашон низ калимаҳо аз гурӯҳҳои дигар тафовут доранд. Аз ин нуқтаи назар дар номгӯйи зикршудаи нишонаҳои фарқунандай калимаҳо, ба назари мо, нишонаҳои паҳлуҳои муҳталифи калима ба ҳам омехта карда шудаанд [76, с. 104].

Бо қиёфаи овозии аз ҷиҳати соҳт гуногун калимаҳо бо маъноҳои муҳталиф ифода шудаанд. Ба ин сабаб аст, ки аз ҳосиятҳои фарқунандай номбурда:

а) як зада доштан,

б) ҷудонопазирии таркиб ҳамчун нишонаҳои ҳатмии қиёфаи овозии калима зоҳир шуда, паҳлуи моддии калимаро, яъне калимаро ҳамчун аломат муайян мекунанд.

Нишонаҳои:

- а) ифодаи маъноҳо;
- б) мансубияти ҷагнигу грамматики;
- в) якҷоя шакл гирифтани;
- г) тамоюли фразеологӣ – ба мазмuni калимаҳо алоқамандӣ доранд, калимаро аз бобати маъно муайян мекунанд;

Хосиятҳои гурӯҳи сеом вазифаҳои дар низоми забон доштаи калимаҳоро инъикос мекунанд.

Аз ин нуқтаи назар калимаҳо:

- а) вазифаи инфиродӣ доранд,
- б) бо калимаҳои дигар ҳамнишин мешаванд,
- в) онҳоро аз матнҳо ҷудо кардан мумкин аст,
- г) ҳамчун маводи тайёри забон вучуд доранд,
- д) ба доимияти лугавӣ–маънӣ соҳибанд [44, с.56].

Хусусиятҳои гурӯҳи якум ва дуюм табииати забонии калимаро муқаррар карда, онҳоро ҳамчун унсурҳои таркибии забон дар қатори воҳидҳои дигари он муайян мекунанд.

Аз ин нуқтаи назар, вазифаҳои дар низоми забон доштаи калимаҳо ба мавзуъҳои баҳси бевоситаи вожаинисӣ дохил намешаванд. Ин паҳлуи калимаҳо дар таҳқиқотҳои Б. Камолиддинов [1992], М. Мирзоев [1990], нишон дода шудаанд.

Ҳамин тавр, ба қавли С. Айнӣ: «Забони адабии тоҷикӣ» [1976] дар Мовароуннаҳр ва Ҳурросон дар асри X ташаккӯл ёфта буд ва барои ба таври илмӣ фаҳмидан ва маънидод кардани ҳамаи тарафҳои забон ва қоидаҳои он омӯзиши таърихии он ба миён меояд.

Ин мағҳум фаҳмо аст, зоро ки таркиби лугавӣ ва соҳти грамматикии он маҳсули давраҳое мебошад, ки мардуми соҳибзабон онро аз сар гузаронидааст ва дар маҳалле, ки аз рузгори қадим умр ба сар мебарад, забони он ҳам пайваста дар ҳамон сарзамин инкишоф меёбад.

1.2. Масъалаи ҷойгоҳи калима дар забоншиносии кишварҳои хориҷӣ

Дар илми забоншиносии тоҷик таҳқиқотҳои зиёде дар мавзуи забони омӯзиши вожа анҷом дода шудааст. Дар забоншиносии тоҷик саҳми шарқшиносони рус низ хеле бузург аст.

Дар ташаккули илми забоншиносии тоҷик як гурӯҳи калони шарқшиносони рус хизмати арзанда намудаанд. Онҳо пеш аз олимони тоҷик ба омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои гуногуни забони тоҷикӣ сар кардаанд.

Дар корҳои В. Григорев [2010], К. Залеман [1868], И. И. Зарубин [1968], П.К Кузнетсов [1989] доир ба забони тоҷикӣ ва фарқи он аз забонҳои ўзбекиву форсӣ, оид ба забонҳои яғнобӣ, шугнонӣ, бартангӣ, рӯшонӣ, мунҷонӣ, ишкошимӣ, орошорӣ, вахонӣ, лаҳҷаи тоҷикони қӯҳистон ва фарқи он аз лаҳҷаи тоҷикони Самарқанду Бухоро, забони гуфтугӯйи яхудиёни Самарқанд, дар бораи алифбои нави (лотинии) тоҷикӣ то солҳои бистуми асри XX маълумот дода мешавад, ки ҳамон вақт забони тоҷикӣ чун илми мустақил шакл нағирифта буд.

Минбаъд гурӯҳи калони шарқшиносон–тоҷикшиносон, аз қабили Е.А. Бертелс [1969], М.С. Андреев [1886], Н.А. Боголюбов [2002], О.И. Смирнова [1972] ва дигарон ба таҳқиқу омӯзиши забони тоҷикӣ машғул мешаванд. Ин олимон бештар ба таҳқиқи се масъала – забонҳои форси тоҷикии қадима, миёна ва нав, забонҳои помирӣ ва лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ машғул шудаанд.

Баробари ин, ҳамаи онҳо ба омӯзиши масъалаҳои ҷудогонаи забони адабии муосири тоҷик машғул шудаанд. Азбаски ин донишмандон дар марказҳои илмии шуравӣ – Москва ва Ленинград ҳоло Санкт– Петербург фаъолият доштанду асарҳояшон ба забони русӣ чоп мешуд, ба туфайли он асарҳо забоншиносони мамлакатҳои дигар бо забони тоҷикӣ шинос мешуданд.

Номи олимони шинохта А.П. Хромов [1970], Я.И. Калонтаров [1985], В.А. Капранов [1964], Р. Л. Неменова [1998], В.Н. Мешеряков [1953]– ро аксари хонандагони тоҷик мешиносанд. Масъалаҳои таҳқиқотии онҳо гуногун буда, бисёр паҳлӯҳои илми забонро дар бар мегирад.

Олимони забоншинос оид ба омӯзиши калима таҳқиқотҳои зиёдеро ба монанди: В. Гумбольдт [2010], Г. Штейнтал [1890], А. А. Потебня [2015], О. Есперсен [2015], Э. Бенвенисг [2005], В. Вундт [2006], З. Касирер [1998], И. И. Давидов [1890], Г. Павский [1984], М. Пешковский [2003], Г. Хирт [1996], Ф.И. Буслاءв [1889], Н. Березин [1907], Г.О. Винокур [1990], Ф.Ф. Фортунатов [1910], В.Н. Сидоров [2003], В.В. Виноградов [1977] ва ғайраҳо.

В. Д. Аракин чунин қайд намудааст: «Забон – ин зухуроти чамъиятī аст. Аз ин рӯ, забон ба монанди ҳама гуна зухуроти чамъиятī ташаккул меёбад ва ҳама гуна зухуроти чамъиятī аз рӯйи қонуниятҳои муайян рушд мекунанд. Забон ҳамчун зухуроти чамъиятии маҳсус, аз рӯйи қоидаҳои муайян, ки танҳо ҳоси забон буда, қонунҳои дохилии рушди забон номида мешаванд, ташаккул меёбад» [8, с. 3].

Воқеан, омӯзиши таърихии ин ё он забон ба ҳар як забономӯз имкон фароҳам меорад, ки зухуротҳои номафҳуми забони муосирро ба тариқи муайян намудани сарчашмаҳои таърихии он ошкор намояд.

В. Д. Аракин дар ин хусус чунин як нуктаи ҷолибро баён намудааст: «Барои дарк намудани ҳолати муосири забон, шаклҳои дастурии он, соҳтори овозӣ ва луғавӣ лозим меояд, ки ҳар як зухуроти забони англисӣ ҳамчун натиҷаи муайяни ташаккули дарозмуддати таърихӣ, ҷун ҳосили як қатор тағиироту табдилёбихо, ки дар зарфи фосилаи дарози вакт ба вукуъ омадаанд, омӯхта шаванд» [8, с. 9].

Дар ҷойи дигар бошад, чунин овардааст: «Таърихи забон имкон медиҳад, ки зухуротҳои забонии омӯхташаванд дар ҳама табақоти соҳтори забонӣ системанок ва ҳамаҷониба тасвир гарданд» [9, с. 3].

Воқеан, омӯзиши таърихии ин ё он забон ба ҳар як забономӯз имкон фароҳам меорад, ки зухуротҳои номафҳуми забони муосирро ба тариқи муайян намудани сарчашмаҳои таърихии он ошкор намояд.

Инчунин, роҷеъ ба муқоисаи грамматикаи забонҳои англисӣ ва русӣ таҳқиқотҳои зиёде ба анҷом расонида шудааст. Инҷо номи якчанд олимони забоншинос, ки оид ба ҷонишинҳои ҳарду забон, яъне тоҷикӣ ва англисӣ изҳори ақида кардаанд: К.Е Майтинская [1955], А.И. Заретский [1891], Л.С. Пейсиков [1978], Л.Я. Маловитский [1969], А. Мирзоев [1988], мебошанд.

Ҳанӯз забоншиноси маъруфи американӣ Э. Сепир ба ин ҳосияти калимаҳо дикқати аҳли илмро ҷалб карда навишта буд, ки «ҳиндӯи содаи американӣ, ки аз тарзи ҳаттии навишти калимаҳо бехабар аст, мавриди ба

мухаққиқи забон ба лафзи модариаш дар калима ба калима нақл кардани матн мушкилй намекашад» [139, с. 27].

Дар амал бошад, на ҳамаи калимаҳои забонро ба осонӣ ҷудо кардан мумкин аст. Барои пурратар фаро гирифтани мағҳуми калимаҳо ва дар ҳамаи мавридҳо ба осонӣ шинохтани онҳо бояд ҳамаи нишонаҳои забонии онҳо ба ҳисоб гирифта шаванд.

Дар адабиёти забоншиносии муосири ҷаҳон ба гурӯҳи нишонаҳои фарққунандаи калимаҳо ҳосиятҳои муҳимми муташаккили овозӣ, мустақилияти маънӣ, аз матнҳои қалон ба осонӣ ҷудо шуда тавонистан, ба гурӯҳҳои ҷудогонаи лексикиву грамматикий мансуб будан, ба маъноҳои мухталиф далолат кардан, бо калимаҳои дигар ҳамнишин шудан ва аломатҳои дигари амсоли инҳо нисбат дода шудаанд [179, с.76].

Муҳаққиқ П. М. Карапшук дар китоби худ «Словообразование английского языка» [1977] вазифаи асосии калимасозиро дар омӯзиши расмӣ, маънӣ, ирсӣ, дигар қонуниятҳои соҳтани воҳидҳои нави лугавӣ, дар раванди рушди забон пайдошаванд мепиндорад.

Мавриди қайд аст, ки ҳусусиятҳои номбаршуда ба забонҳои зиёди ҳиндуевропоӣ ҳос буда, аз ин ваҷҳ онҳоро бо калимаҳои забони тоҷикӣ ҳам нисбат додан мумкин аст. Ба ҳусус, калимаҳое, ки асрҳои аср дар забонамон вучуд доранд, ҳамаи он нишонаҳои зикршударо дошта метавонанд.

Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, калимаҳои қадимаву аслан тоҷикӣ захирай асосии лугавӣ, ки аз рӯйи соҳт на фақат содда ва ё рехта, ҳамчунин соҳта ва мураккабанд, дохил мешаванд.

В.В. Виноградов таъкид мекунад, ки «Калима ҳамчун маҷмуи низоми шаклҳо ва маъноҳо меҳвари робитаҳо ва муносибатҳои дараҷаҳои грамматикии забон аст» [30, с.18].

Академик В.В. Виноградов ақидаи А. Мейеро тарафдорӣ менамояд, ки он чунин аст: «Калима – ин натиҷаи алоқаи маънои мухталиф бо маҷмуи овозҳои муайянे мебошад, ки он қобили истифодаи муайяни грамматикий аст» [30, с.33].

Забоншинос Л.Г. Верба чунин ибрози ақида менамояд, ки дар давраи забони англисии қадим ба چуз аз роҳи иқтибос боз роҳи дохилии ғаний гардонидани таркиби луғавии забони мазкур вучуд дошт, ки онро калимасозӣ меномиданд. Калимасозӣ дар навбати худ ба роҳҳои зерин чудо мешавад:

1. сарфӣ – соҳтани калима бо ёрии илова намудани морфемаҳо;
 2. наҳвӣ – соҳтани калима аз гурӯҳҳои синтаксисӣ;
 3. маънӣ – пайдо намудани маъноҳои нави калимаҳои мавҷудбуда
- [35,с. 95].

Тазаккур ба ёдоварист, ки танҳо хосияти аз матнҳо чудо шуда тавонистани калимаҳоро ҳамчун нишонаи асосии онҳо ба ҳисоб гирифтани [125, с.28] ё як ҷо шаклгириро аз алломатҳои мутлақи калимаҳо донистан, ё ин ки маҳсусияти тавлиди маъноҳои онҳоро ҳамчун нишонаи асосии фарқунандаи онҳо қабул кардан [106,с.127] ҳанӯз табиати забонии калимаҳоро, ки аз ҳодисаҳои мураккаби забон ба шумор мераванд, ба қуллӣ намекушоянд.

Ба ақидаи забоншиноси маъруфи рус Н.М. Шанский ҳусусиятҳои а) муташаккилии овозӣ; б) ифодаи маъноҳо; в) як зада доштан, г) мансубияти вожаиву грамматикӣ ва д) чудонопазирии таркиб ба ҳамаи навъҳои гуногуни калимаҳо тааллук доранд, аммо нишонаҳои боқимонда табиати гурӯҳҳои алоҳидаи онҳоро инъикос мекунанд [174, с.53].

Каме пештар аз омӯзиши муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, омӯзиши типологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар солҳои шастуми асри XX оғоз шуда буд.

Дар саромади таҳқиқоти типологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсияҳои П. Ҷамshedov, М. Б. Шаҳобова, Г.С. Михайличенко [2004], С. Д. Холматова [1984], И.Б. Мошев [1991], А. Собиров [1987] ва дигарон меистанд.

Таҳқиқоти типологӣ дар ҷумхурӣ вобаста ба зарурат додани тасвири забонҳои низомҳои гуногундошта ва ҳамчунин зарурати гузоштани заминаи

забоншиносӣ ва назариявии таълими забонҳои русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ ба вуҷуд омада буд.

Аввалин диссертатсияи мушаххаси типологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ (дар соҳаи лексикография) ба қалами Г.Б. Баракаева бо номи «Принципы составления таджикско–английского словаря и вопросы таджикской и английской лексикографии» [1968] мансуб мебошад.

Дар асару мақолаҳои П. Ҷамшедов [2007], М.Б. Шаҳобова [1989], Э. Бобоев [2004] ва дигар олимон дар он солҳо заминаҳои назариявии омӯзиш ва типологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ гузошта шуда буд.

Таваҷҷӯҳи олимони тоҷик дар ин давра бештар ба масъалаҳои таҳқиқоти соҳторӣ–маъноии лексика ва фразеологияи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ҷалб шуда буданд, ки дар ин соҳа зиёда аз 20 диссертатсияҳою асарҳои алоҳида ба назар мерасанд, ки дар байни онҳо диссертатсияи Б. Камолиддинов [1992], М. Мухаммадиев [2010], Ш. Исмоилов [2001], А. Мирбобоев [1991], Ҳ. Маджидов [2007], Д. Саймиддинов [2001], С. Назарзода [2013], А. Мамадназаров [2017], Ҳ. Мирзоев [1993], С. Ҷаматов [2011], С. Ҳочаева [2014], Т. Шарипов [1991], Л. Мамадҷонова, Ф. Турсунов, С. Раҳматуллозода ва дигарон муҳим мебошанд.

Аз таҳқиқотҳо маълум гардид, ки гарчанде роҷеъ ба омӯзиши забони тоҷикӣ ва англисӣ корҳои зиёде амалӣ гардида бошанд ҳам, аммо доир ба муқоисаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷӯб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ маълумоти пурра ҷамъ оварда нашудааст ва сарчашмаҳо низ хеле кам шуморанд.

Дигаргунҳо дар ҳаёти ҷомеа бевосита ба тағйирёбии таркиби луғавии ҳар як забон таъсир мерасонанд. Равандҳои пайдоиши шумораи зиёди калимаҳо ва истилоҳҳо бо марҳилаи рушди илмӣ–техникӣ муайян карда мешаванд.

Имрӯз фаъолияти қасбии инсон аҳамияти бузург пайдо намудааст, аз ин рӯ, на ба муоширати мувофиқи байни мутахассисони соҳаи алоҳида,

балки ба муюширате, ки ба натицаҳои мушаххас, яъне ба муюширати самаранок оварда мерасонад, зарурият пайдо шудааст.

Калима тавсифи муҳтасар ва ҳамзамон хусусияти дақиқи ашё ё ҳодисаро таҷассум менамояд, зеро дар асоси ҳар як калима муайян намудани воқеияти ифодашаванд ҷой дорад [165, с. 32].

Қайд намудан зарур аст, ки яке аз самтҳои муҳим дар шароити мусир истилоҳгардонии нутқ ба ҳисоб меравад, ки бо паҳн гардидан калима ва истилоҳҳои берун аз илме, ки пайдо шудаанд, алоқаманд аст.

Марҳилаи мусири рушди забоншиносӣ бо шавқу рағбати беандозаи пажуҳишгарон ба шаклҳои маҳсуси луғавӣ – фразеологӣ, ки дар қисмҳои мухталифи иҷтимоиву вазифавӣ, маҳсусан дар сатҳи касбӣ истифода мешаванд, фарқ дорад.

Хусусиятҳои воҳиди нав беҳамтост ва онҳо дар ягон воҳиди дигари забоншиносӣ тақрор намешаванд [59, с. 115].

Воситаи дигари пайдо шудани калимаи нав – иқтибос аз забонҳои дигар ба ҳисоб меравад, ки дар забонҳои тоҷикию англисӣ дида мешаванд ва ба грамматика ва имлои забони тоҷикӣ ва забони англисӣ мувофиқ шудаанд.

Иқтибосҳо аз дигар забонҳо, дар баъзе ҳолатҳо, шакли графикии забони аслии худро нигоҳ медоранд, дар баъзе ҳолатҳои дигар қисман дар забон мувофиқ мегарданд. Яъне калимаҳои иқтибосӣ ҳам бо доштани аломатҳои муҳимми мазкур дар ташаккули таркиби луғавии забон хизмат менамоянд.

Мафҳумҳои шуури инсон доимо дар ҳаракатанд. Онҳо аз як шакл ба шакли дигар мегузаранд, ба ҳам меомезанд, таҷдид меёбанд. Таҳлили мафҳумҳо омӯзиши онҳо тақозо мекунад, ки ҳама вақт инкишоф, гузаришҳо ва робитаҳои байнҳамдигарии онҳо дар мадди назар дошта шаванд.

Маълум аст, ки ҳама гуна амалиёти тафаккур тавассути калимаҳо анҷом мепазирад. Аз ин нуқтаи назар, амали тафаккурро дар айни замон амалиёт бо калимаҳо низ номидан мумкин аст. Пас, нафақат мафҳумҳо дар

шакли умумият додашуда вучуд доранд, калимаҳо ҳам ба ин хосият соҳибанд.

Бо вучуди баъзе хусусиятҳои муштараки калимаҳо ва мағхумҳо, бо вучуди он ки мағхумҳоро, асосан, бо калимаҳо ифода кардан мумкин аст, ин гурухҳоро як донистан дуруст нест. Дар байнин калимаҳо ва мағхумҳо як қатор фарқҳои ҷиддӣ вучуд доранд. Пеш аз ҳама, бояд ба эътибор гирифт, ки мағхумҳо аз категорияҳои муҳимтарини мантиқ – илм оид ба қонуниятҳои мавҷудияти тафаккур ба шумор мераванд. Тафаккури инсонӣ қонуниятҳои зиёде дорад, ки барои ҳамаи мардумони рӯйи замин, ки бо забонҳои гуногун гап мезананд, қимати якхела доранд. Баръакси ин, калимаҳои ҳар як забон аз калимаҳои забонҳои дигар фарқ мекунанд.

Мисол: Агар дар забони тоҷикӣ мағхуми «**тааҷҷуб**» бо калимаи «**тааҷҷуб**» **кардан, ҳайронӣ** ва ғайра ифода шавад, пас ҳамин мағхум дар забони англисӣ бо калимаи **surprise, to be surprised, wonder** ва ғайраҳо ифода карда мешавад.

Аз тарафи дигар, як калима метавонад дар ифодаи якчанд мағхум ба кор бурда шавад.

Мисол: калимаи **surprise** синонимҳои **astonishment, wonder, amazement** ва ғайраро дорад. Одатан, калимаҳое, ки якчанд маънои луғавии мағхумӣ доранд, ба ин хосият соҳибанд. Баъзехо ақида доранд, ки калимаҳои сермаъно танҳо бо як маънояшон ба мағхум далолат мекунанд ва бо маъноҳои бокимондаи худ мағхумро ифода карда наметавонанд.

Дуруст аст, ки калимаҳо, агар ба ҷумлаи калимаҳои ифодагари мағхумҳо доҳил шаванд, бо яке аз маъноҳои худ мағхумро бевосита ифода мекунанд. Онҳо бо маъноҳои дигари луғавиашон низ ба мағхумҳо далолат карда метавонанд.

Мумкин аст, дар ифодаи як мағхум якчанд калима ба кор бурда шавад. Ин хосият бештар дар калимаҳои ҳаммаъно мушоҳида мешавад. Дар маъноҳои ҷудогонаи чунин калимаҳо ҷиҳатҳои гуногуни мағхумҳои ифодашаванда акс шудаанд. Одатан, дар чунин мавридҳо барои пурратар

кушодани моҳияти мафхум якчанд калимаи ҳаммаъно ва ё наздикмаъно ба кор бурда мешаванд.

Мисол: Мафҳуми **«тааҷҷуб кардан»** –ро бо калимаҳои ҳайрон шудан, **ба ҳайратомадан, шигифтан, тамоюл** ифода кардан мумкин аст.

Муқоисаи калимаҳои номбаршуда аз ҷиҳати дар онҳо ифода шудани мафҳуми мавриди назар нишон медиҳад, ки агарчи он калимаҳо ҳар яке дар алоҳидагӣ ин мафҳумро ба пуррагӣ ифода карда натавонанд ҳам, ба ҷиҳатҳои гуногуни он, аломатҳои ҷудогонааш далолат мекунанд. Онҳо дар якҷоягӣ моҳияти мафҳуми **«тааҷҷуб кардан»** –ро ба пуррагӣ қушода медиҳанд.

Дар байни калимаҳо ва мафҳумҳо фарқҳои дигарро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Чунончи, на ҳамаи калимаҳо ба мафҳумҳо далолат карда метавонанд, ё ин ки на ҳамаи мафҳумҳоро бо калимаҳо ифода кардан мумкин аст.

Мисол, нидоҳо: **ox, дод,вой** ва монанди инҳо мафҳумҳоро ифода карда наметавонанд.

Маъноҳои луғавии калимаҳоро вобаста ба тарзи зоҳиршавии онҳо ба маъноҳои озод ва устувор ҷудо кардаанд. Агар маънои луғавии калима имконияти зиёдтари зоҳиршавӣ дошта, бо калимаҳои дигар бештар ҳамнишин гардад, чунин маънои луғавиро маънои озод гуфтаанд. Дар сурати маҳдуд будани доираи истеъмоли калима маъноҳои устувори луғавӣ ба вуҷуд меоянд [113,с. 54].

Маъноҳои озоди луғавӣ, ки ба ҷумлаи серистеъмолтарин маъноҳои низоми маъноии забон шомил ҳастанд, ба навъҳои муҳталиф ҷудо мешаванд. Ба ин ҷумла маъноҳои мафҳумӣ, эҳсосотӣ, модалӣ ва ишоратӣ дохил мешаванд.

Қайд кардан бомаврид аст, ки маъноҳои мафҳумии калимаҳо на ҳама вақт дар шакли холис зоҳир мешаванд. Бисёр вақт онҳо ба унсурҳои муҳталифи эҳсосотӣ, обуранги субъективӣ ва тобишҳои услубӣ олудаанд.

Ба хусус, паҳлухои гуногуни олами ботинии инсон – эҳсосотӣ гуногун, майлҳои иродавӣ, тавсифу баҳодиҳиҳои ҳодисаҳои воқеӣ бисёр вақт дар шакли тобишҳои мухталифи маъноҳои мафҳумӣ зоҳир мегарданд.

Масалан, ифодаи маъни «**wondrous, marvellously, wonderfully**» дар калимаи сермаъно аз ҷумлаи чунин маъноҳост. Дар ин маъни калима на факат мафҳуми муайяне, яъне сифат, балки эҳсосоти гӯянда – нисбат ба он сифат ифода ёфтааст.

Чунончи, инро дар мисолҳои **wondrous kind, wondrous pretty, marvellously small** баръало мушоҳида кардан мумкин аст.

Айнан ҳамин тавр маъноҳои ҷудогонаи мафҳумӣ боз ҷилоҳои дигари эҳсосотӣ, тобишҳои гуногуни баҳодиҳиро аз қабили, **тҳайюл, мӯҳабbat, шафқат, истеҳзо, масхара, таҳқир** ва монанди инҳо дар бар гирифта метавонанд.

Маъни луғавии эҳсосотӣ, ки анвои мухталифи ҳаяҷону эҳсосоти инсониро ифода кардааст, мумкин аст, дар шакли холис, бе олоиши унсури мафҳумӣ низ зоҳир шавад. Маъноҳои ифодаи муносибатҳои мухталифи гӯянда нисбат ба фикри гуфташуда, ки аз ифодаҳои мухталифи грамматикии онҳо ба куллӣ фарқ мекунанд, дар аксарияти мавридҳо ба тариқи холис низ зоҳир мегарданд.

Баръакси маъноҳои луғавии мафҳумӣ, ки ифодагари шакли умумият додашудаи шайъҳо ва ҳодисаҳои мухталифи онҳо дар шуури мо мебошанд, маъноҳои холиси эҳсосотӣ таассуроти ҳамин лаҳзавии соҳиби забонро ифода мекунанд.

Бо вучуди он, бояд ба инобат гирифт, ки чунин ифодаи маъноҳои эҳсосотӣ изҳори таассуроти субъективонаи гӯянда набуда, он аз унсурҳои ҳатмии низоми маънизи забон ба шумор меравад [113, с.54].

Маъни луғавӣ, ки ҳамчун маъни ишоратӣ маъруф аст, шайъ, ё ҳодисаро зикр мекунад, ё ин ки онро факат номбар мекунад.

1. 3. Мафхуми «тааҷҷуб / surprise», ҳамчун ҳиссиёт ва эҳсосот дар забоншиносӣ

Муҳимтарин хусусияти калима он аст, ки вай тасаввури умумӣ ё мафхумро, ки воҳиди тафаккур аст, мучассам месозад. Аломати ашё ҳамчун сифат, хислат, муносибат, ҷараён ва ғайра фахмида мешавад, ки тафаккури мо онро муайян менамояд. Маҷмуи аломатҳои ашё мафхумро ташкил медиҳанд, ки ин ҷиз ба ҷиҳати мантиқии калима тааллук дорад.

Калима дорои маъни муайян мебошад. Маънои калима ба мафхуми калима вобаста аст. Мафхум дараҷаи олии фикр аст, ки ба аломатҳои асосии ашё, ҳодисаҳо умумият медиҳад, яъне мафхум дар калима ба воситаи маънои он зоҳир мешавад. Мафхум ашёро ба доираи маълуми ҳодисаҳо ҷойгир мекунад. На ҳамаи калимаҳои забон дар ҳуд мафхуми ташаккулёфтai мантиқӣ доранд, вале ҳамаи онҳо бе истисно дорои ягон маънӣ мебошанд.

Дар натиҷаи тараққиёти таърихии ҷамъият, пайдо шудани ашё ва ҳодисаҳои нав мафхумҳои мутобиқи онҳо пайдо шуда, бо номбаршавии онҳо калимаҳои нав низ ба вучуд меоянд.

Забони ҳозираи тоҷик таркиби луғавии бой ва фаровоне дорад, ки асосан дар заминаи ҳуди забони тоҷикӣ дар асоси тараққиёти мустақили воситаҳои лексикиву грамматикӣ, инчунин, дар натиҷаи инкишофи мустақили маъноҳои луғавии калимаҳои гуногун ба вучуд омадааст.

Айнияти ҳамин гуна тараққиёти луғавию маъноии дар калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дидан мумкин аст.

Фарқияти инкишофи ба ҳуд ҳоси забонҳои муқоисашавандаро дар мисоли тафйироти низоми маъноии калимаҳои ҷудогонаи ин забонҳо равшан мушоҳида кардан мумкин аст.

Инкишофи маънои луғавии баъзе калимаҳо дар забонҳои муқосашавандаро нобаробарии маъноии калимаҳоро ба вучуд меоварад. Мисол, ягон калимаи муайян дар ду забон (ё дар забонҳои гуногун) истеъмол

меёбад, vale az чихати ҳачми маъни истеъмолиаш баробар шуда наметавонад. Барои мисол калимаи «**эҳсос**»—ро аз назар мегузаронем.

Ин калима дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [195, с. 506], ба маъни **ҳисс кардан, ба воситаи яке аз ҳисҳои панҷгона дарёфтани чизе;** Ҳамчун исм калимаи **ҳисс, фаҳм** маъни **эҳсос кардан, ҳисс кардан, дарк кардан, пай бурдан, фаҳмиданро** дорост.

Мисол: “Вақте ки ў хабарҳои хубро гирифт, рӯяш пур аз эҳсосот буд”. – «Her face was full of emotion as she received the good news.»

«Вай наметавонист эҳсосоте, ки ўро фурӯ бурда буд, идора кунад, вақте ки вай боз хонаи кӯдакии худро дид.» – «He couldn't control the emotion that flooded over him when he saw his childhood home again.»

1. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи **ҳиссиётпараст** низ маъни ба таъсири ҳиссиёт додашавандаро дорад [202, с. 508].

Дар забони тоҷикӣ калимаи **ҳиссӣ** ду маъноро ифда мекунад, маъни якуми он – мансуб ба ҳисс. Маъни дуюми он лирикӣ мебошад.

Калимаи **ҳиссиётпарвар** маъни ҳисшавандаро дорад ва бо ин маъно дар забони англисӣ низ мавҷуд аст [246].

Дар шаклҳои сохтаи калимаҳои забони англисӣ низ ҳамин гуна фарқиятро дидан мумкин аст.

Дар забони англисӣ калимаҳои **emotion** ҳамчун исм дар маъни аввали худ эҳсосот, ҳаяҷонро ифода мекунад.

Мисол: **He spoke with deep emotion.** Ӯ бо эҳсосоти баланд сухан мегуфт. Маъни дуюми ин калима ҳиссиёт мебошад.

Мисол: **He appealed to their emotions rather than to their reason.** Ӯ на аз ақл, балки зиёдтар аз эҳсосоти онҳо имдод хост [242].

Инчунин вожаи **emotional** низ эҳсосот, ҳаяҷонро ифода мекунад.

Мисол: **an emotional person** шахси пурэҳсос. Инчунин, маъни пурҳаяҷон, пуризтироб, пурэҳсосро дорост: **an emotional speech** – нутқи **пурҳаяҷон.**

Дар забони англисӣ калимаи **emotionality** ба маъни эҳсосот, ҳаяҷон

нис омада, синонимҳои зеринро дорад: *affect, desire, feeling, passion, sentiment*.

Антоними ин калима **indifference, insensibility, rationality, reason** мебошад.

Калимаи **emotional** дар забони англисӣ ҳамчун сифат маънои эҳсосотиро дорад.

Дар лугат дар забони англисӣ мағҳуми калимаҳои **emotionalism** – эҳсосоти баланд, **emotionality** – ҳамчун исм эҳсосот, **emotionless** ҳамчун сифат – беэҳсос дарҷ гардидаанд.

Дар фарҳанг калимаи **emotive** – эҳсосотӣ низ калимаҳои маҳсуси забони англисианд [248].

Калимаи **emotion** дар «Фарҳанги англисӣ ба русӣ» низ маънои эҳсосотро дорад [198, с.617].

Ба ҳамин тарик, омӯзиш ва таҳлили маводҳои истифодашуда нишон медиҳад, ки вожаи забонҳои муқоисашаванда дар масъалаи истифодашавии вожа, агар умумияте дошта бошанд, аммо дар шаклу сохтори маънои калимаҳо хусусиятҳои ба худ хосро пайдо намудаанд.

Дар забони тоҷикӣ калимаи **ҳаяҷон** дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маънои **ҷӯшиши даруни одамӣ аз шавқ, шодӣ ё ғайраҳо аз ҳад зиёд ба ҷӯшу хурӯш омадан, ҳолати изтироб қайд шудааст.**

Ё ин ки калимаи **ҳис (с)** дар фарҳанг дар забони тоҷикӣ ҳамчун қобилияти дарки таассуроти берунӣ, дарк, дарёфт, пайбарӣ; қувваи дарёфт; ҳисси сомеа қувваи шунавоӣ; ҳис кардан пай бурдан ба чизе; қобили ҳис қайд шудааст ва шакли сохтаи ин калима – **ҳиссиёт** буда, ба воситаи суффикси – **ёт** сохта шудааст ва маънои эҳсос, мушоҳидаҳои ҳиссӣ – ро мефаҳмонад [249].

Вале фарқ кардани калимаҳои ду забон баъзан хеле мушкил мешавад. Барои фарқ кардани калимаҳои ду забон лозим меояд, ки онҳо вобаста ба таърихи ҳалқе, ки дар забони он истеъмол меёбанд, омӯхта шаванд.

Инчунин, барои фарқ кардани калимаҳои ду забон сохтори маънои

онхоро аз назар гузаронидан лозим аст.

Мафхуми **ҳиссиёт ва эҳсосот** чунин ҳолатҳои руҳие мебошанд, ки муносибати ҳиссии одамро ба худ, нисбат ба одамони иҳотакарда ифода менамоянд.

Дар фарҳанг калимаи **эҳсос** маъни ҳис кардан, ба воситаи яке аз ҳисҳои панҷона дарёфтани чизе; ҳис, фаҳм, эҳсос кардан ҳис кардан, дарк кардан, пай бурдан, фаҳмиданро ифода меқунад.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи **эҳсосотӣ** мафхуми ба эҳсосот додашаванда, ҳассос, зуд мутаассиршаванда ва **эҳсосшаванда** мафхуми ҳисшавандаро ифода меқунад [202, с. 673].

Дар забони тоҷикӣ калимаи **ҳаяҷон** мафхуми ҷӯшиши даруни одамӣ аз шавқ, шодӣ ё ғазаби аз ҳад зиёд; ба ҷӯшу хурӯш омадан, ҳолати изтироб ва калимаҳои сохтаи, калимаи **ҳаяҷонангез** мафхуми ба ҳаяҷон оваранда, музтарибкунанда, калимаи **ҳаяҷонбахш** мафхуми ҳаяҷонангез, калимаи **ҳаяҷоновар** мафхуми боиси ҳаяҷоншаванда, музтарибкунанда, калимаи **ҳаяҷономез** мафхуми дар ҳолати ҳаяҷон ва изтироб буданро ифода меқунад [195, с.503].

Забоншиноси маъруфи тоҷик, таҳқиқгари масъалаи муродифоти наҳвии забони адабии тоҷикӣ Б. Камолиддинов қайд кардааст, ки «Омӯзиши муродифоти грамматикий (сарфу наҳв)–ро метавон давраи таҳлил (**синтез**) ё ташаккули тасаввурот оид ба наздикии падидаҳои муродифоти грамматикий чи дар доираи мазмун ва чи дар доираи маъни грамматикий номид». Бешубҳа, маъни грамматикий ва алоқаҳои он инъикосгари робитаҳо, падидаҳо ва ҳодисаҳои ҳаёти воқеӣ мебошанд [60, с. 17].

Калимаи **«тааҷҷуб/ surprise»** мафхуме мебошад, ки барои ифодаи як навъ санъати маънавии шеърӣ истифода мешавад.

Калимаи **surprise** дар «Фарҳанги англисӣ ба русӣ» маъни тааҷҷубро дорад [191, с.617].

Дар фарҳанг ибораи **to show surprise** маъни ҳайрон шуданро ифода меқунад.

Мисол: **I shouldn't be surprised if...** – **Ман набояд ҳайрон шавам, агар...** – Муродифи калимаи **surprise** дар забони англисӣ **see waylay** мебошад [192, с.815].

Вожаи **surprise** мафҳуми **тааҷҷуб**, **by surprise** тасодуфанд, ногаҳон, бандогоҳро дорад.

Дар дар забони англисӣ ибораи **take sb by surprise** мафҳуми шабохун задан, ғофилгир кардан, бехабар хамла карданро ифода мекунад.

Дар забони тоҷикӣ бошад ин ибора маънои **бо ҳайрат андохтан, ғофилгир кардан, ҳайрон кардан, дар тааҷҷуб монанданро** ифода мекунад [202, с.508].

Калимаи **sense** дар забони англисӣ маънои **ҳис**, **ҳиссиёт**, **эҳсос**, **ҳискуниӣ**, **маъно**, **шуур**, **хирад**, **common sense** ақли солим; **комр sense amplifier** тақвияткунандаи ҳиссӣ, тақвиятбахши эҳсосот; **sense line** – хати эҳсос, ҳамчун **феъл ҳис кардан, дарк намудан, фаҳмидан, ибораи leave of one's sense** – ақлро гум карданро ифода мекунад.

Ин калима дар забони англисӣ калимаи соҳта буда, бо воситаи ҳамроҳ кардани суффиксҳо мафҳуми **senseless** – **беэҳсос** бемаъниро ифода мекунад [204, с.438].

Дар забони англисӣ, инчунин, калимаи **sentiment** маънои **ҳис**, **ҳиссиёт**, **эҳсос**; **муносибат**, **рӯҳия**, **кайфият**; **фикр**, **мулоҳиза**, **андеша**; **ҳоҳишро** ифода мекунад. Дар забони англисӣ инчунин калимаи **sentimental** мафҳуми **нозуқдил, ҳассос** ва **sentimentality** маънои **раҳмдилӣ, ҳассосӣ, нозуқдили** – ро дорад.

Мафҳуми **sentiment** маънои аз тарафи мо дониста шудани олами воқеиро дорост ва мо ба воситаи он ҳабарҳои гуногунро оид ба ҳолати бадан ва муҳити беруна аз худ мекунем. Вай роҳи асосие мебошад, ки ҳабарҳо оид ба зуҳуроти олами беруна тавассути он ба майнаи сар рафта мерасанд ва ба одам имконият медиҳад, ки дар бораи муҳити беруна ва ҳолати бадани худ маълумот пайдо кунад.

Дар фарҳанги забони англисӣ **sentiment** маънои зеринро дорад «**sentiment also suggests a refined or slightly artificial feeling (a speech marked by sentiment rather than passion)**» [214, с.303].

Дар забони англисӣ инчунин калимаи **outpouring** ҳамчун исм ифодаи **хиссиёт**, калимаи **tender** ҳамчун сифат мафҳуми **мулоим, нозук, нафис, латифро** ифода мекунад.

Калимаи **tender hearted** мафҳуми нармдил, сабук – **tender passion** мафҳуми **муҳаббат, хиссиёти нозук, ҳассос, риққатовар, дарднок, зудранҷро** ифода мекунад.

Ҳамин тавр, калимаҳои «**хиссиёт**» ва «**эҳсосот**» мафҳумҳо мебошанд, ки барои ифодаи ашёю ҳодисаҳои ба таври воқеъӣ вучуд дошта, фаъолияти ҳамарӯза, дигаргуние, ки дар дар вучуди инсон ба амал меояд, хизмат мекунанд.

Ё ин ки калимаи **таачҷуб** мафҳуме мебошад, ки барои ифодаи як навъ санъати маънавии шеърӣ истифода карда мешавад.

Мафҳуми **таачҷуб** дар назм вазифаи муайяни ғоявӣ ва бадеиу забонпастӣ дорад. Он таъсири эҳсосотии шеърро афзуда, матлаби гӯяндаро таъкид менамояд. Бештар барои ифодаи афкори иҷтимоию сиёсӣ, ақоиди фалсафӣ, ахлоқӣ, лаҳзаҳои ҳасбихолӣ, рӯҳии шоир истифода мешавад.

Воситаҳои услубии баёни риторикӣ, нидо ва хитоб, суолгузорӣ ва ғайраҳо мебошанд. Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ калимаи **эҳсосот** – **emotion** маънои ба ҳаяҷон овардан, барангехтанро дорад.

Мафҳуми **эҳсосот** – маҷмуи инъикоси ҳиссиёт мебошад, ки дар ҷавоби огоҳҳо ва хабарҳои аз ҷиҳати хислат мухталиф пайдо шуда, ҳатман сабаби тағйиротҳои муайяни ҳолати физиологии бадан мебошад.

Дар забони англисӣ калимаи **emotion** синонимҳои зеринро дорад: **affect, desire, feeling, passion, sentiment, sense** ва ғайраҳо, антонимҳои калимаи **emotion**: **indifference, insensibility, rationality, reason** ва ғайраҳо мебошад.

Мисол: She was attempting to control her emotions his voice was low and shaky with emotion [213, с.303]. – Вай күшиш мекард, ки эхсөсөти худро идора кунад, овози ў паст ва аз эхсөсөт ларzon буд [213, с. 303].

Калимаҳои зикршуда ҳамчун калимаҳои муқаррарии забон ба кор бурда мешаванд.

Мафхуми **фрустратсия** – **frustration** ҳам дар забони англисӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ ҳолати эхсосотиеро ифода мекунад, ки ҳангоми дучор омадани шахс ба душворию монеаҳои халалрасон дар раванди расидан ба мақсад ба амал меояд.

Дар фарҳанг зикр ёфтааст, ки калимаи **фрустратсия** – **frustration**, ки дар аспи 16 аз калимаи лотинии (*frustration (n–), from frustrare disappoint*) пайдо шудааст. Калимаи мазкур муродифотҳои худро дорад, ки онҳо калимаҳои **frustration** – **defeat, fiasco, failure, disappointment** ба ҳисоб мераванд [214, с.3].

Дар забони англисӣ **frustration** мафхумҳои зеринро ифода мекунад: **Frustration** – the feeling of being upset or annoyed, esp because of inability to change or achieve something.

Мисол: I sometimes feel like screaming with frustration [225, с.3]. – **Ман баъзан** ҳис мекунам, ки аз ноумедӣ фарёд занам [229, с.3].

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи эхсос чунин маъноро ифода мекунад: **Эхсос** ба воситаи яке аз ҳисҳои панҷгона дарёфт намудани чизе, **ҳис кардан, пай бурдани чизе ба воситаи бӯйиш, шунид, соиш, ҷашиш ва ё биниш; ҳис, фаҳм.**

Мисол:

Сарроф агар надорад эхсос,

Бинҳад ба зуҷоҳа ҳукми алмос [205, с.622].

Ҳамин тариқ, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ **эхсос** – **feeling** калимаи ифодакунандаи раванди оддитарини рӯҳӣ буда, дар инъикоси аломату ҳусусиятҳои алоҳидаи ашёю ҳодисаҳои олами беруна, инчунин,

ҳолати ботинии бадан ҳангоми таъсири бевоситаи ангеза ба узвҳои эҳсос ифода мейбад.

Мафхуми «ҳиссиёт» калимаи ифодакунандаи муносибати ашё ва ҳодисот буда, ба алоқаи дутарафаи шахсият ва ҷамъияти одамон, ки ин шахсият узви он мебошад, таъсир гузашта, аллакай ҳудтанзимкуни баданро не, шахсияти инсонро таъмин менамояд.

Мафхумҳо бо калимаҳо ифодаи моддии худро пайдо мекунанд. Калимаҳо аз ҷумлаи воҳидҳои асосии забон буда, мавзуи баҳси забоншиносӣ мебошанд, мафхумҳо бошанд, яке аз шаклҳои мавҷудияти тафаккур буда, дар илми мантиқ омӯҳта мешаванд.

Хулоса, калимаҳое, ки мавриди таҳқиқ қарор додем, калимаҳои серистеъмол маҳсуб мейбанд. Ин калимаҳоро метавон дар забони имрӯзаи тоҷикӣ истифода намуд, ва истифода бурдани ин калимаҳо ҳамчун ифодагари мафхуми «тааҷҷуб» ҳамчун намуди эҳсосот ба мақсад мувоғиқ аст.

1.4. Нақши оҳанги калима ҳамчун унсури муҳимми тааҷҷуб дар забон

Ҷумла аз як ё якчанд калимаи бо ҳам алокаманд иборат мешавад, аммо калимаҳои ба ҳам марбут танҳо дар сурате ягон маъно ё фикрро ифода карда метавонад, ки бо ягон оҳанг (ҳабарӣ, саволӣ, амрӣ) талафғуз шавад: Китобро хонд. Китобро хондӣ? Китобро хонед! Read the book. Do you read the book? Read the book! [117, с.57–65].

Ҷумлаҳои мазкур аз воҳидҳои якхелаи лугавию дастурӣ иборат мебошанд, аммо онҳо ҳар кадом тобеи оҳанги муайян гардида, маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. Моҳияти фонологии оҳанг низ дар ҳамин аст.

Оҳанг унсури зарурии нутқи овозӣ мебошад. Нутқ бе оҳанг намешавад. Рангорангии маъно ва ифоданокии нутқро оҳанг таъмин менамояд. Маҳз оҳанг бофти овозии ҷумларо, он чизеро, ки дар унсурҳои лугавию дастурӣ инъикос намешавад, ба вучуд меорад, зоро модалияти ҷумла танҳо ба воситаи оҳанг ифода мешавад. Бехуда нест, ки маъное, ки оҳанг ифода мекунад, баъзан хилофи маънои умумии воҳидҳои лугавию дастурии таркиби

чумла мебошад: Китобро овардӣ? — Ҳа, овардам! Have you brought a book? Yes, I have! [117, с. 57–65].

Оҳанг ба туфайли имконияти фаровонаш дар ифодаи тобишҳои модалӣ навъҳои гуногун дорад. Ҳар як чумла вобаста ба муҳиту мароми нутқ метавонад, бо оҳанги пурсиш, хабар, хоҳиш, амр, хитоб, ангезиш, нақл, тааҷҷубу тахайор, таъкиду хоҳиш, амр, огоҳию таҳдид, илтиҷою таманно, супориш, маслиҳат, бетарафию ҳавасмандӣ, нидо, инкор, даъват, муқоиса ва ғайра гуфта шавад. Навъҳои оҳанг маъмулан дар чанд тип (гуруҳи асосӣ) муттҳад мешаванд. Ин гурӯҳҳои асосӣ барои ҳамаи соҳибони забон фаҳмо ва умумӣ буда, мубодилаи афкори байни онҳоро таъмин менамоянд.

Тобишҳои дигари оҳанг, ки ба муҳиту матн, хусусиятҳои фардии нутқ, ва ғайра вобаста мебошанд, зуҳуроти гуногуни ҳамин гурӯҳҳои асосӣ мебошанд.

Мавҷудияти гурӯҳҳои асосӣ имконият медиҳад, ки мо онҳоро аз тобишҳои сершуморашон ҷудо карда, тазодҳои иродавиро дар низоми оҳанги забон ошкор созем ва низоми фонологии забонро пурратар тавсиф намоем.

Оҳанг, ҳамчун ҳодисаи овози забон, ду ҷиҳати омӯзиш дорад: а) ҷиҳати мухобиротӣ (коммуникативӣ) ва б) ҷиҳати ифоданокӣ.

Дар ҷиҳати мухобирот саҳм ва имкониятҳои оҳанг дар ифодаи маъноҳои гуногун — хабар, пурсиш, амр, нотамомии фикр ва воситаҳои фонетикии ташкили онҳо таҳқик мешавад.

Дар ҷиҳати ифоданокӣ имконияти ба воситаи оҳанг ифода шудани эҳсолоти рӯҳии гӯянда (**қаҳр, хурсандӣ, тааҷҷуб** ва ғайра) омӯхта мешавад.

Ҷиҳати дуюми оҳанг ҳамеша бо маъни умумии чумла вобаста нест, зеро бо вучуди маъно ва оҳанги умумиаш чумла (масалан, чумлаи Собир омад) метавонад, бо тобишҳои **таассуф, қаҳр, тааҷҷуб, таъкид, хурсандӣ** ва ғайра талаффуз шавад ва ин ба маъни умумии он ҳалал намерасонад.

Бо вучуди ин масъалаи ифоданокии оҳанг мавзуи баҳси забоншиносист, зеро он бо категорияи модалият вобаста аст. Оҳанг вазифаҳои гуногунро адо мекунад. Оҳанг аз воситаҳои асосии фарқ

кунонидани хелҳои асосии чумла мебошад. Вобаста ба мақсади гуфтор се хели асосии он фарқ карда мешавад:

1) хабарӣ

Кишту кори баҳорӣ ба охир расид;

Дар фарқкунонидани хелҳои гуфтор оҳанг бо воситаҳои лугавию грамматики ҳамкорӣ мекунад, вале ин вазифаро мустақилона низ ичро карда метавонад:

2) саволӣ:

Шумо аз таътил кай баргаштед?

амрӣ:

Машғулиятро соати даҳ сар кунед!

Дар фарқ кунонидани хелҳои гуфтор оҳанг бо воситаҳои вожаиву дастури ҳамкорӣ мекунад, вале ин вазифаро мустақилона низ ичро карда метавонад. Мисол: Дари хонаро кушод. Дари хонаро кушод? Дари хонаро кушоед!

Оҳанг аз воситаҳои ташкили нутқи ифоданок ба шумор меравад. Ҳар як хели асосии гуфтор ғайр аз маънои умумии худ (ахбор, пурсиш, амр) муносибати гӯяндаро ба мавзуи сухан низ ифода менамояд. Гӯянда метавонад, дар бораи ягон факт бо хурсандӣ ё андӯҳ нақл кунад ё пурсад, шунавандаро ба ичрои коре бо ғазаб ё меҳрубонӣ водор намояд. Воситаи асосии ифодаи муносибати гӯянда ба мавзуи сухан оҳанг мебошад [117, с.57–65].

Дар фарқ кунонидани типҳои (хелҳои) асосии гуфтор ҳамаи унсурҳои оҳанг иштирок дошта бошанд ҳам, нақши асосиро наво (мелодика) мебозад. Навъҳои гуногуни гуфтор на танҳо аз рӯй баландии умумии лаҳни асосии овоз, балки аз рӯйи тарзу ҷои тағиӣир, самту суръати дигаршавии хаттӣ умумии наво низ фарқ мекунанд. Тағиӣир наво тарҳҳои гуногуни оҳангро ба вучуд меорад.

Се навъи асосии мухобирот хабар, пурсиш ва амр аз рӯйи тархҳои оҳанги худ аз якдигар фарқ кунанд ҳам, дар байни оҳанг ва навъҳои чумла мувофиқати том дида намешавад.

Тобишҳои маъноии эҳсосие, ки ба воситаи оҳанг ифода мешаванд, гуногунанд, аммо ҳамаи онҳо дар ду гурӯҳи асосӣ муттаҳид мешаванд: а) маъноҳои гуногуни эҳсосӣ: шубҳа, афсус, ҷиддият, даъват ва ғайра; б) тобишҳои маъноии ҳолати рӯҳи.

Фарқи ин ду навъи маънои эҳсоси гоҳо бо ёрии воситаҳои луғавӣ ифода мешавад. Маъноҳои эҳсосиро баштар ҳиссаҳаю нидоҳо (**афсӯс**, **экош**, **албатта**, **ҳатман**, **бах–бах**, **вой**, **э вой**, **ҳайрият–е**, **уро**, **вое**, **аҷабо виж–виж**, **бай–бай**, **ҷуҳ–ҷуҳ**, **ҳейт–ҳейт**, **бош–бош**, **чиғӣ–чиғӣ**, **пиш–пиш**, **бах–бах**, **ту–ту**, **киш–киш** и **chook–chook**, **chop–chop**, **ее–ее**, **ha–ha**, **haw–haw**, **he–he(hee–hee)**, **ho–ho–(ho)**, **sh–sh**, **tut–tut–tut** ва амсоли онҳо) ифода кунанд, тобишҳои маъноии эҳсосотӣ дар нутқи муаллиф баён мешавад.

Ҳар қадоми мо ҳиссаи худро аз тиллою ҷавоҳирот гирифтем. Баъзеҳо ба сарвати худ оқилона рафтор карданд, дигарон, баръакс, мувофиқи хислату мизочи худ аҳмақона рафтор намуданд [114, 51]. – Each of us got our share of gold and jewels. Some behaved wisely with their wealth, others, on the contrary, behaved foolishly according to their character and clients [114, с.53].

Фарқи дигари ин ду навъи маънои эҳсосӣ дар он аст, ки маъноҳои эҳсосӣ ҳусусияти миллӣ доранд ва дар забонҳои гуногун бо ёрии воситаҳои гуногун (вожай, овозӣ) ифода мешаванд, аммо тобишҳои эҳсосӣ умумӣ мебошанд.

Аз ҷиҳати оҳанг низ ин ду навъи маъно фарқ мекунад. Маъноҳои эҳсосӣ ба туфайли маънои ҳосашон дорой навъҳои маҳсус (навъҳои эҳсосии гурӯҳҳои асосии оҳанг) мебошанд.

Тобишҳои эҳсосӣ, ки ногаҳон пайдо мешаванд, дар ҳатти умумии оҳанг тағиирот ба амал меоранд.

Дар ташкили оҳанги маъни оғози ҳамаи унсурҳои он: танин, тамдид, наво ва ғайра иштирок мекунанд, аммо оҳанги тобишҳои эҳсосӣ бештар ба воситаи танин, суръат ва тамдид ташкил мешавад.

Хай–ҳай, ба хонаи як кас меҳмон шуда, мочаро кардан ба чӣ маънӣ? (Ниёзӣ). – **Hai–hai**, what is the meaning of visiting someone's house and having an adventure? (Niyazi).

Афсӯс! Бояд бо худ як порча нон ва ягон чойҷӯш об гирифта меовардам.. – (Айнӣ). – **Alas!** I should have taken a piece of bread and a kettle of water with me.. – (Ayni).

Ҳой, мардум, об баромад, об!!! (Раҳим Ҷалил). – Hey, people, water came out, water!!! (Rahim Jalil).

Дар забоншиносӣ қалимаҳо дараҷаҳои гуногуни ифоданокӣ доранд. Барои фарқунонидани қалимае, ки бо ягон сабаб вазни бештари ифоданокӣ дорад, задаи мантиқӣ истифода мешавад. Задаи мантиқӣ хоси нутқи эҳсосӣ буда, бо унсурҳои фонетикии худ аз задаҳои дигари фраза фарқ мекунад.

Дар ҷумлаҳои амри истифодаи задаи мантиқӣ оҳанг тағиир меёбад. Масалан, **ҷумлаи ғапро бас қунед!** бо оҳанги маъмулии амр гуфта шавад, оҳанг болорави пастшавиро қасб мекунад ва агар ба воситаи задаи мантиқӣ қалимаи аввали онро чудо қунем (**Гапро бас қунед**) оҳанги пастшав мегирад.

Тобишҳои гуногуни маъни эҳсосию муассирӣ дар хатти оҳанги амри тағиирот ба вучуд оварда метавонанд.

Масалан, оҳанги амри қатъӣ ва радиопазир (**Дастонашро бандед!** — фармон дод сардор) аз оҳанги амрии навозишкорона (**Бигир, садқаат шавам, дұхтари азиз!**) [240, с.43 –47].

Тамдид – суръати талаффузи порчаҳои нутқи овозӣ (овозҳо, ҳичоҳо, қалимаҳо ва ғайра) дар воҳиди вақт низ яке аз унсурҳои оҳанг мебошад.

Воқеан, суст ё босуръат талаффуз кардани порчаҳои нутқи овозӣ вобастаи омилҳои гуногун аст.

Суръати хондани лексия, маъруза дар маҷлис ё ҷамъомад аз суръати сухбат дар ҳалқаи дўстон ё дар хона, дар сари дастархон фарқ мекунад.

Суръати нутқ ба хусусиятҳои фардии нутқ, (тез ё суст гап задан), дарсхона (маъруза барои 400 кас ё 20 кас) низ вобаста аст.

Аммо барои оҳанг суръати мутлақи нутқ муҳим нест. Барои оҳанг суръати нисбии нутқ — талаффузи воҳидҳои овози нисбат ба замон — суръати талаффузи ягон овоз (ҳичро, калима, синтагма ва ғ.) нисбат ба овозҳои дигари таркиби калима, синтагма, фраза ва ғ. суръати талаффузи овоз (калима, синтагма ва ғ.) дар як ҳолати овозӣ нисбат ба ҳолатҳои дигар дар тули ҳамин синтагма, фраза ва ғайра муҳим мебошад.

Мусаллам аст, ки тағири суръати нутқ ба бори маъноии воҳидҳои он вобаста мебошад. Калима ва синтагмае, ки бори бештари маънӣ доранд, бо суръати камтар талаффуз мешаванд, талаффузи калимаҳои мустақилмаъно нисбат ба калимаҳои ёрирасон сусттар сурат мегирад.

Тағири суръат ба таркибҳои наҳвӣ низ вобаста аст: Маъмулан, суръати талаффузи воҳидҳои истиснӣ, иловагӣ ва ҷумлаҳои пайрав тезтар аст. Тағири суръати нутқ барои ифодаи маъноҳои гуногуни таъсирнокӣ ва эҳсосӣ истифода мешавад.

Пайдоиши танфисҳои гуногун дар ҷараёни нутқ бо суръати нутқ алоқаманд мебошанд: нутқ ҳар қадар босуръаттар бошад, миқдори танфисҳо ва дарозии онҳо ҳамон қадар камтар мешавад.

Танин — тобиши сифатии овозҳо, ки ба миқдор ва таносуби лаҳзашои асосию иловагӣ вобаста аст, низ аз ҷумлаи унсурҳои оҳанг мебошад. Тобишҳои гуногуни сифатӣ дар қатори тамдид муассир ва паҳн, пеш аз ҳама, моҳияти овозҳои нутқро ҳамчун ҳодисаҳои ҷисмонӣ муайян мекунад. Моҳияти овозии танин ин аст, ки вай барои фарқ кардани овозҳои алоҳидаи нутқ истифода мешавад.

Аз ҳамин рӯ, саҳми танин дар ташкили оҳанг нисбат ба дигар унсурҳо камтар аст. Аз ҷиҳати оҳанг танин хоси нутқи эҳсоснок аст. Дар ин маврид танин яке аз воситаҳои муҳимми фарқ кардани оҳанги эҳсосӣ аз оҳанги ғайри эҳсосӣ мебошад [111, с.57–65].

Ҳамин тавр, унсурҳои оҳанг дар ташкили навъҳои асосии гуфтор саҳми гуногун дошта бошанд ҳам, ҳамаашон дар ташкили оҳанг ширкат доранд. Иштироки онҳо дар ташкили навъҳои гуногуни оҳанг дар заминаи воҳиди хурдтарини оҳанг — синтагма амалӣ мешавад. Аз ҳамин рӯ бояд ҳамаи ин унсурҳо дар тавсифи низоми оҳанги забои ҷой дошта бошанд. Мутаассифона, унсурҳои оҳанги тоҷикӣ ҳанӯз омӯхта нашудаанд ва баёну тавсифи ҳамаи онҳо ҳоло имконпазир аст.

Бинобар тавсифи оҳанги навъҳои асосии гуфтори забони тоҷикӣ дар заминаи наво сурат мегирад. Наво нисбат ба дигар унсурҳои оҳанг хубтар ва сабуктар дарк мешавад ва инъикоси он низ осонтар аст.

Воқеан, забон доимо дар рушду такомул қарор дошта, боиси тағйиротҳои зиёде мегардад. Ин тағйирот на танҳо дар луғат ва грамматика, балки дар оҳанги калимаҳо низ ба мушоҳида мерасад. Оҳанги калима, ки ба он тобишҳои эҳсосӣ ва маънӣ зам мешавад, метавонад ифодаи моро ғанӣ гардонад ва ба он умқи бештар бахшад. Дар ин миён, нақши оҳанги калима ҳамчун унсури муҳимми тааҷҷуб хеле назаррас аст. Тааҷҷуб, ки эҳсоси ногаҳонӣ ва ғайричашмдошт аст, дар аксари ҳолатҳо бо истифода аз оҳанги мувоғиқ дар калимаҳо ифода меёбад.

Оҳанги калима метавонад маъни аслӣ ва луғавии калимаро тағйир дид. Масалан, калимаи «**хуб**» агар бо оҳанги таъкидӣ ва тамасхуромез талафуз шавад, метавонад маъни комилан муқобилро ифода кунад. Ё ин ки калимаи «**ҳа**»—ро, агар бо оҳанги «**ҳайратовар**» ба забон орем, он бешубҳа тааҷҷубро ифода менамояд. Ин қобилияти оҳанги калима барои тағйир додани маъно имкон медиҳад, ки мо эҳсосоти худро бо роҳҳои муҳталиф баён қунем.

Дар забони тоҷикӣ, оҳанги калима нақши муҳимро дар ифодаи «**тааҷҷуб**» мебозад. Истифодаи дурусти оҳанг метавонад ифодаи моро табиӣ ва таъсирбахш гардонад. Барои мисол, ҳангоми пурсидани савол, мо оҳанги худро баланд мекунем, то ҳайрат ё шакро дар овози худ нишон дижем. Ин навъи истифодаи оҳанг ба мо қумак мекунад, ки муносибати худро нисбат ба

мавзузъ баён кунем ва ба шунаванда имкон диҳем, ки эҳсосоти моро дарк кунад.

Ҳамин тавр, оҳанги калима унсури муҳимми забон буда, ба мо имкон медиҳад, ки эҳсосоти худро ба таври дақиқ ва таъсирабахш баён кунем. Дар ифодаи «**тааҷҷуб**», оҳанги калима метавонад нақши муҳимро бозида, тавассути он мо метавнем, «**ҳайрат**», «**шак**» ва эҳсосоти дигарро ба таври возех баён намоем.

Хулосаи боби якум

Таҳқиқу баррасии воситаҳои асосии маводҳои гуногуни ифодаи калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ масъалаи асосии ин таҳқиқот ба шумор меравад. Дар мадди аввал дар рисола ҷанбаҳои назариявии он муайян карда, асарҳою мақолаҳои муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ маводҳои асосии диссертатсияи мазкурро оиди калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот ташкил медиҳанд.

Дар натиҷаи таҳлили якчанд адабиётҳои назариявии муҳаққиқони тоҷикӣ ва ҳориҷӣ дар забоншиносӣ оиди калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, инчунин, таҳлили маводҳо аз адабиёти бадеӣ ба хулоса омадем, ки калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳанӯз аз назари муқоисавӣ–типологӣ, аз ҷиҳати маъно ва вазифаҳои морфологӣ дар ҷумла пурра таҳлил карда нашудаанд.

Барои ба таври муфассал ва нишонрас баромадани хулосаҳои кори илмӣ дар кор воситаҳои ифодаи калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо назардошти ҳусусиятҳои фарқунандааш ба бобҳо тақсим карда шудааст.

Мо дар зери мағҳуми таҳлили маъноиу луғавии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот тағйирёбии калимаҳоро дар нутқ зери таъсири омилҳои гуногуни беруна мефаҳмем. Ба

ин таснифот, пеш аз ҳама, усул ва воситаҳои маъноиу –луғавӣ ва сохтории калимаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дохил мешавад.

Усулҳои сохта шудани калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар муқоиса бо забонҳои дигар на танҳо аз нуқтаи назари ифодаи он дар забоншиносии муқоисавӣ аҳаммият дорад, балки ҷараёни таълими мавзуъҳои марбут ба ин масъаларо самаранок ва осон мегардонад.

Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки воқеан дар самти омӯзиши калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот аз ҷониби забоншиносони оламшумул корҳои зиёде ба анҷом расонида шудааст. Ҳусусан, дар самти муайян намудани моҳияти калимаҳо, аз ҷумла калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забон, дар ин ё он забонҳои муқоисашаванда саҳми арзанда гузошта шудааст.

Ҳамзамон, калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот аз паҳлӯҳои муҳталиф мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, аммо таҳлили муқоисавии он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ самти нави омӯзиши он ба шумор меравад.

Таҳлили сохтории калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ шароит фароҳам овард, ки хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври муқоиса таҳқиқ карда шаванд.

Маълум аст, ки фикри том аз калимаю шаклҳо иборат аст, ки онҳо қонуну қоидаҳои ҷобаҷогузорӣ ва тартиби муайян доранд. Фақат тавассути алоқаи калимаю морфемаҳо ва баробари таъин шудани ҷои муайяни онҳо инсон имкон дорад, ки фикрашро ба тартиби муайян изҳор кунад.

Ба калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот, калимаҳои **ҳайрат**, **тааҷҷуб** ва ғайра дохил мешаванд ва ҳар яке муодилҳои муайяни худро дар забони англисӣ доранд, ки хусусиятҳои маъноиу –луғавӣ ва сохтории онҳоро муайян кардан мумкин аст.

Ба зумраи калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб калимаҳои **wonderful, astonishment, amazement, puzzlement, striking, amazing** ҳайрат, ҳайронӣ, таҳайюр; моту мабҳут будан шомил мебошад.

Дар «Фарҳангӣ забони англисӣ» калимаи **ҳайрат** – **astonish** тарҷума шудааст ва маъни дар ҳайрат андохтан, ба ҳайрат оварданро дорад. Инчунин, калимаи «**ҳайрат**» ҳамчун калимаи сохта дар ифодаи калимаҳои «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот бисёр сермаҳсул буда, ҳамчун калимаи сохта шаклҳои **astonishing** дошта маъни ҳайратоварро ифода мекунад. Аз рӯйи таркибу сохт калимаи сохта ба шумор мераванд.

Бояд зикр намоем, ки таҳлилҳо аз истифодаи якчанд адабиётҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон дода мешавад, ки дар доираи маъноҳои ин вожа дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ умумиятҳо ба назар расанд ҳам, аммо мавриҷое ҳастанд, ки тафовути он низ ба назар мерасад.

Бо вуҷуди ин ҳам, ифодаи калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб**» дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ хеле доираи васеи истеъмолро дар бар мегиранд.

Таҳлили фарҳангҳои муҳталифи тоҷикию англисӣ нишон дод, ки мағҳуми «**тааҷҷуб/surprise**» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар тафаккури тоҷикзабонон ва англисзабонон ҳамчун ҳиссиёти инсон, ҳамчун маҳзани ҳиссиёту эҳсосоти гуногун, аз ҷумла, меҳру муҳаббат, тарсу ҳарос, ҳайронӣ ва, инчунин, фикру андеша, сирру асрор таҷассум ёфтааст.

Хусусияти умумии ҳамаи хусусиятҳои калимаҳои зикршудаи забони англисӣ ва тоҷикӣ аз он иборат аст, ки барои ифодаи мағҳуми эҳсосот, ҳиссиёт хизмат мекунанд.

Низоми калимаҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ аз чанд гурӯҳ иборат аст, ки аз ҷиҳати маънои –лексикӣ ва соҳтории худ дар ҷумла муттаҳид карда шудаанд.

Ҷӣ тавре ки маълум шуд, калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ ва дар забони англисӣ айнан яхел ва як вазифаро ифода мекунанд, танҳо истифодаи

калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ зиёдтаранд.

Хусусияти дигари калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот ин аст, ки ҳамчунин бо оҳанги маҳсус талаффуз мешаванд, ҳангоми истифодаи онҳо имову ишора низ истифода мешавад.

Аз нуқтаи назари низоми забон қонуниятҳои дохилии сатҳҳо ва воҳидҳои он калимаҳои забони тоҷикӣ бо қиёғаи овозӣ ва мазмуни хоси худ аз воҳидҳои дигар фарқ меқунанд.

**БОБИ II. ТАХЛИЛИ МА  НОИВУ СОХТОРИИ КАЛИМАҲОИ
ИФОДАКУНАНДАИ «ТААЧЧУБ/SURPRISE» ҲАМЧУН НАМУДИ
ЭҲСОСОТ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

2.1. Таҳлили лексикию – ма  ноии калимаи «тааҷҷуб/surprise» дар

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Чӣ тавре ки маълум аст, забон на танҳо воситаи иртибот, балки инъикоскунандай таърих, анъана ва арзишҳои миллӣ халқ маҳсуб меёбад. Дар ҳар як калима, ибора, зарбулмасалу мақолҳо, ки дар онҳо ворисони забон таҷрибаи худро ҷамъбаст намуда, ба мерос мегузоранд, барои рушду инкишофи он нақши босазоеро гузошта метавонад. Аз ин рӯ, ҳифзи он ҳамчун арзиши миллию фарҳангӣ вазифаи муҳимми ҳар як ҷомеа маҳсуб меёбад.

Дар забоншиносии муосир таваҷҷух ба таҳқиқи воситаҳои луғавӣ торафт бештар мушоҳида мешавад. Таҳқиқи ма  ноҳои луғавии калимаҳо самти афзалиятноки семантикаи маърифатӣ буда, имкон медиҳад, ки ба соҳторҳо ва навъҳои ма  ноҳои луғавӣ аз нигоҳи нав нигарем.

Дар китоби худ «Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка)» / А.А. Уфимцева муайян намудааст, ки лексика на танҳо маҷмуи калимаҳо, балки низоми мураккабест, ки дар он калимаҳо бо роҳҳои гуногун, аз қабили ма  ной, грамматикӣ ва услубӣ алоқаманданд.

Ин алоқаҳо имкон медиҳанд, ки калимаҳо дар матн бо ҳам пайваст шаванд ва ма  ни умумии онро эҷод кунанд. А.А. Уфимцева таъкид мекунад, ки омӯзиши лексика ҳамчун низом ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки забонро амиқтар дарк кунанд ва малакаҳои забоншиносии худро инкишоф дидҳанд.

Таҳлили соҳтори лексикӣ, ки А.А. Уфимцева пешниҳод кардааст, барои омӯзиши дигар забонҳо, аз ҷумла, забони тоҷикӣ низ муҳиму мубрам арзёбӣ мегардад. Забони тоҷикӣ, мисли забони англисӣ, дорои низоми мураккаби лексикӣ мебошад, ки дар он калимаҳо бо роҳҳои гуногун алоқаманданд [160, с. 126].

Воқеан, яке аз алматхой хоси системавӣ дар лугат, ин гурӯҳбандии семантикий калимаҳо ба ҳисоб меравад. Барои ишора ба онҳо истилоҳоти гуногун истифода мешаванд, ба монанди гурӯҳҳои лексикӣ–семантикий, гурӯҳҳои мавзӯй, парадигмаҳои семантикий, майдонҳои семантикий ва ассотсиативӣ, майдонҳои мафҳумӣ, инчунин, синфҳои инвариантӣ ва функционалий.

Воқеан, яке аз алматхой хоси системавӣ дар лугат, ин гурӯҳбандии семантикий калимаҳо ба ҳисоб меравад. Барои ишора ба онҳо истилоҳоти гуногун истифода мешаванд, ба монанди гурӯҳҳои лексикӣ–семантикий (**ГЛС**), гурӯҳҳои мавзӯй (**ГМ**), парадигмаҳои семантикий (**ПС**), майдонҳои семантикий ва ассотсиативӣ, майдонҳои мафҳумӣ, инчунин, синфҳои инвариантӣ ва функционалий.

Дар забоншиносӣ гурӯҳҳои лексикӣ–семантикий (**ГЛС**) – ин маҷмуи воҳидҳои луғавии забон аст, ки бо маъноҳои умумӣ ва алоқаҳои системавӣ муттаҳид шудаанд. Ин гурӯҳҳо имкон медиҳанд, ки лугати забон дар асоси маъноҳои вожаҳо ва муносибатҳои онҳо ба тартиб дароварда шавад.

ГЛС – хо дар таҳлили матн, таҳияи луғатҳо ва омӯзиши забон нақши муҳимму ҳалқунандаро мебозанд.

Гурӯҳҳои лексикӣ–семантикий аз рӯйи мабдаъҳои гуногун ташаккул меёбанд. Яке аз мабдаъҳои асосӣ ин умумияти маънӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он вожаҳое, ки маъноҳои наздик ё алоқаманд доранд, дар як гурӯҳ ҷойгир мешаванд.

Барои ифодай ин мафҳумҳо номҳои муҳталиф ба кор бурда мешаванд, аз қабили категорияҳои луғавӣ–маънӣ, маҷмуаҳои мавзӯй, қолабҳои маънӣ, ҳудудҳои семантикий ва ассотсиативӣ, соҳаҳои концептуалӣ ва ғ.

Мафҳуми майдони семантикий дар илми забоншиносӣ ба таҳқики муносибатҳои маънӣ байни воҳидҳои луғавӣ, ки дар дохили як соҳа ё категорияи муайяни концептуалӣ қарор доранд, бахшида шудааст. Ин концепсия имкон медиҳад, ки соҳтори мураккаби маъни калимаҳо ва робитаҳои онҳо дар низоми забонӣ муайян карда шавад. Майдони семантикий

на танҳо маҷмуи калимаҳо, балки як сохтори муташаккил аст, ки дар он ҳар як воҳид мавқеи мушаҳҳас дорад ва бо дигар воҳидҳо дар муносибати маънӣ қарор дорад.

Гояи таҳқиқи луғат аз рӯйи майдонҳои семантиқӣ (мафҳумӣ) дар забоншиносӣ бо номи Й. Трир алоқаманд аст, гарчанде ки худи истилоҳро бори аввал дар забоншиносӣ Г. Ипсен истифода бурда, майдонро ҳамчун маҷмӯи калимаҳое, ки маънои умумӣ доранд, муайян кардааст. Й. Трир майдони семантиқии мафҳумиро пеш аз ҳама ҳамчун сохтори як соҳа ё доираи муайяни мафҳумҳо мефаҳмад. Майдони мафҳумӣ дар забон ба майдони луғавӣ мувофиқат мекунад, ки он аз таркиби луғавӣ ҷудо карда шуда, бо ягон майдони мафҳумӣ алоқаманд аст. Ин равиш дар корҳои Г.С. Щур ба таври васеъ таҳқиқ карда мешавад [184, с.43].

Таърифи умумӣ ва хеле амиқи моҳияти гурӯҳҳои луғавӣ—семантиқӣ дар асари маъруфи Ф.П. Филин дода шудааст [162, с. 43].

Майдони семантиқии истилоҳоти «тааҷҷуб/surprise»—маҷмӯи мафҳумҳо ва истилоҳотеро дар бар мегирад, ки тамоми ҷанбаҳои ин равандро дар бар мегиранд.

Тааҷҷуб ҳамчун як эҳсоси инсонӣ, вокуниши ногаҳонӣ ба ҳодиса ё иттилооти ғайричашмдошт аст, ки дар зехни инсон аломатҳои саволро ба вучуд меорад. Дар забони тоҷикӣ, калимаи «тааҷҷуб» дорои маъноҳои гуногун буда, вобаста ба матн метавонад ҳамчун ҳайрат, аҷобат, ба ҳиссиёти ачиб дучор шудан ва ё ҳатто тарсу ваҳм ифода ёбад.

Тааҷҷуб як навъи баёни маънине мебошад, ки онро бо ҳайрат баён менамоянд ва ё дар тасвири ашё, воқеа бо тааҷҷуб чизро пурсида, аз он таҳайюр мекунанд.

Барои таҳлил, мо мисолҳои «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» таҳти таҳрири С. Назарзода, «Фарҳанги тоҷикӣ ва русӣ» таҳти таҳрири Д. Саймиддинов, С.Д. Холматова, С. Каримова [ТРС, 2000] дар забони англисӣ «Фарҳанги синонимҳои англисӣ ба русӣ» зери таҳрири Ю. Д. Апресян (Англо–русский синонимический словарь/Ю. Д. Апресян) ва инчунин

иқтибосҳо аз асарҳои бадеӣ ва публистициро, ки имкон медиҳанд басомади истеъмоли вожа муайян карда шавад, интихоб кардем.


Вожаҳои ифодакунандаи «тааҷҷӯб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосотро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯи маъно ба гурӯҳҳои луғавию маънӣ чудо карда мумкин аст.

I. Ба гурӯҳи якуми луғавию маъноии вожаҳои ифодакунандаи «тааҷҷӯб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вожаҳое дохил мешаванд, ки **ҳолати ногувори шахсро** ифода мекунанд. Онҳо вожаҳои ифодакунандаи эҳсосот мебошанд.

Ба гурӯҳи вожаҳое, ки ҳолати ногувори шахсро ифода мекунанд, вожаҳои **«фигон», «нола», «гиря»** ва зорӣ дохил мешаванд. Ин гуна вожаҳо дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни услубӣ зоҳир менамоянд.

Дар забони англисӣ синонимҳои вожаи **cry – гиря – weep, wail, sob** ва ғайраҳо мебошад ва барои ифодаи ҳолати андӯҳноки шахс хизмат мекунад, ва вожаҳои ифодагари эҳсосот мебошанд.

Вожаи **«гиря – cry»** маънои ҳолати гиря рӯй додан, оби ҷашм, оби дида, оби ҷашм кардан (рехтан) гиристан, ба гиря омадан, (дар ҷашм) ашк пайдо шудан дар ҷашмро ифода мекунад. Майдони маъноии вожаи **гиря–ро** мағҳумҳои гуногун ташкил мекунанд, ки дар нақша онҳоро метавон ба таври зайл тасвир кард:



Вожаи **«нола – moan»** маънои ҳолати овоз андохтан нолаву фифон кардан, бо садои баланд гиристанро ифода мекунад. Ин вожаҳо дар ифодаи


холатҳои навҳасаро шудан (дар мотам ё ғами касе) низ истифода мебаранд. Ин вожа бо вожаҳои **оташнаво** – **full of pain** он ки нолаи пурсӯз дорад, сӯзишдор, сӯзонанда; пурдарду алам; пуртаъсир ва ба сӯзиш оваранда (оҳ, нола) [209, с.280].


Вожаи «**фиғон** – **cry**» маънои ҳолати фифон бардоштан (баровардан) фарёд, нола, зорӣ; фарёду нола кардан, дод гуфтан; **фиғон кардан** нолидан, – **to cry, to moan** бо зорӣ фарёд бардоштан – **by shouting request; фифон кашидан** – **to scream**, фарёди зорӣ баровардан – **a cry of distress**, ба танг омада – narrowed down, **moaning** – нола карданро ифода мекунад [205, с. 400].

Дар баъзе маврид ин калимаҳо баробари гирифтани тобиши маъноии дигар метавонанд дар доираи ду ё зиёда силсилаҳои синонимӣ амал намоянд. Масалан, калимаи «**фиғон**» аз зумраи чунин вожаҳоест, ки дар ин гурӯҳ маънии эҳсосоти баланд ё бо хиссиёти дучанд баланд баромадани овозро ифода мекунад ва таркиби ибораи **гиряву нола бардоштанро** – **crying and moaning** месозад.

Ҳодисаи сермаъной, яъне дорои якчанд маъно будани калимаҳо, дар забон ҳодисаи маъмулу машҳур буда, дар ҷараёни рушди забон, тадриҷан дар натиҷаи инкишофи маънои аслӣ ва аввалии калима ба вучуд меояд. Инро дар вожаҳои ифодакунандай **«тааҷҷуб/surprise»** ҳамчун намуди эҳсосот мушоҳида кардан мумкин аст.

Вожаҳое, ки ҳолати ногувори шахсро ифода мекунанд, ба монанди **фиғон** – **cry**, **нола** – **moan**, **гиря ва зорӣ** – **cry and request** ҳамин ҳусусиятҳоро доранд, аз ин рӯ, бархе аз онҳоро метавон чунин тасвир кард:





Ин вожаҳои сермаъно паҳлухои гуногуни ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима инъикос кунанд ҳам, ҳамаи он маъноҳо бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва ин хусусияти муҳимми калимаҳои сермаъно ба ҳисоб меравад [3, с.7–9].

Компонентҳои гиря – *cry*, ҳаяҷон ва нолаю зорӣ – excitement and lamentation, дар алоҳидагӣ маъноҳои гуногун доранд. Ҳатто ҷузъҳои ҷуфти синонимии гиряю ҳаяҷон дар мавриди чудо–чудо омадан маънои муҳталиф доранд, вале дар матн онҳо ба ҳам аз ҷиҳати маъно хеле наздик шуда меоянд, ки ин ҳодисаро синоними матнӣ (контекстуалӣ) меноманд [244,с. 180].

Вожаи «гиря – weep» исми амал мебошад, ҳаяҷон бошад, дорои мағҳуми абстракт, ки ҳолати рӯҳии инсонро ифода мекунад, буда, он барои ифодаи ҳолати аз ҳаяҷони зиёд ба гиря омадан истифода карда мешавад.

Вожаҳои «нола» ва «зорӣ» – *moan and request*, – ҳаммаъно шуда наметавонанд. Вожаи «гиря – weep» маънии муқаррарии «ашк рехтан» –ро ифода мекунад, аммо **нола – *moan*** мағҳуми муқаррарии «гиря кардан» –ро надошта, балки нола аз сӯзиши дил ва ҳолати ногувори инсон ба амал меояд, ки ҳангоми гиря садоӣ шахси гирён бисёр бо сӯз баланд мешавад.

Воқеан, гиря метавонад беовоз бошад ва танҳо бо рехтани ашк низ ба амал ояд. Яъне гиря ба нола табдил меёбад ва вожаи «нола» барои ифодаи маънии «бо алам гиристан ва зорию тавалло кардан» –ро истифода бурда мешавад. Дар забони англисӣ вожаи «*cry – гиря*» маънои умумӣ дорад, ҳолати рӯҳии инсонро ифода мекунад, он барои ифодаи ҳолати **«аз ҳаяҷони зиёд ба гиря омадан»** низ истифода карда мешавад.

Вожай «*cry – гирия*» нисбат ба синонимҳои худ бештар дар забони гуфтугӯй истифода мешавад. Ба гурӯхи дуюми луғавию маъноии вожаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вожаҳое дохил мешаванд, ки ҳолати ифодаи рӯҳи болидай инсонро ифода мекунанд.

Ба гурӯхи дуюм вожаҳое дохил мешаванд, ки **ҳолати ифодаи рӯҳи болидай инсонро** ифода мекунанд, вожаҳои **шодӣ, хурсандӣ ва шодмонӣ – joy happiness and joyful** дохил мешаванд. Ин гуна вожаҳо дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни услубӣ зоҳир менамоянд.

Вожаҳое, ки дар ифодаи рӯҳи болидай инсон ба кор мераванд, калимаҳои **шодӣ, хурсандӣ ва шодмонӣ – joy, happiness and joyful** аз қабили исмҳои абстракте мебошанд, ки аз сифат тавассути пасванди –ӣ соҳта шуда, мағҳуми болидагии рӯҳи инсонро ифода мекунанд.

Дар таҳлили вожаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вожаҳои «**шодӣ – joy**» ҳолати хурсандӣ, хушҳолӣ, хушнудиро мефаҳмонанд..

Вожаҳои **«шодӣ» ва «хурсандӣ – joy and happiness»** серистеъмол буда, хоси услуби адабӣ гуфтугӯй мебошанд, vale вожай сифатии **«шодмон»**, ки хусусияти бадеӣ дорад, калимаи китобӣ мебошад ва бештар дар услуби китобӣ–бадеӣ ба кор меравад. Ин вожа зимни калимасозӣ шакли **«шодмонӣ»** пайдо намуда, ба исми абстракт табдил мейбад ва дар ифодаи **«хурсандии аз ҳад зиёд, шодии беҳаду канор»** истеъмол мейбад:

Майдони маъноии вожай **«шодӣ» – ро** мағҳумҳои **«ханда – joy concepts of laughter»** дар ифодаи хушҳолӣ, шодмонӣ ва ё истехゾ дар одам, ки бо садои маҳсусе зоҳир мегардад, ташкил мекунанд.

Вожай **«ханда – laugh»** ҳолати ханда гирифтан касеро, пайдо шудани ханда ба касе, ханда кардан, хандиданро ифода мекунад. Инчунин, мағҳуми **«пурнишот – joyfully»** маънои пур аз хурсандӣ, хурсандибахш, шодиовар, **«тарабангез – exciting»** маънои он чӣ боиси айшу хушҳолӣ аст, мефаҳмонад [209, с.649].

Ин вожаро дар ифодаи ҳолатҳои хурсанд шудан истифода мебаранд. Вожай «шодӣ – joy» низ вожаҳои сермаъно фасоҳату балоғати суханро аз бисёр ҷиҳат сермаҳсул мегардонад.

Мисол: Шодбод яъне табрик – **congratulations**; таҳсину таъриф – **praise**; шодбод гуфтан таҳсин кардан, оғарин хондан, **шодбодӣ – cheers** шодбодӣ кардан табрик кардан, муборакбодӣ кардан, **шодбош(ӣ) – cheers** табрик кардан, муборакбод намудан, **шоддил – happy** хушхол, дилшод, масур, **шодиангез** он чи боиси хурсандию хушхолӣ мегардад, хурсандибахш, **шодибахш** хушхолкунанда, хурсандиовар, **шодиёна** – хурсандона, аз рӯи хурсандӣ; ба муносибати рӯй додани ягон ҳодисаи шодибахш, **шодикаф (ак)** дилкаф шудан аз хурсандӣ, марги ногаҳонӣ аз шунидани ягон ҳабари хуш; шодикафак шудан, **шодиовар** шодибахш, хушхолкунанда, **шодкомӣ** хушнудӣ, хурсандӣ, **шодмонона** – бо шодӣ, бо хурсандӣ, шодон, **шодхор** кит. шодмон, хушхол ва ғ.

Вожай **пурфараҳ** – **full of happy** маънои пур аз шодиую хурсандӣ, хурсандибахш, пурсурурро ифода мекунад [205, с. 650].

Таҳлили мисолҳо аз шаҳодат медиҳад, ки вожай **шодӣ – joy** бо роҳҳои калимасозии морфологӣ созмонёфта, барои бой намудани забон мусоидат мекунанд. Калимаҳои сермаъно паҳлуҳои гуногуни ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима инъикос кунанд ҳам, ҳамаи он маъноҳо бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва ин хусусияти муҳимми калимаҳои сермаъно ба ҳисоб меравад.

Хусусиятҳои воҳидҳои луғавиро танҳо ҳангоми муқоисаи вожа метавонем дуруст шарҳу тавзех дихем.

III. Ба гурӯҳи сеюми луғавию маъноии вожаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосотро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ вожаҳое доҳил мешаванд, ки холати **тарсу ваҳм – fear or anger** ё **ба ғазаб омадани** шаҳсро ифода мекунанд. Ба гурӯҳи вожаҳое, ки холати тарсу ваҳм ё ба ғазаб омадани шаҳсро ифода мекунанд, вожаҳои дод ва фарёд мебошанд. Ин гуна вожаҳо дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни услубӣ

зоҳир менамоянд.

Вожаҳои «**дод ва фарёд**» – **shouting and screaming** маъни овоз кашидан, бо садои баланд фарёд кашидан, фарёд кардан; овои нарм киноя аз сухани мулоим, гуфтори форам, овои сард киноя аз гуфтори зишт, гапи дағалро ифода мекунад.

Вожаи «**фазъ – horror**» маъни **тарс, бим, ваҳм, даҳшат хавф, фарёд, ғулғула, нолаву зорӣ, гиревро** дошта, ифодагари мағхумҳои ҳолати ногувори шахс мебошанд [205, с.381].

Вожаи **шавқун** – **shouting** гуфт, доду фарёд; шавқун андохтан доду фарёд барпо кардан; шавқун бардоштан доду фарёд кардан; шавқун баромадан аз ҷое садои доду фарёд баромадан, баланд шудани садоҳо; шавқун кардан доду фарёд кардан, ҳаёҳу бардоштан. Ин вожаҳои ҳолати эҳсосии инсон нигаронида шудаанд ҳамчун вожаҳои ҳиссиёт ифодагари истифода мешаванд. **Фарёдрасӣ фарёдзан фарёдзанон фарёдкашон, фарёдкун, фарёдкунон фарёднома** ва ғ. – **to reach someone's cry.**

Дар ин мисолҳое, ки мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд, аксарияти усулҳои сермаъношавӣ ба мушоҳида мерасанд.

Ҳамин тавр бояд, қайд кард, ки маъноҳои луғавӣ бо усулҳои ниҳоят гуногун пайдо мешаванд, ки дар байни онҳо вожаҳои ифодагари «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавқеъи муҳим дорад. Барои дуруст ва аниқу дақиқ муайян кардани маъни вожа, нақши таҳлили муқоисавӣ басо бузург мебошад.

Бояд зикр намуд, ки дар забони тоҷикӣ, калимаҳои зиёде мавҷуданд, ки эҳсоси тааҷҷубро ифода мекунанд. Ба инҳо метавон калимаҳои аслӣ, иқтибосӣ ва таркибири доҳил кард. Калимаҳои аслии тоҷикӣ, аз қабили «**ҳайрон**» бевосита барои ифодай «**тааҷҷуб**» истифода мешаванд. Ин калимаҳо дорои маъни мушахҳаси «**тааҷҷуб**» буда, аксар вакт дар ибораҳо ва ҷумлаҳо барои таъкиди «**эҳсосот**» истифода мешаванд. Ғайр аз ин, калимаҳои иқтибосӣ аз забонҳои дигар, аз қабили «**мутаассир**» (аз арабӣ)

низ дар забони точикӣ барои ифодаи «тааҷҷуб» истифода мешаванд, ки ин гувоҳи тағйирпазирӣ ва гуногуни забони точикӣ мебошад.

Калимаҳои таркибӣ, ки аз ду ё зиёда калимаҳо иборатанд, низ дар ифодаи «тааҷҷуб» дар забони точикӣ нақши муҳимро мебозанд.

Дар забони англисӣ, калимаҳо ва ибораҳои гуногун барои ифодаи «тааҷҷуб» мавриди истифода қарор мегиранд. Калимаҳои маъмултарин иборатанд аз «surprise», «amazement», «wonder», «astonishment» ва ғайра. Ин калимаҳо дорои доираи васеи маъноҳо буда, метавонанд дар вазъиятҳои гуногун барои ифодаи дараҷаҳои гуногуни «тааҷҷуб» истифода шаванд. Ғайр аз ин, забони англисӣ аксар вақт ибораҳо ва идиомаҳоро барои ифодаи «тааҷҷуб» истифода мебарад, ба монанди "**I was taken aback**" ё "**It blew my mind**" ва ғайра.

Илова бар ин, забони англисӣ истифодаи феълҳои модалиро барои ифодаи «тааҷҷуб» қабул мекунад. Феълҳои модалӣ, аз қабили «**can**», «**could**», «**must**» ва «**might**», метавонанд барои изҳори «ҳайрат» ё **нобоварӣ** дар бораи чизе, ки рух додааст ё рух дода метавонад, истифода шаванд. Ин истифодаи феълҳои модалӣ ба ифодаи «тааҷҷуб» нозукии иловагӣ зам мекунад.

Муқоисаи маъноии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб» дар забонҳои точикӣ ва англисӣ нишон медиҳад, ки дар ҳоле ки баъзе умумиятҳо ба мушоҳида мерасанд, фарқиятҳои назаррас низ вучуд доранд, ки аз гуногуни тасвири забонии ҷаҳонии тоҷикон ва англисзабонон шаҳодат медиҳад. Масалан, агар маънои калимаи тоҷикии «ҳайрон» бо калимаи англисии «**surprised**» мувофиқат кунад ҳам, аммо вожаи «ҳайрон» аксар вақт дараҷаи бештари «ҳайрат» ё нобовариро ифода мекунад. Ин фарқиятҳо инъикоси фарҳангӣ ва таърихии ҳар як забон мебошанд.

Бояд зикр намуд, ки дар соҳтори калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб» дар забонҳои точикӣ ва англисӣ низ фарқиятҳо ба мушоҳида мерасанд. Забони точикӣ ба соҳтани калимаҳои таркибӣ ва ибораҳо, ки тааҷҷубро бо тарзи тасвирий ифода мекунанд, майл дорад. Баръакс, забони англисӣ бештар

ба истифодаи калимаҳои ягона ва идиомаҳо такя мекунад. Ин фарқияти сохторӣ метавонад ба тарзи дарк ва баён кардани мағҳумҳои «**таачҷуб**» дар ду забон таъсир расонад.

Бояд қайд намуд, ки «**таачҷуб**», ҳамчун як ҳолати равонӣ ва эҳсосӣ, дар фарҳангҳои гуногун, аз ҷумла забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, бо тарзҳои гуногун ифода ёфта, дар аксарияти ҳолатҳо тасвири забонии ворисони забонҳоро нишон дода метавонад. Ин эҳсос, ки аксаран дар вокуниш ба ҳодисаҳои ғайричашмдошт ё ногаҳонӣ ба вучуд меояд, метавонад ҳамчун як ҷузъи муҳимми таҷрибай инсонӣ баррасӣ шавад.

Таҳлили муқоисавии лексикию маъноии калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои «**таачҷуб**» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ имкон медиҳад, ки фарқиятҳо ва умумияти фарҳангии марбут ба дарки ин эҳсос муайян карда шаванд.


Дар забони тоҷикӣ, калимаи «**таачҷуб**» решаҳои арабӣ дошта, ифодагари «**ҳайрат**», «**нобоварӣ**» ва ҳатто «**тарсу ҳарос**» аст. Ин калима аксар вақт дар иртибот бо ҳодисаҳои фавқулодда ё ғайриоддӣ истифода мешавад, ки аз доираи таҷрибай муқаррарии инсонӣ берунанд.

Муодилҳои наздик ба «**таачҷуб**» дар забони тоҷикӣ иборатанд, аз қабили «**ҳайрат**», «**аҷиб**», «**ҳангома**», ки ҳар кадоме тобишҳои маъноии худро доранд. Масалан, вожаи «**ҳайрат**» бештар ба маънои «**ҳайрони саҳт шудан**» ва «**нобоварӣ**» мавриди истифода қарор мегирад.

Дар ҳоле ки вожаи «**аҷиб**» метавонад ба маънои «**чизи аҷиб**», «**ғайриоддӣ**» дар забон корбаст гардида, ҳатман эҳсоси «**таачҷуб**»—ро ифода намояд.

Дар забони англисӣ, калимаи «**surprise**» метавонад дар аксарияти ҳолатҳо ҳамчун муодили калимаи «**таачҷуб**» мавриди истифода қарор гирад. Аммо, доираи маъноии калимаи «**surprise**» васеътар буда, дар ифодаи мағҳумҳои «**ҳайрат**» ва «**нобоварӣ**» низ омада метавонад. «**surprise**» метавонад ба ҳодисаи ғайричашмдошт ё тӯҳфае, ки интизор набудед, низ ишора кунад. Бо синонимҳои вожаи «**surprise**» дар забони

англисӣ вожаҳои зиёде низ корбаст гардидааст, ки дар нақша метавон батаври зайл тасвир кард:



Синонимҳои «**surprise**» дар забони англисӣ вожаҳои «**astonishment**», «**amazement**», «**wonder**», «**shock**» ба ҳисоб мераванд.

Илова бар ин зикр намудан роиҷ аст, ки такибҳои «**Astonishment**» ва «**amazement**» ба маъни «ҳайрат» ва «**нобоварии саҳт**» омада метавонанд, дар холе ки «**wonder**» метавонад ба ҳиссиёти ҳайрат ва кунҷкобӣ дар баробари чизи ачиб ё номаълум ишора кунад. «**Shock**» бештар ба тааҷҷуби манғӣ, ки бо тарсу ҳарос ва нороҳатӣ ҳамроҳ аст, далолат мекунад.

Таҳлили муқоисавии луғавию маъноии калимаҳои ифодакунандай мағхумҳои «**тааҷҷуб**» ва «**surprise**» нишон медиҳад, ки гарчанде ҳарду калима як эҳсоси умумиро ифода кунанд ҳам, аммо фарқиятҳои фарҳангӣ дар тарзи дарки ва ифодай ин эҳсос дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавҷуданд. Ин фарқиятҳо метавонанд дар тарзи истифодаи ин калимаҳо дар зерматнҳои гуногун, инчунин. дар ифодаҳои шифоҳии марбут ба мағхумҳои «**тааҷҷуб**» инъикос ёбанд. Дарки ин фарқиятҳо барои муоширати самаранок ва фаҳмиши амиқи фарҳангҳои гуногун муҳим аст.

2.2. Таснифоти семантикаи синонимҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Забони тоҷикӣ таърихи дуру–дароз ва таркиби луғавии мураккабу бой дорад. Луғат яке аз соҳаҳои хеле кам омӯҳташудаи забоншиносии тоҷик мебошад.

Синонимҳо яке аз воситаҳои бойу ғанӣ гардонидани таркиби луғавӣ ба шумор мераванд. Истифодаи синонимҳо дар нутқ боиси гуногунрангӣ ва пурмаъноии он гардида, сухани гӯянда ва нависандаро анику дақиқ баён месозад. Аз ин рӯ, омӯзиши синонимҳо дар илми забоншиносӣ ҳамеша мавзуи муҳим ва актуалий ба шумор меравад.

Синонимҳо барои ба фикри асосии худ илова намудани хусусиятҳои эҳсосотӣ, барои илова намудани тобишҳои муайяни маъни ва услубӣ, ниҳоят, барои равшану саҳеҳ намудани фикр ба кор бурда мешаванд. Аз ин чост, ки дар ифодаи қалимаҳо бо мағҳуми тааҷҷуб синонимҳо хеле васеъ ифода ёфтаанд.

Моҳияти синонимҳо чун қалимаҳо бо маъно ва истифодаи яксон, ё монанд аз ҷониби муҳаққиқони гуногун ба таври муҳталиф фаҳмида мешавад. Синонимҳо (муродифҳо) ҳам, ки яке аз категорияҳои луғавӣ мебошанд, ки дар қатори дигар категорияҳои лексикии забони тоҷик то имruz аз тарафи мутахассисони ин соҳаи фан ба пуррагӣ омухта нашудаанд.

Дар ҳамин мавзуъ забоншинос М. Норматов қайд мекунад, ки «Синонимҳо бо роҳҳои гуногун пайдо мешаванд: якум бо роҳи инкишоф ва такомули таркиби луғавии забон ба воситаи қалимасозӣ ва бой гардидани забони адабӣ аз ҳисоби лаҳҷаю шеваҳо, дуюм бо роҳи иқтибос, яъне аз забонҳои дигар гузаштани қалимаҳо» [107, с.150].

Қалимаҳои аслии забон ба дараҷаи хеле баландтар дар забон устуворанд. Онҳо дар забон ҳифз мешаванд, чунки дар баробари ифода кардани мағҳумҳои нав, баъзан ба маъноҳои ибтидоиашон боқӣ мемонанд ва дар баробари мағҳумҳои нав мавриди истифода қарор мегиранд:

Феълҳо дорои обуранги услубӣ ва эмотсионалий буда, муносибати гуногуни мутакаллим ва ҳиссииёту ҳаяҷонро табиий ва барҷаста ифода мекунанд. Дар ифодаи чунин муносибатҳои субъективона ва тобишҳои маъно муродифоти феъл аҳамияти қалони услубӣ доранд.

Н. Маъсумӣ дар асари худ дар бораи ибораҳои синонимӣ, соҳт ва тарзи ташкилёбии онҳо маълумоти нисбатан муфассалтар медиҳад. Муаллиф

дуруст қайд мекунад, ки «Забони точикӣ аз чунин ибораҳо ниҳоят бой аст» [77, с.132].

Истифодаи воситаҳои синонимӣ дар нутқ ҳамеша ба он боис мегардад, ки нутқи гӯянда тобишҳои гуногурангиро ба худ қасб карда, паҳлуҳои муҳталифи фикрро ифода созад.

Донистани воситаҳои синонимии ягон забон, истифодаи онҳо дар нутқ, маҳорати интихоби калимаи мувоғиқ аз рӯйи маъно ва ҳусусиятҳои услубӣ шаҳодат бар он медиҳад, ки нависанда ва ё гӯянда аз нозукиҳои истифодаи ҳамон вожаҳо боҳабар аст. Аз ин ҷо, ки истифодаи онҳоро метавон дар асарҳои нависандагону шоирон бештар мушоҳида кард.

Дар забони точикӣ зарбулмасали машҳуре истифода мешавад: Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад. Дар ҳақиқат, метавон гуфт, ки синонимҳо, яъне калимаҳои аз ҷиҳати маъно наздик дар забон вучуд доранд, аммо дар ҳолати дигар ҳангоми истифодаи онҳо дар нутқ гуногуни юн ва тавофтҳои бештареро мушоҳида кардан мумкин аст, ки ин фарқиятҳо дар луғатҳои гуногун бо тарзҳои муҳталиф ифода ёфтаанд.

Калимаи ва таркибҳои ифодакунандай мағҳумҳои «**таачҷуб**» дар забони точикӣ мақеи хоссаро қасб намуда, дар фарҳангу луғатномаҳо тафсири онҳо ба таврҳои гуногу дода шудаанд.

Масалан, Дар «Фарҳанги тафсирии забони точикӣ» С Назарзода вожаи **таачҷуб** чунин маънидод карда шудааст: «**تاачҷуб**» арабӣ **جَعْل** ҳайронӣ, **шигифт**, **таассурот** аз ягон воқеаи ачиб ва ғайриинтизорӣ; бо **таачҷуб** дар ҳолати **шигифтӣ** ва **таҳайюր**, **таачҷуб** кардан, ҳайрон шудан, **шигифтӣ** изҳор кардан, дар **таачҷуб** афтодан ҳайрон шудан [202, с.284].

Воқеан, тафсири ин калима дар «Фарҳанги тафсирии забони точикӣ» нишон медиҳад, ки вожаи **«таачҷуб»** дар забони точикӣ дорои маъноҳои гуногун буда, ифодагари мағҳумҳои **«ҳайронӣ»**, **«шигифт»** ва **«таассурот»** аз **воқеаҳои ғайричашмдошт»** мебошад. Ин вожа ҳамчун ифодакунандай ҳолати равонӣ ва эҳсосии шахс, инчунин, мағҳумҳои **«амали изҳори ҳайрат»** ва **«шигифт»** ро низ баён менамояд. Ин вожа дар забони точикӣ

мақоми муҳим дошта, дар ифодаи эҳсосоти инсонӣ нақши калидро мебозад.

Вожаи «**тааҷҷуб**» дар аксарияти ҳолатҳо метавонад ҳамчун ангезандай мағҳумҳои «**кунҷковӣ**» ва «**ҳоҳиши омӯзиши бештар**» хизмат кунад. Дар адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик низ вожаи «**тааҷҷуб**» ба таври васеъ истифода шуда, барои тасвири ҳолатҳои равонӣ ва эҳсосии қаҳрамонҳо, инчунин, эҷоди фазои шигифтандегӣ ва ҷолиб ба кор бурда мешавад. Ҳамин тарик, вожаи «**тааҷҷуб**» дар забони тоҷикӣ на танҳо ифодагари як эҳсоси оддӣ, балки рамзи кунҷковӣ, шигифт ба атроф мебошад.

Майдони маънои вожаи **тааҷҷубро** вожаҳои ҳайронӣ, шигифт, таҳайюр ва ғайраҳо, ки қалимаҳои ҳаммаъно ба шумор мераванд, ташкил медиҳанд. Ибораҳое, ки ифодагари вожаи тааҷҷуб мебошанд, инҳоанд: тааҷҷуб кардан, дар тааҷҷуб афтодан, дар (ба) тааҷҷуб мондан, **ба тааҷҷуб овардан**, ангушти тааҷҷуб ба лаб гузоштан ва ғ.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ»—и С. Назарзода вожаи ҳайронӣ чунин маънидод шудааст: «**Ҳайронӣ ریحای ذ** дар ҳайрат будан, ҳайрат задагӣ» [202, с. 480].

Таҳлили «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» нишон медиҳад, ки вожаи «**ҳайронӣ**» ифодагари ҳолати **дар ҳайрат мондан, тааҷҷуб кардан** ва ё ба таассурот афтодан аст. Ин ҳолат метавонад дар натиҷаи дидани чизи ачиб, шунидани хабари ғайричашмдошт ва ё рӯйи додани ҳодисаи ногаҳонӣ ба вучуд ояд. Ин вожа дар адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик васеъ истифода шуда, барои тасвири эҳсосот ва ҳолатҳои гуногуни равонии инсон ба кор меравад. Ҳамчунин, дар забони гуфтугӯйӣ низ вожаи мазкур мавқеи устувор дошта, ифодагари ҳиссиёти ачиб ва тааҷҷубовар аст.

Аз таҳлили «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» бармеояд, ки вожаи «**шигифт**» дар забони тоҷикӣ ҳамчун ифодаи ҳолати «**тааҷҷуб**», ва «**ҳайрат**» ба кор меравад ва ҳамчунин барои тавсифи ашё ё ҳодисаҳои ачиб ва ҳайратовар истифода мешавад. Ин вожа дорои ду маънои ба ҳам алоқаманд аст, ки яке ҳолати ботинии инсонро ифода мекунад ва дигаре хусусияти берунии чизеро тасвири менамояд.

Вожай «хайрат» маъни ачиб ва ногаҳонии як ҳолатро ифода мекунад, ки дар он шахс аз дидани, шунидан ё фаҳмидани чизи ғайриоддӣ ба дараҷае таъсир мерасонад, ки лаҳзае забон аз гуфтор мемонад ва ақл аз тафаккур.

«Хайрат» як навъ эҳсоси шадидест, ки дар он омехтаи «тааҷҷуб», «тарсу «ҳарос» ва баъзан ҳатто шодиро метавон эҳсос кард. Ин эҳсос метавонад ҳам мусбат ва ҳам манғӣ бошад, вобаста аз сабаби ба вучуд омадани он. Вожай «хайрат» дар баъзе мавридҳо ҳамчун нишонаи зарьф ё нобоварӣ қабул карда мешавад, ва дар дигар мавридҳо, он ҳамчун ифодаи самимияти эҳсосот ва қушодадилӣ низ инъикос карда мешавад. Он метавонад ҳам мусбат ва ҳам манғӣ бошад.

Вожай «хайронӣ» маъни дараҷаи баланди тааҷҷуб, ба ҳайрат омадан ё дар ҳолати нобоварӣ қарор гирифтандро ифода мекунад. Он эҳсоси амиқ ва пурӯзвати ҳайратро тасвир мекунад, ки дар натиҷаи дучор шудан бо чизи ғайриоддӣ, интизорнабуда ё ҳатто ачиб ба вучуд меояд. Вақте ки шахс ҳайрон мешавад, вай дар ҳолати парешонӣ қарор мегирад, гӯё ки дар пеши назараш тамоми ҷаҳон дигар шуда бошад.

«Хайронӣ» метавонад аз мушоҳидаи як манзараи зебои табии, шунидани хабари ғайричашмдошт, ё шоҳиди як ҳодисаи нодир ба вучуд ояд. Ин эҳсос аксар вақт бо ҳисси кунҷковӣ ва ҳоҳиши фаҳмидани он чӣ рух дода истодааст, ҳамроҳ мешавад. «Хайронӣ» метавонад моро ба андеша кардан, савол додан ва аз нав дида баромадани тасаввуроти ҳуд водор созад.

Вожай «аҷиб», одатан, дар маъни ғайриоддӣ, ҳайратангез, ношинос ва ё ғайричашмдошт истифода мешавад. Ин калима метавонад эҳсосоти гуногунро ифода кунад, аз қабили «тааҷҷуб «аҷиб», «хайрат», «аҷиб», баъзан тарсу ваҳм ва ё ҳатто шавқу завқ. Истифодаи вожай «аҷиб» аксар вақт ба матн ва шароити мушаххас вобаста аст. дар баъзе мавридҳо, «аҷиб» метавонад маъни манғӣ дошта бошад ва ба шахс ҳамчун чизи ғайри қобили қабул ва ё ҳатто ҳатарнок нигаронида шавад.

Маъни вожай «хайратовар» ин аҷоиб, ногаҳонӣ, тааҷҷубовар ва ё чизи хеле аҷибест, ки боиси ба ҳайрат омадани инсон мегардад. Он

метавонад ҳодисае, манзарае, истеъдоде ё ихтиroe бошад, ки аз қобили дарки муқаррарӣ берун аст. Вақте ки мо бо чизи ҳайратовар рӯ ба рӯ мешавем, эҳсоси тааҷҷуб, ба ваҷд омадан ва ифтихор моро фаро мегирад. Ин эҳсос метавонад моро ба фикр кардан, омӯхтан ва қашф кардани чизҳои нав барангезад. Ба ҳамин маъно қалимаҳои «ҳайратангез» – «amazing», тааҷҷубоварро низ пешниҳод кард. Калимаи ҳайратангез муродифҳои «тааҷҷубовар», «аҷобатангез», «шигифтangез» мебошад [208, с. 158].

Тафовути асосӣ миёни ин қалимаҳо ҳамчун қалимаҳои ифодакунандаи эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар хусусиятҳои семантикий онҳо мебошад.

Тааҷҷубовар он буд, ки довталабе, ки дар паҳлуи ман нишаставу аз дафтарам рӯбардор кард, баҳои чор гирифт [Тоҷикон, Коллектив, 2012]. – Suprisingly, the people was sat near me wrote from my notebook and took four mark [Tajikon, Collective, 2012].

Калимаи «ҳайратовар» маънои ба «тааҷҷуб» **андозанд**, «аҷиб» – **ро** ифода мекунад. Инчунин «ҳайратфизо» маънои сахт ҳайронкунанда, боиси «тааҷҷуби зиёdro» ифода мекунад.

Чунон ки дар мисолҳои боло мебинем, ҷузъҳои ибораҳо яқдигарро эзоҳ медиҳанд, пурра аниқ менамоянд, аз ҷиҳати обу ранги бадеӣ пурқуввату равон мекунанд, такмил медиҳанд ва дар забон чун қалимаи ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле сермаҳсуланд.

Ҳамин тариқ вожаи «шигифт» маъноҳои «тааҷҷуб», «ҳайрат», «ҳайронӣ», «аҷиб», «ҳайратовар» ва ғайраҳоро ифода намуда, аз рӯи маъно ба вожаи «тааҷҷуб» ҳаммаъно мебошад [202, с. 618].

Вожаи «шигифт» ҳамчун вожае, ки ҳам эҳсоси инсон ва ҳам сифати ашёро ифода мекунад, дар ғановати маънавии забони тоҷикӣ сахми арзанда гузошта тавонистааст.

Илова зиёд бар ин бояд зикр намуд, ки синонимҳои вожаи «тааҷҷуб» дар забони тоҷикӣ хеле ба муҳоҳида мерасанд, ки яке аз онҳо қалимаи

«таҳайюр» маҳсуб меёбад.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» С. Назарзода вожаи **«таҳайюр»** чунин маънидод карда шудааст: «Таҳайюр» арабӣ **ریحہ** ҳайронӣ, тааҷҷуби саҳт, ҳайрат, ошуфтагӣ [202, с. 618].

Ин вожа дар забони тоҷикӣ хеле серистеъмол аст, ки мисоли зерин далели ин гуфтаҳост: **«Таваҷҷӯҳ қунед ба суханони собиқ Президенти Ҳиндустон Кочерил Раман Нааянан: Моро қушишҳои ҳастагинопазири Ҷаноби Олӣ, Президент Раҳмонов ҷиҳати барқарорсозии сулҳ, оштии миллӣ ва раванди созанд дар Тоҷикистон, ки ҷомеаи муосири озод месозад, ба таҳайюр гузошт»**[202, с. 617].

Ҳар як калима ғайр аз маъни умумӣ аз синонимҳояш бо тобишҳои маъниӣ, мавқеъ ва андозаи истеъмолӣ, ҷиҳатҳои услубиаш фарқ мекунад. Масалан, калимаи **воҳиманок** – даҳшатангез, пурдаҳшат, воҳимаангез, **бадхайбат, даҳшатовар, ваҳмангез ваҳшатовар, пурхарос** – **horror**. Ин калимаҳо ба маъни умуниашон ҳолат ва руҳияи шаҳро нисбат ба раванд, муҳит ва ҳодисаҳо ифода мекунанд.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» С. Назарзода вожаи **воҳиманок** чунин маънидод карда шудааст: **«Воҳиманок اونک اوهمه** воҳимаангез, **бимнок**, даҳшатнок, даҳшатовар, мудхиш; **бадвоҳима: овози воҳиманок, ҳабари воҳиманок**» [202, с. 287].

Калимаи **воҳиманок** нисбат ба макон, (ҷои воҳиманок), амал (кори воҳиманок) гуфта мешавад. Калимаҳои **воҳимаангез, ваҳмангез** – **scary** низ аз ҷиҳати маъно бо калимаи **воҳиманок** – **panicking** баробаранд. Аммо калимаи **ваҳмангез** нисбат ба шаҳс гуфта мешавад.

Калимаҳои **даҳшатовар, даҳшатангез** – **terrifying** ва **пурдаҳшат – and full of terrifying**, аз ҷиҳати маъно аз синонимҳояшон пурқувваттаранд: Мисол: лаҳзаи (ҳодисаи, ҳолати) **даҳшатовар** (**даҳшатангез, даҳшаднок, пурдаҳшат**).

Гарчанде ҳар сеи ин калимаҳо зиёд ё кам будани ҳиссиётро ифода созанд, онҳо ҳар яке ба тавре маъно ва доираи истеъмоли худро доранд. Онҳо

баъзан, як маъноро ифода месозанд ва дар дигар ҳолат бо ҳамдигар аз чиҳати доираи истеъмол фарқ меқунанд.

Мисол: **Даҳшат, даҳшат!** Ба арвоҳи ҷамъи бузургони Бухоро қасам, шумо сипаҳсолор, марди худо бехабаред! (Улугзода). – **Horror, horror!** I swear by the spirits of the great assembly of Bukhara, you warrior, man of God, are ignorant! (Ulughzoda) [237, c. 186].

Дилаш ба **ҳавл – afraid** омад, ба ин сӯву он сӯ давид, чустуҷӯ карда – His heart was **afraid**, he ran here and there, searching.

Аз таҳлили мисолҳо бармеояд, ки қалимаҳои **даҳшат ва ҳавл – horror and afraid** ба ҳамдигар синоним мебошанд. Онҳо ҳарду тарс, бим, ваҳшат, воҳимаро ифода меқунанд.

Қалимаи «**даҳшат**» – **horror** бо қалимаҳои «**ваҳм**» ва «**воҳима**» – **panic** ҳаммаъно бошад ҳам, аммо ин қалимаҳо маънии онро пурра иваз карда наметавонад. Масалан Р. Ҷалил дар асари худ ин қалимаро ба маънии ниҳояти **ваҳму воҳима – panic** вобаста ба тасвири задухурди байни Армияи Сурх ва босмачиён кор фармуда, изтироби дил ва ҳиссиёти руҳии ҳалқро кушода додааст.

Ҳалқ аз ин ҷанг ба тарсу ҳарос ва воҳима афтода буд: вай нағз медонист, ки босмачиён ғолиб бароянд, аз нав ба номуси зану духтарон таҷовуз сар мешавад, охирин палоси хона ва ҷизҳои хурданӣ ба онҳо мераванд ва ғайра: «**Оҳ ин даҳшат!**» Онҳо гоҳ меҳандиданд, гӯё ки даҳшатҳои чанд соат пеш аз ин гузаштагӣ аз ёдашон баромада буд [237, с.48 – 49].

Синонимҳо яке аз воситаҳои муҳимтарини пурра ва ҷозибанок тасвир намудани аҳё, ҳодисаву воқеаҳои гуногун буда, бо қалимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле зиёд истифода шудаанд.

Инчунин, қалимаи **ҷонгудоз, дилхарош, андуховар, ғамангез – soulful, heartbreaking, sad, sadful** ба ҳамдигар муродиф буда, дар қалимасозии мағҳумҳои ифодакунандай тааҷҷуб истифода мешаванд,

ҳамчун калимаҳои мушобех ва калимаҳое, ки аз рӯйи маъно наздиканд, баррасӣ мешаванд.

Ҳамаи ин калимаҳо аз ғаму андӯҳ маълумот ва гувоҳ медиҳанд. Маъни умуникунданаи ин калимаҳо натиҷаи воқеа, ҳодиса ва амалест, ки ба шахс таассурот руҳияи ногувор ва бад мебахшад.

Калимаҳои **ҷонгудоз** ва **дилхарош** – **soulful, heartbreaking** аз чиҳати таъсир нисбат ба **андуховар** – **saddened** ва синонимҳои дигар таъсири зиёд доранд. Калимаи **ҷонгудоз** – **soulful** дар навбати худ аз «**дилхарош**» – **heartbreaking** ҳам пуртава сирттар аст.

Калимаҳои мазкур танҳо ба маъни ҳолат ва руҳияи зикршуда синониманд, балки берун аз он ҳусусияти синонимии худро гум мекунанд. Умуман, **ҷонгудоз** – **soulful**, тарзи ҷиддии ҳолати ғамгинӣ ва андуҳоварист.

Калимаҳои «**андуховар** ва **ғамангез** – **saddened**» баъзан бо калимаҳои «**раҳмовар**» ва «**дилсузона** – **merciful and compassionate**» низ синоним шуда метавонад.

Омӯхтани калимаҳо аз чиҳати маъно баробар ва ё хеле наздик, ки ба баъзе тобишҳои маънӣ ва дараҷаи истеъмоли худ аз якдигар хеле фарқ мекунанд, барои муайян иамудани ҳолати луғавии забон ва моҳияту дараҷаи истеъмоли он аҳамияти фавқулода муҳимме дорад.

Дар байни калимаҳои гуногуни ба як силсилаи синонимҳо дохилшаванд, яке аз онҳо калимаи асосӣ (доминант) ҳисоб меёбад, ки он дар маънӣ ҳамаи калимаҳои силсиларо иваз карда метавонад, аммо калимаҳои алоҳидай он силсила баъзан ӯро иваз карда наметавонанд. Ин ҳолатро бо синонимҳои ифодакундаи тааҷҷуб низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Масалан, дар силсилаи синонимии феълҳои номии «**дод задан** – **to cry**» наъра қашидан, фарёд (бонг) кардан, ғавғо (ғалогула–шавқун) намудан–вой гуфтани таркиби «**дод задан**» асосӣ ба шумор меравад.

Баъзан чунин мешуморанд, ки шаклҳои гуногуни калима (он аз як асос сохта шуда ҳам синоним шуда метавонанд. Калимаҳои аз як асос

сохташударо дар сурате синоним шуморидан мумкин аст, ки агар онҳо чун шаклҳои гуногуни аз ҷиҳати маъно наздик дар забон мавҷуд бошанд.

Синонимҳои **«нобачо»** ва **«нобахангом»** ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нисбат ба калимаҳои дигар кам истеъмоланд ва баъзан бо калимаҳои **ғайриҷашмдошт, баноҳост, ногоҳ (ҳаракати нобачо, дуруштии нобадангом)** синоним мешавад, аммо дар чунин ҳол ҳам маъни умуникунандай синонимии калимаҳои мазкур то андозае нигоҳ дошта мешавад, вале тобиши маънӣ ҳам ҳис карда мешавад.

Мисол: Ятим, ин ҳаракати нобачои Наврӯзо дид. Orphan, he saw this inappropriate movement of Novruz [225,с. 112].

Ҳамин тавр, калимаҳои синонимӣ яке аз воситаҳои гуногуни ифода, таъсирнок ва ба тафсил баён кардани фикр мебошанд, ки дар забон бо ҳусусиятҳои зерин муҳим ва аҳамиятнок мебошанд.


Дар илми забоншиносии тоҷик мавзуи синонимҳо аз тарафи забоншиносони гуногун мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Махсусан, таҳқиқоти М. Муҳаммадиев паҳлӯҳои муҳталифи ин мавзӯро рӯвшан намудааст. Аз нигоҳи олимон синонимҳо дар забони тоҷикӣ ба се гурӯҳ: муродифҳои мағҳумӣ ё идеографӣ, муродифҳои услубӣ ва муродифҳои услубӣ–идеографӣ ҷудо карда шудаанд [89,с. 3].

Аз нигоҳи М. Муҳаммадиев муродифҳо дар забони тоҷикӣ гуногунанд. Баъзеи онҳо аз ҷиҳати маъно баробар буда, танҳо аз ҷиҳати доираи истеъмол ва ҳусусиятҳои услубии худ аз якдигар фарқ меқунанд.

Гурӯҳи дигари синонимҳо аз ҷиҳати маъно ба ҳамдигар наздик буда, мавқеъ ва андозаи истеъмолашон як хел нест. Калимаҳои синонимии гурӯҳи сеюм баъзеашон аз ҷиҳати маъно баробар буда, баъзеи дигарашон танҳо дар матн муродиф шуда меоянд.

Дар мавзуи мазкур агар аз назари муқоиса нигоҳ кунем, дар гурӯҳбандии синонимҳо чӣ дар забони тоҷикӣ ва чӣ дар забони англисӣ баъзе умуниятҳоро дидан мумкин аст.

Калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб бо ёрии сифат низ сохта мешаванд ва дар сохтани онҳо исмҳо мавқеи хеле калон мебозанд. Баъзе калимаҳои синонимии сифат маънои умуникунандай ба касе ва ё ашёе аҳамият ва эътибори маҳсус дода, онро аз дигар ашёҳо фарқ кунонидан доранд. Агар ба калимаҳои синонимии сифат суффикси **ангез**, **нок** ҳамроҳ карда шавад, калима тобиши маънои нав мегирад, аз ин рӯ бархе аз онҳоро дар нақша чунин тасвир кард:



Вожаи «**фочиаангез**» низ дар забони тоҷикӣ хеле серистеъмол аст: Ин вожа мағҳумҳои «эҳсоси андуҳи амиқ», «талафоти бузург» ва «дарди бепоён»—ро ифода карда метавонад. Истифодабарии вожаи «**фочиаангез**» дар аксарияти ҳолатҳо бо ҳодисаҳои мудҳиш, аз қабили марги ногаҳонӣ, низ метавон оғатҳои табиӣ ё ҳолатҳои ҷангӣ алоқаманд аст. Он метавонад, инчунин, дар баёни маълумот дар бораи шахс, воқеа ё ҳатто як давраи таъриҳӣ мавриди истифода қарор гирад.

Ба силсилаи ин вожаҳо калимаи «**тамовар**»—ро ворид карда метавон Вожаи «**тамовар**» ифодагари мағҳумҳои «эҳсоси андуҳ», «афсус» ва «нороҳатӣ» буда метавонад. Маънои вожаи «**тамовар**» нисбат ба «**фочиаангез**» каме дигар аст, Он дар мавриди эҳсоси «**тамҳое, ки сабуқтаранд**» мавриди истифода қарор мегирад. Инчунин, он метавонад дар мавриди тавсифи вазъиятҳое истифода шавад, ки дар он ҳодисае, ки интизор будем мерафт, рӯй надихад.

Бояд қайд кард, ки калимаи «**воҳиманок**» низ дар мавриди ба тааҷҷуб афтодан вирди забони ворисони забони тоҷикӣ гашта метавонад. Ин вожа

мвафхумҳои «эҳсоси тарс», «даҳшат» ва «изтироби шадид»—ро ифода мекунад. Калимаи воҳиманок аксар вақт бо ҳолатҳои хатарнок, ногаҳонӣ ва ё ғайричашмдошт алоқаманд аст, ки боиси тарсу ҳарос мегарданд. Он метавонад барои тавсифи ҳодисаҳои даҳшатнок, вазъиятҳои хатарнок ё ҳатто фикрҳои даҳшатнок истифода шавад.

Бар хилофи ин андешаҳо метавон вожаи «ҳавасангез»—ро ном бурд Ин калима мафҳумҳои «эҳсоси шавқу завқ», «илҳом» ва «ҳоҳиши ба даст овардани чизе»—ро ифода мекунад. Мафҳуми вожаи «ҳавасангез» дар аксарияти ҳолатҳо бо мафҳумҳои пайдо шудани «ҳадафҳои бузург», «ғояҳои нав» ва «имкониятҳои ҷолиб» алоқаманд аст. Он метавонад барои тавсифи шахсе истифода шавад, ки бо суханронӣ ё амалҳои худ дигаронро илҳом мебахшад, ё барои тавсифи лоиҳае, ки дорои потенсиали бузург аст.

Вожаи «тааҷҷубангез» низ дар нутқи ворисони забони тоҷикӣ хеле зиёд корбаст мешавад. Ин вожа эҳсоси ҳайрат, шигифт ва ба ҳайрат омаданро ифода мекунад. Тааҷҷубангез аксар вақт бо ҳодисаҳои ғайриоддӣ, ациб ва ё зебо алоқаманд аст, ки боиси ҳайрат мегарданд. Он метавонад барои тавсифи манзараҳои табиӣ, асарҳои санъат ё ҳатто қашфиётҳои илмӣ истифода шавад.

Дар ин ҳолат ба ҳусусият ва ҳосияти боз ҳам бештар соҳиб будани ашё таъкид карда мешавад. Ҳамаи синонимҳо ба маънои умумии сифати манғии амал ва аломат ба воситаи калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб ба як силсилаи синонимии калимаҳо гирд меоянд.



Чӣ тавре, ки дар расм нишон додаем, калимаҳои синонимии сифат маънии умуникунандай аломат ва хусусияти **тарсовар** доштани ашё, воқеа ва шахсро доранд. Мисол: калимаҳои синонимии **ваҳмангез**, **воҳимаовар**, **воҳиманок**, **пурдаҳшат**, **ваҳшатовар**, **даҳшатангез**, **хавфнок**, **хатарнок**, **даҳшатоварро** гирен. Ин калимаҳо аз ҷиҳати маъно фарзи зиёде надоранд, аммо аз ҷиҳати тарзи баён, мавқеъ ва андозаи истеъмол баъзан тағовути каму беши услубӣ зоҳир менамоянд. Масалан, калимаҳои **даҳшатангез**, **воҳиманок**, **ваҳмангез**, **даҳшатовар**, **воҳимаовар** ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бештар барои воқеаҳо (хоб, фалокат), ҳодиса гуфта мешаванд.

Калимаҳои **хавфнок** **ва** **хатарнок** ҳам ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нисбат ба макон, ҳам нисбат ба амали ба зимаи шахс афтодагӣ (ҷои хавфнок, кори душвор ва хатарнок...) ба кор бурда мешаванд.

Синонимҳои **ваҳшатовар**, **ваҳшатангез**, **пурдаҳшат** ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нисбат ба намуди ашё, шахс ва ҳодисаву воқеа истеъмол меёбанд. Аммо дар маънии калимаҳои мазкур ба воситаи калимаи **ваҳмангез**, ки хусусияти муштараккунанда дорад, ба як силсилаи синонимии калимаҳо гирд меоянд.

Он ҳуҷрае, ки акаҳои ман дар он зиндагӣ мекарданд, «девхона» ном доштааст. Воҳимаангезии рӯзонаи вай аз шабонааш ҳам зиёдтар шуд. Ин гунбази пурдаҳшат факат дар девори ҷанубиаш як панҷараи хурди гачин дошт [222, с. 196]. – The room where my brothers lived was called "Devkhana". Her daytime panic was even greater than her nighttime panic. This terrible dome had only a small gajine bar on its southern wall [222, с.196].

Ҳамин тавр, калимаҳои ифодакунандай **хиссиёт**, аз ҷумла **тааҷҷуб** дар ҳар як навигариҳое, ки дар ҳаёти инсон ба амал меояд, дар таркиби луғавии забони он низ иштирок доранд ва дигаргуниҳои заруриро ба амал меоварад. Аз ҳамин сабаб омӯҳтани калимаҳо аз ҷиҳати маъно баробар ва ё хеле наздик, ки ба баъзе тобишҳои маънӣ ва дараҷаи истеъмоли худ аз

якдигар хеле фарқ мекунанд, барои муайян иамудани ҳолати луғавии забон ва моҳияту дараҷаи истеъмоли он аҳамияти фавқулъода муҳимме дорад.

Зоро ҳолати луғавии забон ҳолати умумии онро инъикос мекунад, таркиби луғавӣ ҳар қадар бойтар ва ҳарҷонибатар бошад, забон ҳам ҳамон андоза бой, мукаммал мешавад. Боигарии таркиби луғавӣ бошад, пеш аз ҳама, дар фаровонӣ ва гуногуни калимаҳо, синонимҳо зоҳир мегардад.

Синонимҳо яке аз воситаҳои муҳимтарини пурра ва ҷозибанок тасвир намудани ашё, ходисаву воқеаҳои гуногун мебошанд. Ба ин маънӣ, синонимҳо воситай бой намудани таркиби луғавӣ, дилчашу муҳтасар баёнӣ ва дар шаклу намудҳои бехтарин ифода намудани фикр мебошанд. Мисол:

Ин нигоҳи маъюсона, ин нигоҳи андуҳгинона, ин нигоҳи мушфирона, ки дар айни замон бо зориву тавалло аз писари худ шафқат ва марҳамат мепурсад, ба дили Ёдгор бе асар намонд; ин нигоҳ чунон нигоҳе буд, ки агар бо ин ҳасрат меафтид, об мекард, чунки дили писар, ки бо ин ҳама ҳашмгиниаш дар ҳаққи хуҷаин, ба ҳоли падар месуҳт [216, с.146] – This disappointed look, this sad look, this pleading look, which at the same time begs for mercy and mercy from his son, did not leave an impression on Yodgor's heart; this look was such a look that if it fell with this longing, it would melt, because the heart of the boy, with all his anger towards the master, was burning for his father [220, с.146].

Қисми зиёди калимаҳои китобӣ ҳамчун шаклҳои нисбат ба синонимҳои муқаррарӣ ва умуниистеъмолиашон аз ҷиҳати маъно барҷаста ва дар ифодаи айнияти мақсад мақбулу мувоғиқ истифода шудаанд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои **даҳшат, рабудан, раъша, чонгудоз, тоқатфарсо, садд** ва гайра ҳамчун калимаҳои ифодакунандаи эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дохил мешаванд.

Калимаи «**раъша**» (**саҳт ларзидан**) ҳам дар пурра нишон додани ҳолати рӯҳии яке аз персонажҳои асарҳо бо калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб хизмат кардааст. Дар охири ичрои ин супориши хатарнок ба ноҳост дасти номаълуме ӯро аз роҳравӣ боз медорад.

Ин ҳодиса ба Пулод ба дарацае таъсир мекунад, ки бадани ўро ларзай сахте фаро мегирад. Дар ин чо барои ифодаи кутоҳи ин ҳолати рӯҳи «раъша» деле мувоғиқ омадааст: «... ҳануз ҳам раъши баданаш ором нагардида буд» [85, с. 210].

Калимаҳои «Чонгудоз» ва «тоқатфарсо» ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳам бо мақсади муайян ба ҷои синонимҳои умуниистеъмолиашон кор фармуда мешаванд. Масалан «Чонгудоз» ба исми «дард» муродиф буда, баъзан калимаи «ҷонкоҳ», низ кор фармуда мешавад, аммо қувваи эҳсосотии «Чонгудоз» нисбат ба ин калима «бештар аст: агар «ҷонкоҳ» азоби нисбатан сусттарро ифода намояд, «Чонгудоз» ниҳояти онро ифода мекунад. Аз ин ҷоист, ки ин калима дар бобати таъсирбахш тасвир ёфтани калимаҳои ифодакунандай ҳиссиёт хеле муносиб аст: «... Пулод ...дарди ҷонгудозеро қадре фуру бурда, ҳаёлашро гирд оварданӣ мешуд, вале ҳеч ҷиз ба хотираш намерасид» [242, с. 470].

Омӯхтани воситаҳои синонимии ба забони умумихалқӣ ва милли хос буда ба мукаррар намудани услуби зиндаю фаъоли забон, ва муайян намудани қонунияти инкишофи маънои он ёрӣ мерасонад. Синонимҳо дар истифодаи калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб нақши муҳим мебозанд. Ҳар як синоним барои ифодаи ягон ҳусусияти нутқ, ки ифодагари мағҳуми тааҷҷуб мебошад, хизмат мекунад.

Аз шарҳу таҳлили калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб маълум мегардад, ки синонимҳои ифодакунандай тааҷҷуб мазмуни асосии порчаҳоро ба ин ё он дараҷа дар худ фаро гирифта, мақсадро дар матн барҷаста ва таъсирбахш ифода мекнанд.

Фарқи тобишҳои маънои калима, аз он ҷумла калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб пеш аз ҳама ҳусусияти семантикий он аст, ки ба туфайли дар забон мавҷуд буд якчанд калимаи як маъноро бо тобишҳои ниҳоят кам ифода мекардагӣ ба амал меояд. Ин ҳолат сабаби он мегардад,

гурухи калимаҳои наздиқмаъно як силсилаи синонимии калимаҳоро ташкил диханд.

Воқеан, синонимҳо ҳамчун категорияҳои луғавӣ яке аз манбаъҳои узвии бойкунандай забон ва, пеш аз ҳама, таркиби луғавии он мебошанд. Синонимҳо яке аз беҳтарин воситаҳои баёни тобишҳои маъноии мафҳум, ҳолат ва руҳияи шаҳс, ашё, ходисаву воқеа ва сифату ҳаракат ифодаи эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва ҳам англисӣ мебошанд.

Бояд зикр кард, муродифҳо (синонимҳо) дар илми забоншиносии англисӣ низ мавқеи муҳим доранд. Олимон ва муҳаққиқони ин забон синонимҳои англisisiro ба гурӯҳҳо ҷудо кардаанд. В. Виноградов синонимҳои англisisiro ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардааст: Идеографӣ (Ideographic) – калимаҳое, ки як ақидаро ифода намуда, танҳо аз ҷиҳати тобишҳои маънӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Услубӣ (стилистикий), (Stylistic) тавофути услубӣ доранд [28, с. 32].

Бояд зикр намуд, ки дар «Фарҳанги синонимҳои англисӣ ба русӣ» зери таҳрири Ю. Д. Апресян (Англо–русский синонимический словарь/Ю. Д. Апресян) вожаи «surprise» чунин тафсир карда шудааст: «**Surprise I**, «**astonish**», «**astound**», «**amaze**», «**flabbergast**» производить сильное впечатление своей неожиданностью, необычностью, удивлять, изумлять, поражать – таасуроти саҳт бахшидан, ғайриоддӣ будан, ҳайрон кардан, ба ҳайрат овардан, мутаассир кардан [202, с. 44].

«I shouldn't be surprised if he came» – Агар ў биёд ин боиси ҳайрон шудани ман намешавад.

Дар забони англисӣ ин вожа маънои «**ҳайрат**», «**тааҷҷуб**», “**ногаҳонӣ**”, «**ғайричашмдошт**» ва ё «**чизи ғайримуқаррарӣ**» – ро ифода мекунад.

Ин вожа метавонад ба ҷойи исми (noun) ва ба ҷойи феъл (verb) корбаст шавад.

Ҳамчун исм, «**surprise**» корбаст шудани он ба ҳолати ҳайронӣ ё тааҷҷуб, ва ё ба ҳодисаи ғайричашмдошт иртибот дорад.

Масалан, «The party was a complete surprise». (Чашн як ҳайроншавии

комил буд.) Дар ин чо, «surprise» ба маънои «як ҳодисаи хушест, ки шахс интизор набуд» омадааст.

Ҳамчун феъл корбаст шудани «**to surprise**» маънои «**ҳайрон кардан**», «**дар ҳайрат гузоштан**», ё **ба таври ногаҳонӣ рӯ ба рӯ шудан**—ро дорад. Мисол, «**His visit surprised us**». – Таҷриф овардани ў моро ҳайрон кард. Ин чо, феъли «**surprised**» нишон медиҳад, ки шахс аз рӯйдоди ғайричашмдошт дар ҳолати **тааҷҷуб** қарор гирифтааст.

Илова бар ин, вожаи «**surprise**» метавонад дар ибораҳои гуногун истифода шавад, то ки маъноҳои мушаххастарро ифода кунад. Масалан, «**surprise**» «**to take someone by surprise**» маънои ногаҳонӣ ба касе ҳамла кардан ё дар ҳолати ногувор гузоштанро дорад. Ё ин ки, «**surprise attack**» маънои ҳамлаи ногаҳониро дорад, ки душман интизор набуд.

Дар ташаккули ибораҳо вожаи сермаҳсул ҳисоб меёбад. Мисол: **to look at in surprise** — бо ҳайрат нигоҳ кардан, ҳайрон шуда нигоҳ кардан, **to express surprise at** — аз чизе ҳайронӣ баён кардан, тааҷҷуб изҳор кардан, **to one's surprise** — ба ҳайрати касе, ба тааҷҷуби касе, **imagine my surprise when** — тасаввур кунед, ки ман чӣ қадар ҳайрон шудам, вақте ки..., **pleasant/unpleasant surprise** — ҳайроншавӣ хушоянд/нохушоянд, **тааҷҷуби гуворо/ногувор**, **a complete/total surprise** — ҳайроншавии комил/мутлақ, тааҷҷуби комил/мутлақ, **to come as a surprise to** — барои касе ҳайрон шудан, касеро ба ҳайрат овардан, **to give a surprise** — ҳайрон кардан, тааҷҷубовар кардан, **a surprise attack** — ҳуҷуми ногаҳонӣ, ҳамлаи ҳайронӣ, **a surprise visit** — ташрифи ногаҳонӣ, боздиҳи сюрпризӣ, **to take by surprise** — ногаҳонӣ дастгир кардан, дар ҳолати ғофилгири дастгир кардан, сюрприз кардан, **he surprised everybody by his refusal** — ў ҳамаро бо радди худ ба ҳайрат овард, **it would not surprise me if ...** — маро ҳайрон намекунад, агар ..., ман ҳайрон намешавам, агар..., **she was surprised to hear that** — вай аз шунидани ин хабар ҳайрон шуд, **we were surprised at him/his answer** — мо аз ў/ҷавоби ў ҳайрон шудем, **they surprised the burglars** — онҳо дуздонро ногаҳонӣ дастгир карданд, онҳо дуздонро сюрприз карданд, **her parents**

surprised them at dinner — волидони вай онҳоро дар хӯроки шом ногаҳонӣ диданд, волидони вай дар вақти хӯроки шом ба онҳо сюрприз карданд.

Вожаи «**astonish**» дар забони англисӣ маъни «ҳайратзада», «ба таачҷуб овардан» ва ё «дар ҳайрат гузоштан»—ро ифода менамояд.

Ин вожа аксар вақт барои ифодаи як эҳсоси амиқи «таачҷуб» ва ё ҳайрате истифода мешавад, ки дар натиҷаи дидан, шунидан ва ё фахмидани чизи ғайриоддӣ ба вуҷуд меояд. Он метавонад ҳам эҳсоси мусбат ва ҳам манғӣ бошад, вобаста аз вазъияте, ки дар он истифода мешавад.

Дар забони англисӣ, вожаи «**astonish**» аксар вақт барои таъкид ба бузургӣ ва ё ачиб будани ҳодиса ва ё шаҳс истифода мешавад. Илова бар ин, «**astonish**» метавонад маъни тарсондан ва ё даҳшатовар карданро низ дошта бошад, хусусан вақте ки бо тарзи ногаҳонӣ ва ё ғайричашмдошт рух медиҳад.

«**Astonish**» (ба ҳайрат овардан, ба ҳайрат овардан) маъни бо чизе саҳт ҳайрон карданро дорад, ки ба он бовар кардан душвор аст [185, С. 445].

Дар забони англисӣ калимаи «**astonish**» – «**ҳайрат**» маъни дар «ҳайрат андохтан, ба «ҳайрат оварданро дорад ва дар ифодаи калимаҳои «**таачҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот бисёр сермаҳсул буда, дар забони англисӣ чунин маъноҳоро ифода мекунад.

Мисол: «**astonishing**» маъни «ҳайратоварро» ифода мекунад: **an astonishing lumber of people** – шумораи ҳайратовари одамон.


Калимаи **astonishment** маъни **ҳайрат, таачҷубро** ифода мекунад, калимаи **astound** ҳамчун феъл маъни ба ҳайрат/ ба таачҷуб андохтан, ҳайрон карданро дорад [189, с.65].

Дар забони тоҷикӣ калимаи **ҳайрон** низ ифодагари вожаи **таачҷуб** буда, яке аз намудҳои ифодагари эҳсосот ба шумор меравад ва маъни **мутаҳайир, ба ҳайрат афтода; ҳайрон мондан (шудан)** чӣ кор кардани худро надониста мондан [201, с.743].

Ниҳоят, вай ба назди хондақи Ато омада, ӯро пайдо намуд ва аз «ихтирои» зердасташи ҳайрон монд [214, с.70]. – Finally, he approached the

Ato trench, found it and was surprised by the “invention” of his subordinate [218, c.70].

Дар забони англисӣ ин мағҳум бо калимаи **wonder** ифода ёфта, он муродифоти зеринро дар бар мегирад, ки мо онҳоро дар нақша чунин тасвир намудем:



Калимаи **wonder** – ҳайрон дар ифодаи калимаҳои «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот бисёр сермаҳсул буда, маънои дар ҳайрат будан, ҳайратзадагӣ – ро ифода мекунад.

Дар забони англисӣ калимаи **wonder** – ҳайрон маънои **шигифтӣ, тааҷҷуб, эҷоб, ҳайрат, ачибро мӯъциза, фарҷуд, корҳои ғайри оддӣ, мӯҷизаосо ва ғайраро** ифода мекунад.

Мисол: They looked at her in wonder. – Онҳо бо тааҷҷуб ба вай нигоҳ мекарданд.

Калимаи **шигифт** маънои **аҷобат, раҷобат, воқеаи ачиб, ачиб** ва гароибро ифода мекунад.

Мисол: Ромиз дар **шигифт** буд, ҳеч чиз намефаҳмид [231, с.5]. – Ramiz was **surprised** and did not understand anything.

Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ин муродифотҳо хеле доираи васеи истеъмолро дар бар мегиранд.

Мисол: He looked at her with a **strange smile** on his lips and in his eyes. – У ба вай бо табассуми **ҳайратангез** ва хандаи акоиб дар чашмонаш нигоҳ мекард [229, с.50].

Why, Tave! he exclaimed, looking very much surprised, «how did you get here?» – Барои чӣ тавр, – хитоб кард ў **ҳайратовар нигоҳ карда**, «то ба ин ҷо ту чӣ хел расида омадӣ?» [225, с. 54].

«Ah! here she is!» exclaimed the hostess, with admirable coolness. «Gemma, dear, I was **wondering** where you could have disappeared to. Signor Felice Rivarez wishes to make your acquaintance» [35, с.112]. – «Ах! вай ин ҷост!» — бо салқинии шоёни таҳсин хитоб кард соҳибхона. «Чемма, азизам, ман ҳайрон будам, ки шумо ба кучо нопадид шуда метавонистед. Синёр Фелис Риварес меҳоҳад бо шумо шинос шавад» [35, с. 112].

Вожаи «**astound**» дар забони англисӣ маънои ба ҳайрат овардан, дар ҳайрат гузоштан ва ё саҳт ба тааҷҷуб оварданро дорад. Ин вожа аксар вақт барои ифодаи эҳсоси амиқи ҳайрат ва тааҷҷуб дар баробари ҷизе ё қасе истифода мешавад, ки ғайричашмдошт, ачиб ё хеле таъсирбахш аст.

Дар муқоиса бо синонимҳои дигар, аз қабили «**surprise**» (ҳайрон кардан) ё «**amaze**» (ба ҳайрат овардан), вожаи «**astound**» эҳсоси амиқтар ва қавитари ҳайратро ифода мекунад. Агар «**surprise**» танҳо маънои интизор набуданро дошта бошад, «**astound**» маънои онро дорад, ки шумо ба дараҷае дар ҳайрат мондаед, ки қариб қобилияти фикр карданро гум кардаед. Аз ин рӯ, интихоби ин вожа дар ҷизе муносиб метавонад ба шумо дар баёни эҳсосоти дақиқ ва муассир кумак кунад. [185, с. 445].

Вожаи «**flabbergasted**» дар забони англисӣ маънои ҳайратзада, дар ҳайрат мондан, ба ҳайрат овардан ва ё ба аз ҳад зиёд тааҷҷуб ишора мекунад: 'Oh, my eye!' he exclaimed, flabbergasted by her attire — «Вой бар ҳолам!» — ниҳо кард ў, аз либоси вай дар ҳайрат монда.

Вожаи «**flabbergasted**» ҳамчунин метавонад дар ҳолатҳое истифода шавад, ки шаҳс бо ҷизе рӯ ба рӯ мешавад, ки комилан ғайричашмдошт аст ва ӯро дар ҳолати номуайянӣ мегузорад. “These words, said in a calm tone of

authority **flabbergasted** Robin Hood. How could a mere pilgrim promise such a tiling?" (A. Pakenham, *Robin Hood*). – Ин суханоне, ки бо оҳанги орому боэътимод гуфта шуданд, Робин Гудро ба ҳайрат оварданд. Чӣ гуна як зоири оддӣ чунин сақфро ваъда дода метавонад? [185,с.447].

Вожаи **flabbergasted** дар забони англисӣ барои тасвири ҳайрати шадид ва ногаҳонии шахс нисбати воқеа ё хабаре истифода мешавад, ки ӯро дар ҳолати номуайянӣ ва ҳайрат мегузорад. Ин вожа эҳсосоти шадиди ҳайратро таъкид мекунад ва метавонад дар ҳолатҳои гуногун, аз ҷумла дар ҳаёти рӯзмарра ва адабиёт истифода шавад.

Ҳамин тавр, таҳлили «Фарҳанги синонимҳои англисӣ ба русӣ» зери таҳрири Ю. Д. Апресян нишон медиҳад, ки вожаи **surprise** синонимҳои **astonish**, **astound**, **amaze**, **flabbergast** – ро дорад, ки ҳар қадоме дорои маънои мушаҳҳаси худ аст, вале дар маҷмуъ эҳсоси ҳайрат ва тааҷҷубро ифода мекунанд. Ин вожаҳо аксар вақт дар ҳолатҳое истифода мешаванд, ки шахс бо ҷизе рӯ ба рӯ мешавад, ки онро интизор набуд ё аз он огоҳ набуд. Масалан, **astonish** нисбат ба **surprise** дараҷаи баланди ҳайратро ифода мекунад ва аксар вақт барои тасвири ҳайрат аз ҷизҳои ғайриоддӣ ё бузург истифода мешавад.

Astound низ ба маънои ба ҳайрат овардан аст, вале аксар вақт бо ҳисси нобоварӣ ҳамроҳ мешавад. **Amaze** бошад, бештар барои ифодаи ҳайрат аз ҷизҳои зебо ё ациб истифода мешавад. **Flabbergast**, дар навбати худ, маънои ба ҳайрат овардан ва дар ҳолати ногувор гузоштанро дорад, ки аксар вақт бо нофаҳмӣ ҳамроҳ аст.

Surprise, ҳамчун вожаи умумӣ, метавонад дар бисёр ҳолатҳо истифода шавад, вале истифодаи синонимҳои дақиқтар метавонад ба ифодаи беҳтари эҳсосот ва ҳиссиёти шумо мусоидат қунад. Инчунин, дар хотир доштан лозим аст, ки ин вожаҳо метавонанд дар фарҳангҳои гуногун маъноҳои каме фарқунанда дошта бошанд, бинобар ин, донистани контексти фарҳангӣ низ муҳим аст.

Дар истифодаи матнҳои бадей бо калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб**» дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ воҳиду воситаҳои тамоми услубҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд, зоро табиист, ки матнҳои бадей хусусиятҳои бадей, забонӣ ва вазифавии худро дорад.

Ҳамин тавр, қайд кардан лозим аст, ки синонимҳо ё худ муродифҳо яке аз мавзӯъҳои актуалӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ мебошанд. Омӯзиши онҳо дар забоншиносии муқоисавӣ ба он боис шуда метавонад, ки андешаҳои муҳталифи олимон–забоншиносон омӯхта шуда, аз нигоҳи муқоиса, тафовут, умумиятҳо ва хусусиятҳои хоси онҳо дар забонҳои муқоисашаванда мавриди таҳлил қарор гиранд, зоро ин тарзи кор метавонад паҳлухои гуногуни масъаларо дар забоншиносии тоҷик равшантар созад.

Интихоби синонимҳо барои ифодаи **тааҷҷуб** аз матн ва вазъияти мушаҳҳас вобаста аст.

Дар забони тоҷикӣ, дар вазъияти расмӣ, истифодаи вожаҳои «**дар ҳайрат мондан**» муносибтар аст, дар ҳоле ки дар гуфтугӯи ғайрирасмӣ, вожаҳои «**ҳайрон**» ва **аҷаб**» бештар истифода мешаванд.

Ҳамин гуна вазъият дар забони англисӣ низ ҷой дорад, ки дар он ҷо вожаҳои «**astonishment**» ва «**amazement**» дар матнҳои расмӣ ва вожаҳои «**surprise**» ва «**wonder**» дар гуфтугӯи рӯзмарра бештар истифода мешаванд.

Дар заминаи таҳлили маънӣ, муайян кардани зергурӯҳҳои синонимҳо мухим аст. Вожаи «**тааҷҷуб**» ҳиссиёти шадидро ифода мекунад (**ҳайрат, astonishment**), гурӯҳи дигар тааҷҷуби омехта бо нобовариро (**аҷаб, disbelief**), ва гурӯҳи сеюм тааҷҷуби ногаҳонӣ ва тарсро (**shock, startlement**).

Ин тадқиқот ба мо имкон медиҳад, ки нозукиҳои маъноии синонимҳоро беҳтар дарк намоем ва онҳоро дар матнҳои мувоғиқ истифода барем.

2.3. Мавқеи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар ҷӯди фразеологияҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва

англисӣ

Фразеология маҷмуи ифодаву ибораҳои реҳтаву устувори ҳар забонро ташкил медиҳад. Ибора ва ифодаҳои таркибан реҳтаву устувор бо номҳои

воҳидҳои фразеологӣ, фразеологизмҳо, таъбироти фразеологӣ ва амсоли инҳо машҳуранд. Аз байни ин истилоҳот истилоҳи **воҳидҳои фразеологӣ** нисбатан бештар ба кор бурда мешавад.

Воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун воситаи ифода ва ороиш дар забон мавқеи хоса доранд. Онҳо оғаридаҳои ҳалқанд ва ҳаёти мардумро аз ҷиҳатҳои моддиву маънавӣ инъикос мекунанд. Ин воҳидҳои забон соҳти устувори маънидор буда, як қисмати муҳими ҳазинаи луғавиро ташкил менамоянд.

Зикр кардан бо маврид аст, ки тамоми забонҳои дунё байни ҳамдигар робитаи ногусастаний доранд. Ин алоқаҳо тавассути адабиёти бадей ва тарҷумаи он густариш меёбанд. Зисту зиндагӣ, урфу одат, таърих тамаддуни башарият дар адабиёти бадей акс меёбад ва бо роҳи тарҷумаи бадей ҳалқҳои гуногунзабон бо он ошно мешаванд.

Дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти аввалини марбут ба масъалаҳои гуногуни фразеология ба солҳои 40–50–уми асри XX рост меояд Асарҳои Ҳ. Маҷидов оид ба фразеологияи забони ҳозираи тоҷик илми фразеологияро ҳамчун соҳаи мустақили забоншиносӣ асоснок намуда, дар он воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун унсури таркибии низоми забон маънидод гардианд [76, с. 19–22].

Забоншиноси маъруф Ҳ. Маҷидов дар китоби худ «Фразеологияи ҳозираи тоҷик» масъалаҳои мубрами фразеологияи забони тоҷикиро баррасӣ намуда, роҷеъ ба ташаккул ва инкишофи фразеология, алоқаи он бо дигар соҳаҳои забоншиносӣ, ҳусусиятҳои маънавӣ ва грамматикии воҳидҳои фразеологӣ, масъалаҳои тарҷумаи фразеологизмҳо ва ғайра андешаҳои ҷолибро баён намудааст.

Чунонки аз таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик, ба ҳусус Маҷидов Ҳ. бармеояд, ҳарчанд таҳқиқу тадқики чиддии масъалаҳои ҷудогонаи марбут ба фразеологияи тоҷик дар асри бист шурӯъ шуда бошад ҳам, вале ин соҳаи забоншиносӣ таърихи хеле қадима дорад.

(ВХ) - воҳидҳои фразеологӣ – ибораҳои рехтаи гуногун, идиомаҳо, таркибҳои устувор дар аксари фарҳангу луғатномаҳо, аз ҷумла дар фарҳангҳои «Кашфул–лугот», «Бурҳони қотеъ», «Ғиёс–ул–лугот» каму беш ба назар мерасанд.

Қайд кардан лозим аст, ки фарҳангҳои «Мусталаҳот–уш–шуаро»–и Вораста ва «Чароғи ҳидоят»–и Алихони Орзу бештар воҳидҳои фразеологиро дар бар мегиранд. Қобили қайд аст, ки дар таърихи фарҳангнигории тоҷик аввалин фарҳанге, ки комилан, ба фразеологияи тоҷик баҳшида шудааст, «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик»–и узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон М. Фозилов мебошад.

Муаллиф оид ба масъалаҳои асосии фразеологияи тоҷик, аломатҳои фарқунанда, ҳаҷм, тобишҳои маънӣ, таснифоти воҳидҳои фразеологӣ, манбаъҳои пайдоиш, хусусиятҳои услубии фразеологизмҳо маълумоти муфассалу боэътиҳод оварда аст.

Инчунин, забоншиносон Н. Н. Амосов ва А. В. Кунин дар кори ҳуд намудҳои ибораҳои устуворро, ки меҳвари фразеологияро созмон медиҳанд, вобастагии калимаҳоеро, ки байни фразеология ва нахв қарор дорад, чудо мекунад.

Аз ҷиҳати ифодаи маъно воҳиди фразеологӣ ба як калима баробар мешавад, вале фразеологизмҳо баръакси калимаҳои оддӣ на фақат ашё, алomat, амал ва ҳолати онҳо, балки тобишҳои гуногуни эҳсосотиро низ дар бар мегиранд.

Мисол, ибораҳои **коҳҳои кӯҳнаро бод додан** (гапҳои кӯҳнаро ба хотир овардан). **Аз қасе дил шустан** (умед қандан), **салмаи сақат** (чизи барзиёд) ва монанди инҳо баробари ифодаи мағҳумҳои алоҳида эҳсосоти гуногуни шахси гӯяндaro низ ифода карда метавонанд.

Дар забони тоҷикӣ як гурӯҳ нидоҳои эҳсосотӣ низ ба таркибҳои устувор ва воҳидҳои фразеологӣ вобастагӣ доранд. Онҳо аз бобати маъно ба ҷанд гуруҳ тақсим мешаванд.

1. *Фразеологизмъое, ки маънои тасдиқ ё инкори ҳаячоннок* (гоҳо бо тобии маънои таҳдиð, дӯгу пӯписа ва гайра), инчунин, қаноатманӣ, хурсандӣ, хушиудӣ, миннатдорӣ доранд.

Мисол: **Ба чашм!** Ҳар коратон бошад, ба ҷону дил, мувофиқи дилхоҳатон мекунам (*Улугзода*). – *To the eye! I will do whatever you want with all my heart (Ulughzoda)*.

2. *Фразеологизмъое, ки маънои норозигӣ, тааҷҷуб, хурсандӣ ва ҳайратро ифода миснамоянд.*

Мисол: **Ана ҳалос!** Намаки гап парид. Охир, гап назада мегузаштам, магар ягон ҷиноят мешуд? **Баракалло.** Кори қалон! Ана ин ба ҳама маъқул мешавад (*Улугзода*). – *That's all! Solt spoke. After all, I didn't say a word, would there have been any crime? Well done. Great job. This is something that everyone likes (Ulughzoda)*.

Шумоён раветон – раветон. Ин кори шумо. Аммо ман дигар ба остонааш қадам намемонам. Магар ҳамин ҳам одамгарию одоб аст? Ана гапу! (Рахим Чалил). – You're leaving – leaving. It's your job. But I will not step on his threshold anymore. What is talk! (Rahim Jalil).

3. Фразеологизмъое, ки маънои ҳоҳишу орзу, афсӯсу пушаймонӣ, ноумедию маъюсӣ доранд. Мисол:

Ё бахт! Бригадиратон дар ҷонам занад! (*Улугзода*). – *Or luck! Your brigade will beat me to death! (Ulughzoda)*.

Ҷонам дар гӯр, ман боз лақида, ҳолу аҳволпурсиро ҳам аз ёд баровардаам (*Улугзода*). – *My soul in the grave, I forgot to say hello again in the grave (Ulughzoda)*.

4. Ибораю таркибҳои фразеологияе, ки норозигӣ, таъна, надомат, нафрат ва ғайратро ифода мекунанд.

Мисол: Шарм намедорӣ, магар як духтари капа–қалон беандеша сухан мегӯй? Айб аст! Айб! – Aren't you ashamed, you big girl, you speak thoughtlessly? Ashamed! Ashamed!

Дод аз дасти фиребгар! Илоҳи, дастат ишиканад баргудузд (Улугзода). – Give out the hand of the deceiver! God breakes your hand (Ulughzoda).

Сабилу зор монад! Охир ин ҳавли на болохона дораду на таҳхона, на телефону на ванна (Раҳим Ҷалил). – Stay strong! After all, this yard has neither an attic nor a basement, nor a telephone nor a bathroom (Rahim Jalil).

Шокарим, рӯят сиёҳ музамбир! (Улугзода). – My friend, your face is black! (Ulughzoda).

Мардаки ман нонреза ёбад, бе шумо аз гулӯяши намегузарад, шумо ба вай ҳамин тавр рафтор мекунед? Айб, айб, айб! Эй, ҳайфи одамият! (Икромӣ). – My husband gets a piece of bread, he can't get through his throat without you, do you behavior him like that? Guilt, guilt, guilt! O harm of mankind (Ikromi).

5. Ибораю таркибҳои фразеологии, ки **таҳқир ва дӯғу пӯписаро** мефаҳмонанд.

Мисол: Агар шумо, «Ҳой, инсоф доред, чаро ин тавр мекунед, ана куттӣ–ку?!» гӯед, густохона «ходимони идораи ободонӣ барои қадом корашон маош мегиранд?» гуфта дӯғ ҳам мезананд; –Ӯй, сағира, чӣ ин хадар дод мезани?! –дӯғ зад мардаки зардакфурӯш, ки дар назди мард ҷувол мекушод. Паҳлавони нотандехро монда, ки зери пои паҳлавони тановар ғелида, пӯписа кунад: «Ҳоло бош, рӯзе туро танҳо дарёбам, чӣ кор кунам!»

Аввал дусад суми роҷеъул нақдро ба ман мекапонед, ман рафта талоқномаатонро оварда ба дастатон медиҳам, баъд марҳамат, чор тарафатон қиблა! (Улугзода). – First you collect two hundred sums. I will go and get you a certificate of divorce (Ulughzoda) [237, с. 148].

Ой, духтари Мулло – Чортори, ёри мо меши (мешави)? (Айнӣ). – O daughter of Mullah Chortori. Will you our love? (Ayni).

Канӣ, “не гуфта” ҳам бинад. Як занам чаппа шуда афтад! (Улугзода). – I wish he could see "saying no". One of my wives fell over! (Ulughzoda).

Ин нидоҳо дар баробари иишон додани маънои умумии даъвату таклиф восита ба шароиту муҳити нутқ ва хусусияти хоси худ боз тобишҳои гуногуни маъно зоҳир мекунанд.

Аз ин нуқтаи назар онҳо ба нидоҳои эҳсосӣ наздик мешаванд.

Мисол, нидои **эй**, маъноҳои зеринро ифода карда метавонад:

1) муроҷиат, ҳасрат, андӯҳ, дард, хафагӣ, алам ва гайраҳо:

Эй подшоҳи аблах, магар ҳамин духтари оҳангар набуд, ки туро аз ҷувозхона озод карда Малика подшоҳро ба дасти ту дод?! – "Oh! you silly, ungrateful king! Look at me well. Don't you recognize the one who released you from slavery, the one who gave you Queen Malika to marry? I am the blacksmith's daughter." Queen Malika got angry. [235, с.143]. **нобоварӣ, шакку шубҳа:**

Эй ҷавони зебо, — гуфтанд дарбонон, — аз ту донотарҳо омада, ба саволи Малика ҷавоб гардонда натавониста, ғулом шуда гаштаанд, ту ҳудро беҳуда ба азоб монондаги, ғуломиро ба гардан гирифта чӣ кор мекуни?! Беҳтараши ба роҳи худ рав! [139, с.96]. – O beautiful young man, – said the gatekeepers, – wiser than you have come, unable to answer the Queen's question, they have become slaves. Better get on your way! [139, с. 96].

3) даъват ва муроҷиат:

Вақти он аст, эй қалам! Буррандатар гардӣ зи тег! Вақти он аст, эй сухан! Fуррандатар гардӣ зи барқ! (Юсуфӣ). – It's time, pen! You became sharper than the blade! It's time to speak up! You are more proud of the lightning! (Yusufi).

4) ҳайрат ва тааҷҷуб:

Ҳанги мансабдорон қанд – ранг бадал карданд ва абрӯ дарҳам қашиданд ва лаб қаҷ намуданд ва ҷашмашонро гайраҳо рафт, гӯё ногаҳон замин ларзида бошад, ҳама хомӯши ва ҳарросзада мунтазир монданд [89, с.32].

Ӯҳ, ин қадар димоқатон чоқ! Аз куҷо меоед? – нурсид ў. – Oh, you're so cute! Where do you come from? – he asked.

Бинои шуравии қишилоқ, китобхонаи колхоз, ҳавлии Абдураҳмон акаи ҳосилот шуро (як вақтҳои ҳамин хел унвон буд дар колхоз), айвони худи марҳум, ё дигар биноҳои соҳтаи ўро тамошо кунед, рангатон меканад. [215, c. 228]. – *The building of the village council, the library of the collective farm, the yard of Abdurrahman aka Durvot Shuro (once it was the same title in the collective farm), the veranda of the deceased, or other buildings built by him, will make you smile* [219, c.228].

Дигарон бошанд, чаими ҳайрат аз рӯям намеканданд [90, c.392]. – *Others did not take their surprise eyes off me* [221,c.392].

Эй, дар ин ҷо як авул пайдо шудааст–ку (Айнӣ). – *Hey, there's an avul here* (Ayni).

Ҳайрат, ташвиш, таассуроти ҳафагӣ: Эй, рӯз қариб пешин шудааст–ку (Айнӣ). – *Hey, it's almost dawn* (Ayni). –

таҳният, муборакбодӣ, табрик:

Эй, салому алайкум, Зарифзода, хуб сиҳат – саломатакак ҳастӣ? Кай омадӣ? (Раҳим Ҷалил). – *Oh, hello Zarifzade well are you healthy? When did you come?* (Rahim Jalil).

8) пешакӣ огоҳонидан:

Э холача, шумо ба миён надароед.

Аслан, воҳидҳои фразеологӣ ҷузъҳои устувор доранд, ҳангоми ивази ҷузъҳо маънои онҳо коста мегардад ё ба ибораи озоди наҳвӣ баробар мешаванд.

Чунончи, ибораи фразеологии феълии **ангушти ҳайрат газидан** дар забон маъмул аст. Аммо дар забони васоити ахбори оммаи бораи фразеологии «**ангушти надомат газидан**» истифода гардидааст.

Муаллиф ба ҷойи қалимаи ҳайрат қалимаи надоматро ба кор бурдааст, ки маънӣ табии набаромадааст. Воҳиди фразеологии феълии ангушти надомат газидан – пушаймон шудан аст.

Мисол: *Хо, худо накунаду нақшаш ифлоси душман амалӣ шавад ё бо талафоти гарон мавқеи худро аз даст диханд, дигар аз пушаймонӣ ангушти*

надомат газидан чӣ суд? [221, с.228]. – Oh, God forbid, and the dirty plan of the enemy is realized or they lose their position with heavy losses, what is the point of biting the wrong finger out of regret? [225, с.228].

Ҳар як воҳиди фразеологии феълӣ чун масолеҳи тайёри забонӣ дар ҷараёни нутқ ба мураттаб оварда нашуда, онҳо дар шакли тайёр аз захираи луғавии забон гирифта кор фармуда мешаванд.

Истифодаи бомаврид ва бе нуқсони ибораҳои фразеологии феълӣ боиси саҳех баён кардани фикр мегардад. Дар ҳолати иваз намудани ҷузъҳо маънии табии воҳиди фразеологӣ беобуранг мебарояд.

Инчунин, дар соҳтору маънои воҳидҳои фразеологӣ фразеологизмҳои ҳамқолабро муайян намудан мумкин аст, ки бо тобишҳои маъноии худ аз ҳамдигар фарқ, карда, на фақат муносибатҳои муродифӣ, балки маъноҳои мустақил ва баъзан антонимиро ифода карда метавонанд.

Чунин фразеологизмҳо аз рӯй як қолаб соҳта шуда, соҳтори яхелай ғрамматикий доранд.

Масалан, дар ҳолаби фразеологии «ба аспи чизе савор шудан» воҳидҳои фразеологии ба аспи какр савор шудан, ба аспи хаёл савор шудан, ба аспи мансаб савор шудан, ба аспи ҷубин савор шудан, ба аспи ҷаҳл савор шудан, ба аспи тақаббур савор шудан, ба аспи ситеза савор шудан ва ғайра соҳта мешаванд,

Ҷӣ хеле ки қайд карда шуд, яке аз ҳусусиятҳои муҳимми фразеологизмҳои ҳамқолаб – устувории соҳти ғрамматикии онҳо мебошад. Дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеология, ки аз рӯй соҳтор ва қолабҳои муайян соҳта шудаанд, аз ибораҳо сар карда то ҷумлаҳои фразеологиро дар бар мегиранд.

Дар забони англисӣ аксари фразеологияҳое, ки ба ин ғурӯҳ доҳил мешаванд, ҳолати эҳсосотиро ифода мекунанд, ба монанди would you believe it! – used to express surprise, amazement look at that! – used to express surprise, amazement; how do you like that! – used to express surprise. Шумо бовар мекунед! – барои изҳори тааҷҷуб, тааҷҷуб ба ин нигоҳ қунед! –

барои ифодай тааччуб, ҳайрат истифода мешавад; ба шумо ин чӣ гуна маъқул аст! – барои изҳори тааччуб истифода мешуд.

– барои ифодай **тааччуб** кор фармуда мешавад.
As if struck by lightning – раъду барқ барин – to come as a total shock – тамоман шоҳ шудан.

Эҳсосотҳои манғӣ ба монанди: (well,) **how do you like that** – used to express surprise, disappointment, perplexity etc., (my) goodness (gracious)! – used to express amazement, admiration, fear etc.

(Хуб,) ин ба ту чӣ гуна маъқул аст – барои изҳори тааччуб, ноумедӣ, ҳайратзада ва ғайра истифода мешуд, (хайр) ҳайрон! – барои ифодай ҳайрат, ҳайрат, тарс ва ғ.

Эҳсосотҳои мусбӣ ба монанди **how about that!** – used to express delight, admiration, amazement, surprise etc.

(Хуб,) ин ба ту чӣ гуна метавонад аст – барои шумо маълум аст, ноумедӣ, ва ғайра истифода мешавад, (хайр) ҳайрон! – барои онҳо ҷуръат, ўрат, тарс ва ғ.

Қисми зиёди фразеологияҳои забони англисӣ ба сарчашмаи пайдоиши эҳсосот, ба ишораи ба манбаъ, (сабаби) ба миён омадани он ва оқибатҳои он вобастагӣ дорад. Бештар, сабаби ба миён омадани (сарчашмаи) дар фарҳангҳо ҳамчун «ягон чизи ногаҳонӣ» маънидод шуда, мунтазам он маҳз бо фаъолияти зеҳнӣ, ки бо нодуруст расонидани вазъият, ҳодиса, хабар ва ғайраҳо вобастагӣ дорад, ба амал меояд.

Ғайр аз ин, сабаби ба миён омадани эҳсосот метавонад ногаҳон шунидани хабаре, дар бораи ягон вазъият мебошад.

Ин ҳолат низ як манбаи ба миён омадани тааччуб ҳайрат, нокифояи огоҳии инсон ва ғайраҳо мебошад.

It's beyond (all) understanding (belief) – something is absolutely unfathomable, impossible to comprehend or explain; – Ин фаротар аз (ҳама) фаҳмиш (эътиқод) аст – чизе комилан нофаҳмо аст, дарк кардан ё шарҳ додан ғайриимкон аст;

What do you know! –Used to express surprise, disbelief, bewilderment etc. (Upon encountering, realizing, or learning of the occurrence of something unexpected); – Ту чӣ медонӣ! Барои ифода намудани ҳайратангезӣ ва нобоварӣ ва ғайра истифода мешавад. (Ҳангоми дарк ё ба такя дучор шудан, ба вуқӯи чизи ғайри чашмдошт).

(God) damn you him etc.! – used to express indignation, irritation, resentment or, less often, surprise, admiration etc. (caused by s.o.s words, s.o.s deeds, some happening etc.). – Худо шуморо лаънат кунад ва ғайраҳо – барои ифодай ғайраҳо азаб ва ё аксар вақт тааҷҷубовар ва ғайра истифода мешавад.

Couldn't believe his eyes – to be extremely surprised at sth, one has seen [223, с.79]. – Ба ҷашмонаш бовар намекард – аз чизи дидаш бениҳоят дар ҳайрат мондан [227, с.79].

Инчунин воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун навъи маҳсуси маъноиу соҳтории фразеологизмҳо хусусиятҳои хоси худро доранд.

Дар таръихи инкишифи зиёда аз ҳазорсолаи забони адабии тоҷик воҳидҳои фразеологӣ қисман ё пурра маъни худро тағиیر додаанд ва таркибу шаклҳои гуногун доранд. Қисми асосии ибораҳои фразеологӣ образнок ва пуробуранг мебошанд.

Ҳамин тарик, воҳидҳои фразеологӣ таркибан рехтаву устувор буда, мундариҷи яклухти аксар пуробурангро ифода мекунанд. Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъни ба ҳам марбут, ки маъни бутун ва аксар образнокро ифода мекунанд, ибораи фразеологӣ ё худ воҳиди фразеологӣ номида мешаванд.

Воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати маъно ба гурӯҳҳо ҷудо шуда наметавонанд. Қисми аз ҳама мӯъҷаз, рехтаву устувор ва пуробуранги воҳидҳои фразеологиро ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё худ идиомаҳо (аз калимаи юнони **idioma** – ибораи маҳсус) ташкил медиҳанд.

Ибораҳои рехтаи фразеологӣ воҳидҳои устувору тағайирёбандай забон, қисми аз ҳама пуробуранги воҳидҳои фразеологии тоҷикиро ташкил медиҳанд.

Дар ифодаи калимаҳои ифодагари «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот ибораҳои рехта истифодаи сермаҳсул доранд. Маънои ибораҳои рехта бисёр вақт бо маънои калимаҳои онро ташкил диханда мувофиқат намекунанд.

Мисол, маънои ибораҳои **аз қасе дил қандан** (хомӯш шудани оташи муҳаббати қасе), **ба ҷашми худ нигоҳ карда роҳ рафтан** (дуруст, ба пеши худ нигоҳ карда роҳ рафтан) аз калимаҳои таркибии онҳо барнамеояд.

Дар сурати ибораҳои рехтаи фразеологии забони тоҷикӣ дараҷаи олии абстраксияи фразеологиро мушоҳида кардан мумкии аст. Онҳо ниҳоят пуробуранг ва таъсирбахш буда, ба дигар забонҳо тарҷума намешаванд. Чунончи, ибораҳои **димог сӯхтан** (*хафа кардан*), **дил бурдан** (*дӯст доштан*), **ҷашм дӯхтан** (*нигоҳ кардан*), **ҷониширин** (*азиз*), **оби дандон** (*навъи қанд*) ва бисёр дигарҳо аз ҳамин қабиланд.

Дар ифодагари калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот ҳусусияти фарқунандай идиомаҳо, ки онҳоро аз дигар гурӯҳҳо чудо менамонд, дар ҳамин зоҳир мегардад, ки ҷузъҳои таркибии онҳо пурра ба маънои маҷозӣ меоянд, ба маънои аслии худ омада наметавонанд.

Ифодаҳои фразеологӣ ҳам монанди идиомаҳо пуробуранг ва таъсирбахш мешаванд, таркибан рехтаву устуворанд, ба дигар забонҳо қариб тарҷума намешаванд.

Mисол: ғам хӯрдан, афсӯс хӯрдан, ҷашми қасеро тарсондан, мушитро гиреҳ кардан ва монанди инҳо. – to be sad, to be sorry, to frighten someone's eyes, to clench one's fists, etc.

Ҳусусияти фарқунандай фразеологӣ дар ҳамин ифода меёбад, ки яке аз калимаҳои таркибии онҳо ҳатман ба маънои аслии худ меояд.

Чунончи, калимаҳои ғам, афсӯс, тарсондан ва дигарҳо дар ибораҳои зикршуда ба маънои аслии худ омадаанд. Ҳамин тариқ, воҳидҳои фразеологӣ таркибан рехтаву устувор буда, ба омӯзиши фразеологияи забонҳои тоҷикӣ

ваанглисӣ бо мақсади ошкор соҳтани асоси мувофиқат ва тафовути миёни онҳо дар ифодаи ҳиссиёту эҳсосот равона шудааст.

Ҳамин тавр, қайд кардан лозим аст, ки дар забоншиносӣ, масъалаи ифодаи эҳсосот дар забон ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи олимон ва муҳаққиқон қарор дошта, дар ин замана таҳқиқоти зиёде анҷом дода шудаанд.

Эҳсосот, чун як қисми чудонопазири ҳаёти инсонӣ, дар забон инъикос меёбанд ва барои ифодаи ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ ва эҳсосотӣ хидмат мекунанд. Фразеология, ҳамчун як баҳши муҳимми забоншиносӣ, дорои захираи бузурги воҳидҳои устуворест, ки эҳсосотро ифода мекунанд.

Аз ин рӯ, таҳқиқи мавқеи калимаҳои ифодакунандаи эҳсоси «**тааҷҷуб/surprise**» дар ташаккули фразеологияҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аҳаммияти назаррас дорад. Фразеологияҳо, воҳидҳои устувори забонӣ мебошанд, ки маънои онҳо аз маънои алоҳидаи калимаҳои таркибиашон фарқ мекунад. Онҳо аксар вақт ифодагари ҳолатҳои эҳсосотӣ аз чумла эҳсоси тааҷҷуб мебошанд.

Тааҷҷуб, ҳамчун як эҳсоси ногаҳонӣ ва ғайричашмдошт, метавонад боиси вокунишҳои гуногуни инсонӣ гардад ва дар забон ба воситаи фразеологияҳои гуногун ифода ёбад.

Дар забони тоҷикӣ, фразеологияҳое, ки эҳсоси тааҷҷубро ифода мекунанд, хеле маъмуланд. Инҳо метавонанд ибораҳое бошанд, ки бо истифода аз ибораи «**даҳонаш қушода монд**» ифодагари ҳолати тааҷҷуби шадид аст, истифода карда шаванд. Инчунин, фразеологияҳои дорои унсурҳои ифодакунандаи тарсу ваҳм низ метавонанд барои ифодаи тааҷҷуб истифода шаванд, зоро тааҷҷуб аксар вақт бо ҳисси ногаҳонӣ алоқаманд аст.

Дар забони англисӣ низ фразеологияҳои зиёде мавҷуданд, ки эҳсоси тааҷҷубро ифода мекунанд. Ибораҳое, аз қабили **"to be astonished"**, **"to be surprised beyond measure"** баёнгари дараҷаҳои гуногуни тааҷҷуб мебошанд. Ғайр аз ин, дар забони англисӣ истифодаи ибораҳои идиоматикӣ низ барои ифодаи тааҷҷуб маъмул аст.

Муқоисай фразеологияҳои ифодакунандаи таачҷуб дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон медиҳад, ки ҳар ду забонро ҳоҳои гуногуни ифодаи ин эҳсосро доранд. Гарчанде ки баъзе фразеологияҳо метавонанд муродифҳои устувор дошта бошанд, бисёре аз онҳо фарҳангӣ ва хоси забони мушаххас мебошанд. Ин фарқиятҳо аз ҳусусиятҳои фарҳангӣ, таърихӣ ва иҷтимоии ҳар як забон бармеоянд.

2.4. Ҳусусиятҳои корбурди вожаҳои ифодагари таачҷуб/surprise ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Таркиби луғавии забони тоҷик аз қиширҳои гуногуни луғавӣ таркиб ёфта, вожаҳои ифодагари узви бадани инсон яке аз ин қиширҳоро фаро мегиранд ва ба гурӯҳи вожаҳои таърихӣ мансубанд. Бояд гуфт, ки вожаҳои ифодагари эҳсосот аз ҷумла, таачҷуб буда, дар он узви бадани инсон, ба монанди даст, ҷашм, рӯйи чун вожаҳои фаъол иштирок мекунад.

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз қабатҳои гуногуни луғавӣ таркиб ёфта, вожаҳои ифодагари узви бадани инсон яке аз ин қабатҳоро фаро мегиранд ва ба гурӯҳи вожаҳои таърихан умумиэронӣ мансубанд.

Аз ин ҷо, ки вожаҳои аслан тоҷикӣ ё умумиэронии ифодагари узви бадани инсон тамоми давраҳои таърихии инкишофи забони тоҷикиро сипарӣ кардаанд. Мавриди зикр аст, ки ин гурӯҳи вожагон аз фарҳангҳои қадимаи забонҳои эронӣ маншаъ гирифта, баъзе аз онҳо дар забонҳои имрӯзаи эронӣ низ роиҷ мебошанд.

Вожаҳои ифодагари эҳсосот дар оғариниши асари бадеии манзуму мансур чи дар адабиёти пешин ва чи дар адабиёти муосир, аз ҷониби шоирону адибон корбурди фаровон дорад. Аз ин рӯ, ба таркиби луғавӣ, пеш аз ҳама, вожаҳои аслии тоҷик фаро мегиранд ва ин вожаҳо аз шаклҳои мухталифи забони форсии бостон маншаъ гирифта, вожаҳое мебошанд, ки барои ифодаи мағҳумҳои гуногун омада, дар қалимасозии забони тоҷикӣ хеле фаъоланд.

Ба ин қабил, метавон калимаҳои чашм, даст, ва амсоли инҳоро шомил донист. Бе оҳанг ва имою ишораи **рӯй, даст, чашм, даҳон, лаб, китф** ва гайра нутқи **боҳаяҷон** ва **пурэҳсосро** тасаввур кардан душвор аст.

Мимика (аз юн. *mīmikos* — тақлид), тавассути ҳаракати мушакҳои рӯй ифода намудани **ҳиссиёт, шодӣ, алам, ғазаб** ва гайраҳо мебошад.

Хизмати оҳанг ва имою ишора барои зухури равшантари калимаҳое, ки аз маъни луғавӣ тамоман маҳрум мебошанд, калон аст. Аксаран, аввал имою ишорат дастӣ нишон дода шуда, баъд аломатҳои ҷунбонидани калла, дарҳам қашидани китфҳо, хоридани пушти сар, мавридҳои гуногуни тағиیر ёфтани тарҳи рӯйи ва гайра тасвир карда мешавад.

Вожаи ифодакунандай узви бадан дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба ҷунин маънӣ омадааст: Дар фарҳанг дар забони тоҷикӣ калимаи **даст** яке аз узвҳои бадани инсон мебошад, ки ба воситаи он ҳаракатҳо: ҳангоми шунидани ягон ҳабари ногаҳонӣ, шунидани овози баланди ногаҳонӣ ва монанди ин амалҳо ичро карда мешавад [200, с. 435].

Вожаи даст нӯҳ маъно дорад, аввал ба арабӣ онро **Яд** мегӯянд, дувум фоида ва нафъ, сеюм зафар ва гайраҳо, чаҳорум садр ва масҳад, панҷум кудрат ва тавонойӣ, шашум тарз, қоида ва равиш, ҳафтум як ҷизи тамом, ҷун як даст силоҳ, ҳаштум карат ва мартаба, ба маъни як карат сафар, нӯҳум дастур ва вазир.

Ин калима дар забони авестоӣ дар шакли **zasta** ва дар форсии миёна дар шакли **dast** ва дар забони тоҷикӣ даст вучуд дорад [86, с.136].

Ва то имрӯз дар ин шакл ба кор меравад ва яке аз вожаҳои сермаъност ва дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба ҷуз маъни аслии (узви бадани инсон аз шона то нӯги ангуштон, каф ва панҷаи даст) боз маъниҳои маҷозии паҳлу, тараф, ғайра, бартарк, мансаб, рутба, карат, дафъа дигар маъниҳоро ифода мекунад [201, с. 340].

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи **даст** дар маъни якум ҳамчун узви бадани инсон аз шона то нӯги ангуштон; каф ва панҷаи даст ифода шудааст [201, с. 423].

Вожаҳо, ки номҳои узвҳои баданро ифода мекунанд, таърихи қадима дошта, дар забон мавқеи худро ишғол кардаанд.

Аз ин лиҳоз, муродифҳои онҳо аз забонҳои дигар амсоли забони арабӣ иқтибос нашудаанд. Калимаи даст барои ифодаи тааҷҷуб васеъ истифода карда шудааст.

Мисол: дасту по гум кардан чӣ кор карданро надониста мондан, саросема шудан, инони ихтиёро аз даст додан, худро гум кардан (аз ғояти **хичолат, шодӣ, ҳаяҷон ва ғ.**) – **losing hands and feet, not knowing what to do, being in a hurry, losing control, losing oneself (due to embarrassment, joy, excitement, etc.).**

Аз таҳлили мисолҳо бармеояд, ки калимаи «**даст**» барои ифодаи калимаҳои ифодагари тааҷҷуб ҳамчун намуди эҳсосот мансуб буда, барои ифодаи **ҳайрат ва тааҷҷуб** истифода карда мешавад.

Дар фарҳанг забони англисӣ калимаи «**hand – даст**» даҳ маъноро дар бар мегирад. Маънои якуми он **hand –даст** узви баданро ифода мекунад.

Мисол: She took him by the hand. – Ўаз дасташ гирифт.

Дар фарҳанг ибораи **fly/ go off the handles** дар забони гуфтугӯйи маънои **ногаҳон ҳаимгин шудан**, ногаҳон **ҳаяҷонзада** шуданро дорад [204,с. 389].

Калимаи «**чашм**» ва муродифи он дар забон фаровон истифода шудааст ва ба маъниҳои аслӣ ва ғайри аслии худ омадаанд.

Ин калима аз шакли вожаи забони эронии қадими **čašman** сарчашма гирифта, сурати он дар форсии қадим **čašma**, форсии миёна **čašm** (форсии миёна **čšm**), форсии классикӣ **čašm**, форсии муосир **čäšm**, тоҷикӣ **čašm** мебошад [231,с.69].

Дар фарҳанг калимаи «**чашм**» чунин маънидод шудааст: яке аз узвҳои бадани инсон ва ҳайвон, ки дар сар қарор гирифтааст ва барои дидани чизҳо хизмат мекунад [199, с. 530].

Ба чуз маънии аслӣ дигар маъниҳоро низ ифода мекунад: назар, нигоҳ; маҷозан умед, таваққӯй; ҷашми заҳм, ҷашми бад, озор ва нуқсоне, ки аз асари назари бад ба қасе ё ҷизе мерасад [201, с.531].

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои ифодаи шаклҳои эҳсосии ҷашм ибораҳои зерин кор фармуда мешаванд: **to close / shut one's eyes** – ҷашмро пушидан, **to drop / lower one's eyes** – ҷашмро поён кардан, **to lift / raise one's eyes** – ҷашмро боло кардан, **eyes twinkle** – ҷашмҳо медураҳшанд, **anxious eye** – бо изтироб нигоҳ кардан ва ғайраҳо.

Дар «Фарҳанги забони англисӣ» қалимаи **eye** маънои **ҷашм, дид, биноиро** ифода мекунад.

Мисол: I have something in my eye. Ба ҷашми ман ҷизе афтодааст [195, с.307].

Шакли авестоии вожа **«lab»**, эронии қадим **«law»** ва паҳлавӣ **«lara»** буда, шакли аввали он то кунун дар шеваҳои ҷанубӣ маъмул аст. Вожаи мазкур дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба ҷунин маънӣ омадааст: «Канораи боло ва поёни даҳон, ки рӯйи дандонҳоро мепӯшонад» [201, с.586].

Вожаҳои мазкур аз ҷиҳати баромад тоҷикӣ буда, аз забонҳои эронии қадим (забонҳои форсии қадим ва авестоӣ) манбаъ гирифтааст.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» қалимаи **лаб** маънои зеринро дорад: канори берунии атрофи даҳони одам ва баъзе ҳайвонҳо, ки дандонҳоро мепӯшонад: лаби боло, лаби поин, лаби тунук, лаби ғафс, лаби гулгун, лаби майгун, лаби пурханда, лаби хандон, лаби ҷонбахш, кунчи лаб, лабро пок кардан, лабони қасе ба табассум моил шудан, аз лабони қасе табассум дур нашудан, дар лабони қасе табассум дамидан (пайдо шудан); лаб(он)-и ақиқ лабҳои сурҳи зеборӯён; лаби лаъли шакаргуфтор лаби сурҳи ширинсуханон; лаби шакарбор лаби маҳбубаи шириналом; лабу лунҷ а) атрофи лабу даҳон [202, с. 435].

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои ифодаи шаклҳои эҳсосии лаб ибораҳои зерин кор фармуда мешаванд: **to part one's lips** – даҳонро кушодан, **to pucker / purse one's lips** – дод задан, (норозиена) **to move one's lips** – лабҳоро ҷунбонидан ва ғайраҳо.

Дар «Фарҳанги англисӣ – тоҷикӣ» калимаи **lip** маъни мебошад [207, с. 483].

Калимаҳои **rӯй**, **чехра**, **симо**, **руҳкора** калимаҳои аслии тоҷикӣ буда, ба якчанд хусусиятҳо молик мебошанд ва дар ифодаи калимаҳои ифодагари тааҷҷуб ҳамчун намуди эҳсосот, барои ифодаи ҳайрат ва тааҷҷуб истифода карда мешавад.

Дар «Фарҳанги забони англисӣ» калимаи **face** панҷ маъноро дар бар мегирад. Маъни якуми он рӯй, чехра, сурат, рӯҳ, рӯҳкор, рӯй мебошад.

Мисол: He turned red in the face. – Рангу рӯяши сурх шуд.

*Ибораи **face out** маъни натарсидан, нахаросиданро дорад..*

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои ифодаи шаклҳои эҳсосии рӯй ибораҳои зерин кор фармуда мешаванд: **angry face** — рӯи ранцида, **funny face** — рӯи хурсанд, шод, **happy face** — рӯи хушбахт, **sad / long face** — рӯи ғамгин, **to keep a serious face** — нигоҳи ҷиддӣ, (худро ҷиддӣ нигоҳ доштан), **straight face** — рӯй аҷоиб [204, с. 69].

Калимаи «ангушт» «angušt» «Дар луғати паҳлавӣ» дида мешавад. Ин вожа ду шакли талаффуз (**angoušt\ angušt**) доштааст.

Дар забони авестоӣ **angušta** ва дар санскрит **anguštaha** дошта, аслан, аз ҷузъҳои *ang* — «ҳам кардан, каҷ кардан» иборат мебошад [244, с.107].

Вожаи зикршуда дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» [1969] ҷунин маънидод шудааст: «Ҳар яке аз ҷузъҳои ҳаракаткунанда, ки дар интиҳои дасту пойҳои инсон воқеъ гардидаанд, лила (к), лилак, чилик» [201, с.70].

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [1969] калимаи **ангушт** қисми охирини мутаҳаррики даст ва пои одам, ки маъмулан панҷтой мешаванд, чиллик, лелакро ифода мекунад.

Ибораҳои фразеологии **ангушт дар даҳон** маъни ҳайрон, дар тааҷҷуб монда; **ангушт (ба дандон) газидан // ангушти ҳайрат** ба дандон газидан маъни ҳайрону вола шуда монданро мефаҳмонад [197, с. 66].

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои ифодаи шаклҳои эҳсосии рӯй ибораҳои зерин кор фармуда мешаванд: **to point a finger at smth.** — бо

ангушт ишорат кардан, **to snap one's fingers** — бо ангушт идора кардан ва ғайраҳо.

Калимаи ангушт «*angušt*» дар луғати паҳлавӣ дида мешавад. Ин вожа ду шакли талафғуз (*angoušt\angušt*) доштааст. Дар забони авестоӣ **angušta** ва дар санскрит **anguštaha** дошта, аслан аз ҷузъҳои *ang* — «ҳам кардан, қаҷ кардан» (||*ank*«калимае барои номгузории андомҳои бадан») ва *gušta*— таркиб ёфтааст.

Калимаи **ангушт** дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: «Ҳар яке аз ҷузъҳои ҳаракаткунанда, ки дар интиҳои дасту пойҳои инсон воқеъ гардидаанд, лила(к), лилқ, чилик» [197, с. 70].

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» [1969] калимаи **ангушт** ду маъноро ифода мекунад:

Қисми охирини мутаҳаррики даст ва пои одам, ки маъмулан панҷтой мешаванд, чиллик, лелак. 2. воҳиди ченак, ки баробари паҳнои як ангушт аст.

Мисол: ангушт дар даҳон ҳайрон, дар тааҷҷуб монда; ангушт (ба дандон) газидан // ангушти ҳайрат ба данон газидан ҳайрону вола шуда мондан; ангушт бар лаб ниҳодан барои хомӯш (чим) шиштан ва гап наздан ишора кардан ва ғайраҳо ангуштгаз мавриди ҳайрат шудан, ҳайрати зиёд, ки сабабгори газидани ангушт мешавад ангуштгazon феъли ҳол аз ангушт газидан, пушаймонро ифода мекунад [197, с. 66].

Аз ин чост, ки таркиби луғавии забони тоҷикӣ калима ва вожаҳои тамоми соҳаҳоро фаро мегирад.

Як қисми муайяни вожаи забони тоҷикро калимаҳои ифодакунандай **тааҷҷуб** ташкил медиҳанд, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ, ки барои ифода намудани эҳсосотҳои худ истифода мебаранд.

Ҷӣ тавре ки ба мо маълум аст, ки қисми устувори луғати забон фонди асосии лугавиро ташкил медиҳад ва манбаи фонди асосии лугавӣ аз калимаҳои решагӣ иборат аст. Калимаҳои решагӣ бошад, барои соҳта шудани калимаҳои нав, барои ҳосил шудани калимаву маъноҳои муштақ ҳамчун сарчашмаи асосӣ хизмат мекунанд.

Инчунин, калимаҳои *чашм*, *пой*, *даст*, *лаб*, *забон* ва ғайра калимаҳоенанд, ки дар хазинаи фонди асосии забони умуниҳалқии тоҷик муддатҳои дароз дар истеъмол буда, устувору барқарор мондаанд ва барои соҳтани воҳидҳои луғавии фаровон истифода шудаанд. Калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб дар узви бадан нақши муҳимро мебозанд ва барои бойу ғанӣ гардонидани фонди луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро низ иҷро мекунанд.

Мисолҳо аз якчанд фарҳангҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон дод, ки хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандаи шарҳи он дар забонҳои муқоисашаванда муайян карда шаванд. Калимаҳои ифодагари узви бадан ҳам дар забони англисӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ барои намуди эҳсосот хизмат мекунанд ва дар истифода хислати умумӣ доранд.

Хулосаи боби дуюм

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки ба риштаи омӯзишу таҳқиқ қашида шуд, сабаби омилҳои фарозабонӣ ва тарзу роҳҳои калимасози дар забонишиносӣ мебошад.

Дар мундариҷаи қисмати калони калимаҳои забонамон ба ҷуз ифодаи маъноҳои луғавӣ, грамматикӣ, мансубияти услубӣ боз оҳангӯ чилваҳои муҳталифи эҳсосотӣ, маҳфузанд, ки роҷеъ ба ин масъалаҳо дар адабиёти имрӯзаи луғатшиносии тоҷик ҷо – ҷо маълумот оварда шудаанд, ки дар асоси он навиштаҳо чунин оҳангҳоро вобаста ба он ки мусбат мебошанд ва ё манфӣ, онҳо дар ҳама мавридҳои нигориш ё гуфтори бадеӣ ба кор бурда мешаванд ва назар ба калимаҳои умуми истеъмол, гуфтугӯйи ва гурӯҳҳои расмиву илмии луғати китобӣ дар онҳо чилваҳои бештари эҳсосот ифодаи худро ёфтаанд.

Воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун воситаи ифода ва ороиш дар истифодаи калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот мавқеи хоса доранд. Онҳо оғаридаҳои ҳалқанд ва ҳаёти мардумро аз ҷиҳатҳои моддиву маънавӣ инъикос мекунанд. Ин воҳидҳои забон соҳти устувори маънидор буда, як қисмати муҳими хазинаи луғавиро ташкил

менамоянд, дар истифодаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот сермаҳсуланд.

Дар забони тоҷикӣ як гурӯҳ нидоҳои эҳсосотӣ низ ба таркибҳои устувор ва воҳидҳои фразеологӣ вобастагӣ доранд. Онҳо аз бобати маъно ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд.

Фразеологизмҳое, ки маънои тасдиқ ё инкори ҳаяҷоннок (гоҳо бо тобиши маънои таҳдид, дӯғу пӯписа ва ғайра), инҷунин, қаноатмандӣ, хурсандӣ, хушнудӣ, миннатдорӣ доранд.

Фразеологизмҳое, ки маънои норозигӣ, тааҷҷуб, хурсандӣ ва ҳайратро ифода меснамоянд.

Фразеологизмҳое, ки маънои ҳоҳишу орзу, афсӯсу надомат, пушаймонӣ, ноумедию маъюсӣ доранд.

Ибораю таркибҳои фразеологии, ки норозигӣ, таъна, надомат, нафрат ва ғайраро ифода мекунанд.

Ибораю таркибҳои фразеологии, ки таҳқир ва дӯғу пӯписаро мефаҳмонанд. Ин нидоҳо дар баробари иишон додани маънои умумии даъвату таклиф восита ба шароиту муҳити нутқ ва ҳусусияти хоси худ боз тобишҳои гуногуни маъно зоҳир мекунанд. Аз ин нуқтаи назар онҳо ба нидоҳои эҳсосӣ наздик мешаванд.

Қисми зиёди фразеологияҳои забони англисӣ ба сарчашмаи пайдоиши эҳсосот, ба ишораи ба манбаъ, (сабаби) ба миён омадани он ва оқибатҳои он вобастагӣ дорад. Ғайр аз ин, сабаби ба миён омадани эҳсосот метавонад ногаҳон шунидани ҳабаре, дар бораи ягон вазъият мебошад. Ин ҳолат низ як манбаи ба миён омадани тааҷҷуб ҳайрат, нокифояи огоҳии инсон ва ғайраҳо мебошад.

Дар ифодаи калимаҳои ифодагари «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот ҳусусияти фарқкунандаи онҳо дар ҳамин зоҳир мегардад, ки ҷузъҳои таркибии онҳо пурра ба маънои маҷозӣ меоянд, ба маънои аслии худ омада наметавонанд.

Таркиби лугавии забони точик аз қишрҳои гуногуни лугавӣ таркиб ёфта, вожаҳои ифодагари узви бадани инсон яке аз ин қишрҳоро фаро мегиранд ва ба гурӯҳи вожаҳои таърихӣ мансубанд.

Бояд гуфт, ки вожаҳои ифодагари эҳсосот аз ҷумла, тааҷҷуб буда, дар он узви бадани инсон, ба монанди даст, ҷашм, рӯйи чун вожаҳои фаъол иштирок мекунад.

Аз ин рӯ, таркиби лугавӣ, пеш аз ҳама, вожаҳои аслии тоҷикро фаро мегиранд ва ин вожаҳо аз шаклҳои муҳталифи забони форсии бостон маншав гирифта, вожаҳое мебошанд, ки барои ифодаи мағҳумҳои гуногун омада, дар қалимасозии забони тоҷикӣ хеле фаъоланд.

Ба ин қабил, метавон қалимаҳои, ҷашм даст ва амсоли инҳоро шомил донист.

Таҳлили вожагониву – маъноии қалимаҳои ифодакунандай «**тааҷҷуб/surprise**» дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ нишон дод, ки **тааҷҷуб** як навъи баёни маънне мебошад, ки онро бо ҳайрат баён менамоянд ва ё дар тасвири ашё, воқеа ва лавҳаи бадеӣ бо **тааҷҷуб** чизеро пурсида, аз он таҳайор мекунанд.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле доираи васеи истеъмолро дар бар мегиранд.

БОБИ III. ТАҲЛИЛИ СОХТОРИИ КАЛИМАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ТААЧЧУБ/SURPRISE» ҲАМЧУН ЭҲСОСОТ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

3.1. Созмонёбии калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо ёрии аффиксатсия

Воқеан, роҳҳои калимасозии забони тоҷикӣ то андозае устувор буда, дар садсолаҳо тағиیر намеёбанд ва дар асоси ҳамин қолабҳо дар забон калимаҳои нав ба вуҷуд меоянд.

Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода намудани фикр ва барои ҳаматарафа қонеъ гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз ҳамаи воситаҳо истифода мекунад. Дар тағовут ба дигар роҳҳои калимасозӣ воҳид ин ҷо на решা, балки фрагменти бесос (баъзан аз рӯйи ҳаҷм боасос мувоғик) мебошад.

Калимасозӣ аз воситаҳои асосии бойшавии таркиби луғавии забонӣ мебошад. Бо ин роҳ таркиби луғавӣ бо калимаҳои нав пурра мешавад.

Калимасозӣ, аз як тараф, бо луғат, аз тарафи дигар, бо грамматика алоқаи зич дорад, зоро он баробари хизмат карданаш барои пурратар кардани луғат, барои мувоғики қоидаҳои грамматикӣ тағиир додани калимаҳои нав низ нақши қалон мебозад.

Калимасозӣ яке аз роҳҳои асосӣ ва маъмули ғановати таркиби луғавӣ буда, дар қатори масъалаҳои гуногуни сарфу нахв дар забоншиносӣ мавқеи муҳим дорад.

Калимасозӣ – созмони калимаҳои нав ба воситаи пешвандҳо ва пасвандҳо, калимабандӣ ва дигар роҳу воситаҳо ба шумор меравад. Дар забоншиносӣ якчанд воситаи калимасозӣ мавҷуд аст, аммо муҳимтарини он ки арзиши амалии беш дорад ин соҳтани қалима ба воситаи пешвандҳо ва пасвандҳо мебошад.

Аффиксатсия, яке аз роҳҳои маъмул ва самараноки калимасозӣ, имкон медиҳад, ки бо роҳи илова кардани аффиксҳо (пешванд, пасванд, миёнванд) ба реша ё пояи қалима, маънои онро тағиир дижем ё тобишҳои нави маънӣ

илова намоем. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, ин усул барои ифодаи доираи васеи эҳсосот, аз ҷумла таачҷуб, васеъ истифода мешавад.

Дар забони тоҷикӣ, аффиксҳои гуногун метавонанд барои ифодаи таачҷуб истифода шаванд.

Дар забони англисӣ низ аффиксатсия барои ифодаи эҳсоси таачҷуб васеъ истифода мешавад. Пешвандҳо ва пасвандҳо василаи маъмули калимасозии забони англисӣ (руssӣ) ба шумор раванд ҳам, аммо на ба ҳама калима метавон аффикс ҳамроҳ намуд. Одатан калимаҳо ба воситаи ҳамроҳ кардани унсурҳои калимасоз (пешванду пасванд) ба асос ва решаш сохта мешаванд, ки ин хосси забонҳои мавриди таҳқиқ аст.

Пешвандҳо қобилияти тафйир додани маънои калимаро доранд, аммо таҳвили калима ба дигар ҳиссаи нутқ ҷашмрас нест. Пасвандҳо бошанд барои созмони калима аз ин ё он ҳиссаи нутқ хизмат мекунанд. Дар мадди аввал чунин ба назар мерасад, ки дар сохтани калимаҳо аффиксҳо он қадар фаъол нестанд, аммо дар асл ин тавр нест.

Дар ҳарду забон ҳам унсурҳои калимасози каммаҳсул ва сермаҳсул ба назар мерасанд, ки бештари онҳо хосси исм, сифат, зарф ва феъл мебошанд.

Таҳқиқи калимасозӣ ва муайян намудани қонуни дохилии забон дорои аҳамият ва зарурати маҳсус мебошад. Инро вазъи таркиби луғавӣ, корбурди қолабҳои анъанавӣ ва нави калимасозӣ, васеъ гаштани доираи истифода, маъно ва вазифаи нав қасб намудани унсурҳои калимасоз талаб менамояд.

Бо ёрии ванд сохтани калимаҳои нав таърихи тулонӣ дорад. Вазифа ва мавқеи вандҳо як хел набуда, дар калимасозии исм асосан суффиксҳо, дар сифат ҳам суффиксу ҳам пешвандҳо ба кор раванд, пас дар калимасозии феълҳо баръакси исм пешвандҳо бештар истифода мешаванд.

Муҳақиқ Ш. Рустамов дар забоншиносии тоҷик дар калимасозии ҳиссаҳои нутқ корҳои зиёдеро анҷом додааст. Дар забони тоҷик мавзуи калимасозӣ, аз ҷумла калимасозии исм аз тарафи забоншинос Ш. Рустамов мавриди таҳқиқоти алоҳида қарор гирифтааст. Рисолаи муҳақиқ яке аз пурарзиштарин манбаъҳо дар ҷодаи омӯзиши калимасозӣ ба ҳисоб меравад,

ки ӯ тавонистааст паҳлухои муҳталифи қалимасозии забони тоҷикиро таҳқиқ ва таҳлил намояд.

Забоншинос Ш. Рустамов оид ба қалимасозии исм дар забони тоҷикӣ зикр менамояд, ки «Дар исм усулҳои зерини қалимасозӣ мушоҳида мешаванд:

- 1.– морфологӣ:
 - а) бо суффикс, б) бо префикс;
- 2.– синтаксисию морфологӣ: а) исмҳои мураккаб, б) исмҳои омехта;
- 3.– луғавию синтаксисӣ – ба қалимаи мураккаб гузаштани ибораҳо: ва ғ.» [127, 93].

Оид ба роҳу воситаҳои қалимасозӣ забоншинос Ф.Р. Амонова қайд мекунад, ки «вандсозии қалимасозии қалимаҳои мурракаб, транспозитсия, яъне бе воситаи аффикс сохта шудани қалимаи нав: ҷавон (исм) – ҷавон (сифат), ҷангӣ (исм), ҷангидан (феъл) ва ғайраҳо аз қабили роҳҳои асосии қалимасозӣ ба шумор мераванд» [1956] тағйироти маъноии қалимаҳо ба вуҷуд меоянд ва онҳо ҳусусиятҳои гуногунро қасб менамоянд.

Вандҳо ё бо истилоҳи нав вандафзорӣ яке аз маъмултарин ва сермаҳсултарин усули морфологии қалимасозӣ дар забонҳо, аз он ҷумла забони тоҷикӣ ба шумор меравад.

Қайд кардан зарур аст, ки вандҳо ду навъ мешаванд: қалимасоз ва шаклсоз, вандҳои қалимасоз маънои қалимаро тағйир дода, вандҳои шаклимасоз бошанд шакли қалимаро дигар мекунанд бинобар ин маълумоти бештарро дар бораи вандҳои қалимасоз меорем.

Ҳамаи ҳиссаҳои нутқи мустақилмаъно соҳиби вандҳоянд, аммо миқдори вандҳо дар ҳиссаҳои нутқ баробар мушоҳида намешаванд. Масалан, агар дар қалимасозии исмҳои суффиксҳои зиёд ва ҳамагӣ як пешванд иштирок кунанд, дар қалимасозии сифат бошад, пешвандҳо бештар иштирок мекунанд.

Дар забони тоҷикӣ дар ташкил ёфтани исмҳо як қатор суффиксҳо серистеъмол ва сермаҳсул ба ҳисоб мераванд. Ба ин гурӯҳ чунин

суффиксҳоро метавон дохил намуд: – *чӣ, –гар, –гор, –гар, –кор, –бон, –ор, –навард, –во/вой, –вода, –андар, –вар, –а, –ак, –ча, –она, –ок, –дон, –гоҳ, –зор, –истон, –кор, –бор, –ина, –шан, –но, –када, –ӣ, –гӣ, –гарӣ, –ииш, –ор, –ат/ят, –ия, –иат, –анд, –янда, –каш, –манд* ва ғ.

Дар забони англисӣ ба ин гурӯҳ як қатор суффиксҳои сермаҳсулро дохил кардан мумкин аст, ки онҳо суффиксҳои исмсоз ба ҳисоб рафта, дар созмон додани муродифоти исм иштирок менамоянд: *–er, –or, –ee, –ete, –man, –ist, ness, –ism, –ity, –dom, –ship, –ation, –hood, acy, –ery, ment, age* ва ғ.

Масалан: Бо воситаҳои калимасозӣ зиёд шудани калимаҳои синонимӣ, агар аз як ҷиҳат ҳолати маъмулии забон бошад, аз тарафи дигар боиси ғанӣ гардидаи таркиби луғавӣ мегарданд. Ҳамин хусусиятро, чи тавре ки болотар зикр кардем, исмҳо дар забони англисӣ низ доранд.

Пешоянду пасоянҷо ҳамчун ҳиссаи номустақили нутқ дониста шуда вазифаи ёридиҳандагиро иҷро мекунанд, миқдори пешоянҷо аз пасоянҷо хело зиёд аст.

Пешоянҷо калимаҳои ёридиҳанде мебошанд, ки бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои синтаксисии онҳоро бо дигар калимаҳо ифода менамоянд. Онҳо дар ибора ва ҷумла муносибатҳои масоҳа, замон, макон, сабаб, мақсад, соҳибият, тарз, муносибатҳои монандӣ ва муқоисавӣ ва ғайраро нишон медиҳанд.

Дар сарчашмаҳои илмии забоншиносӣ вандҳо аз лиҳози доираи калимасозӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда шудаанд: сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул. Ба гурӯҳи аввал пешвандҳои *бо, –ба, –бар, –бе, –но* ва суффиксҳои *–гӣ, –она, –нок, –гарӣ, –гоҳ, –истон, –ча* ва монанди инҳоро дохил мекунанд, ба гурӯҳи вандҳои каммаҳсул *то–, –ор, –кор, –ик, –вар, –гун, –окӣ, –ина* ва ба гурӯҳи сеюм бошад, пешванди *–дар* – ва суффиксҳои *–ур, –ваш, –осо, –ок, –о, –чак* ва ба монанди инҳо дохил карда шудаанд. Дар ташаккули наввожаҳо мақоми вандҳои сермаҳсул бузург аст.

Бо роҳи аффиксатсия ба вучуд омадани ҷуфтҳои синонимӣ дар забони англисӣ зиёд ба ҷашм мерасад, ки ҳамин хусусиятро дар забони тоҷикӣ низ

мушоҳида кардан мумкин аст: *ҳайратфизо*, *ҳайратовар*, *ҳайратнигор*, *ҳайраткарда*, *ҳайратгоҳ*, дар забони англисӣ *astonish*, *astonishing*, *astonishment* ва ф.

Дар калимасозии калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб» суффиксҳои «*вор*», «*овар*» суффиксҳои сермаҳсул мебошанд. Оид ба суффикси «*вор*» дар китоби «Грамматикаи забони тоҷикӣ барои мактабҳои олий» ва дар мақолаҳои Б. Ниёзмуҳаммадов маълумоти зарурӣ дода шудааст, бинобар ин мо дар хусуси вазифаи грамматикии он алоҳида сухан намеронем.

Суффикси *овар* ба калимаҳо ҳамроҳ шуда, дар ифодаи калимаҳои эҳсости зиёд мушоҳида мешавад ва маъни манфири ифода мекунад.

Мисол: Суффикси *-ӣ// -гӣ* дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ дар соҳтани чанд ҳиссаи нутқ истифода мегардад. Ин гуна суффиксҳо муштарак вазифаанд, ки ба ин гурӯҳ суффикси *-ӣ // -гӣ* шомил мегардад.

Дар баязе сарчашмаҳо мавҷудияти ду суффикси *-ӣ1*, *-ӣ2* таъкид гардидааст [104, с.90].

Дар забони англисӣ суффикс *-al-* барои соҳтани сифат аз исм хизмат мекунад. Ва он ҳам исмҳои ҷондор ва ҳам бечон истифода карда мешавад. Дар созмонёбии калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб ва эҳсосот сермаҳсул мебошад. Мисол: *emotional –эҳсосонок*.

Дар забони тоҷикӣ суффикс *-ӣ* – дар калимасозии исм, сифат, зарф, сифати феълӣ ва калимаҳои мураккаби омехта фаровон истифода мегардад, ки аз муштараквазифа будани он шаҳодат медиҳад.

Мисол: *ҳайрон+ӣ*, *шигифт+ӣ*, *аҷоиб+ӣ* *шигарф+ӣ*, *галат+ӣ*, *ҳайратовар+ӣ*, *аҷибӣ*, *ҳайратоварӣ* ва ф.

Доир ба вазифаҳои дастурии суффикси *-ӣ* ва варианти он – *гӣ* дар сарчашмаҳо маълумоти мукаммал дода шудааст.

Забоншинос Ш. Рустамов қайд мекунад: «Рафти калимасозӣ ва муносибати маъноии суффикс ва асоси калимаҳое, ки аз исму суффикси *-ӣ* – иборат мебошанд, нишон медиҳад, ки ин тарзи калимасозӣ хоси сифат буда, баязе онҳо бо усули калимасозии тағиyrёбӣ ба исм гузаштаанд» [122, с.44].

Дар таъин кардани ин ё он ҳиссаи нутқ танҳо ба ҳисоб гирифтани усули калимасозии морфологӣ кофӣ нест.

Мисол: суффикси **–ӣ // –гӣ** –ро танҳо сифатсоз инчунин исмсоз низ мебошад, зоро вазифаи калимасозии ин суффикс дар матн ва ба кадом маъно исм ё сифат омадааст, дар маъни калимаи сохта равшан маълум мегардад. *Мисол: эҳсосӣ, ҳиссӣ, рӯҳӣ, эҳсосотӣ, шигифтӣ – emotional, emotional, spiritual, emotional, intellectual ва ғ.*

Аз таҳлили мисолҳо бармеояд, ки пешвандҳо дар калимасозӣ, ифодаи тобишҳои нозуки маънои нав, маъниҳои тоза мавқеи муайян дошта, барои баёни равшан, пуробуранг ва барчаставу саҳех инъикос кардани фикр корбаст гардидааст.

Хулоса, аффиксатсия яке аз роҳҳои сермаҳсули сохтани калимаҳои нав ва бой кардани таркиби луғавии забон ба шумор рафта, дар калимасозии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ сермаҳсуланд ва саҳми онҳо дар инкишофи забони адабӣ ва бою пурра гардонидани таркиби луғавии он зиёд ва назаррас мебошад.

Дар забони англисӣ низ пасвандҳо дар сохтани ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва пурра гардонии таркиби луғавии забон нақши муҳим мебозанд. Ҳар як ҳиссаи нутқ ба худ пасванди хос дорад.

Мисол: Пасвандҳои исмсоз, сифатсоз, зарфсоз, феълсоз ва ғ.

Дар забонҳои муқоисашаванда дар калимасозии феъл бештар пешвандҳо фаъоланд, аммо гарчанде шумораи пасвандҳои феълсози онҳо маҳдуд бошад ҳам, аммо сермаҳсулнокии онҳо аз назар дур намемонад.

Дар забони англисӣ дар ташаккулёбии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷӯб**» ва «**эҳсосот**» пасвандҳои **–ize, –ify, –ate, –en** барои сохтани феъл истифода бурда мешаванд.

Вобаста ба он, ки калимаҳо бо ёрии пасвандҳо сохташуда ба кадом гурӯҳи вожагӣ – дастурӣ мансуб мебошанд, онҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешаванд:

Исмӣ (*пасвандҳои –er, –ist, –ness, –acy, –age, –al, –an/-ian, –ment, –ing, –ship, –hood, –arian, –ance/-ence, –ancy, –ism, –ee, –ion, –dom, –ard, –cy, –ist, –iana, –ster ва ғ.);*

Феълиӣ (*пасвандҳои –ize, –ate, –ify, –en);*

Сифатӣ (*пасвандҳои –y, –ish, –ful, –less, –ed, ic, –ous, –able, –ive, –esque, –ory, –some ва ғ.);*

Зарфӣ (*пасвандҳои –ly, –ward, –wise, –fold, –most) [60, с. 276].*

Бо муайян намудани тарзи вандӣ ва хусусиятҳои маъноии вандҳо ба низом даровардани онҳо, яъне низомнок намудани онҳо, ки дар шакли таснифи вандҳо вобаста ба ин ё он хусусияташон амалӣ мегардад, имкон пазир мешавад.

Тақсимоти паҳн гаштаи вандҳо таснифоти онҳо аз рӯ мавқеӣ ишғол кунандаашон мебошад, яъне аз рӯ ҷойгиршавӣ дар калима (пеш аз калима – пешванд, пас аз калима – пасванд).

Дар забони англисӣ пасванд яке аз муҳимтарин морфемаҳое мебошад, ки дар соҳтани ин ё он ҳиссаи нутқ ва ё калимаи нав хизмат мерасонад. Пасвандҳо дар калимасозии англис ва тоҷик мақоми устуворро касб намудаанд. Ҳанӯз аз даврони қадим дар забонҳои муқоисашаванда истифода шудани пасванд ишора гардидааст.

Дар замони муосир бошад, шумораи пасвандҳо бениҳоят зиёд буда, қисмате асоси аслӣ дошта, қисмати дигар ба тариқи иқтибос вориди забон гардидаанд.

Аз нуқтаи назари нишондоди қабати луғавӣ – дастурии асосҳо ҳама морфемаҳои соҳта, яъне пасванҷдор ба якчанд зер гурӯҳҳои вазифавӣ ҷудо карда мешаванд:

- 1) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои қабати луғавӣ–дастурии исм,
- 2) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои сифат,
- 3) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои феъл,
- 4) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои зарф.

Пасванди *-ize* аслан юнониасос аз (*-izo*) буда, ба забони англисй аз калимаҳои лотинии пасванди *-izare* дошта ва муодилҳои юнониаш *-ise* бо феълҳои забони фаронсавии пасванди *-ise* дошта гузаштааст [144, с.148].

Муддати садсолаҳои зиёд ин пасванд барои сохтани феълҳои забони англисй ва ба вучуд овардани мафҳумҳои нав истифода шудааст. Мисол: *surprise – ҳайрон кардан, ба ҳайрат овардан;*

Пасванди *-ise* тариқаи дигари пасванди *-ize* буда, ҳарду [*aiz*] талаффӯз карда мешаванд. Мушкилии асосие, ки ин пасвандҳо барои забономӯзон ба вучуд меоранд ин аст, ки дар варианти бритониёвии забони англисй бисёр феълҳои дорои пасванди номбаршуда ҳангоми навишт метавонанд ҳам пасванди *-ise* ва ҳам *-ize* –ро қабул намоянд.

Мисол: *terrorize – террор кардан, даҳшат андохтан, vandalize – вахшиёна, беражмона вайрон кардан;*

Инчунин, метавон омилҳои зерини фарозабонӣ калимасозии навро қайд кард:

- 1) пайдоиши ақидаи нав;
- 2) суръатбахшии ҳаёт;
- 3) "Сатҳи эҳсосотӣ"–и баланд, стрессҳои зарурати эҳсосотӣ – экспрессивиро дар забон ба вучуд оваранд;
- 4) зарурати диққат ҷалб кардан бо забони таблиғот, нутқи чехраҳои сиёсӣ ва расмӣ;
- 5) дилтангӣ ва андӯҳи ҳаёти ҳаррӯза, хоҳиши зинда гардонидани ибораҳои кӯҳнашуда, ба монанди синонимҳо, сленгҳо, метафора ва метонимия.

Ба ақидаи П. Берг ҳама калимаҳои нав аввалан дар ифодаҳои инфириодӣ пайдо шуда, дар жаргону лаҳҷа мавқеъ мегиранд ва баъдан ба забони васоити ахбори омма мегузаранд ва билохира ба лугати калимаҳои нав ва баъд фарҳангҳои калон ҷой мегиранд.

Феълҳои сохта бо пасванди феълсози *en-* дар забони англисй, нисбатан, кам мебошанд, яъне ин пасванд на он қадар пасванди сермаҳсули

калимасоз аст. Ҳамчун пасванди ягонаю қадимаи феълсозӣ феълҳои германиасос, пасванди *en* – дар ташкили феълҳо аз асосҳои исмӣ ва сифатӣ дар давраҳои қадимаи забони англисӣ истифода бурда мешуд.

Дар вожаи меъёри пасванди *en* – танҳо ба асосҳои абъективӣ, яъне асосҳое, ки дорои алломатҳои сифат ҳастанд ҳамроҳ мешавад ва дар замони имрӯз дар робита бо усули калимасозии конверсия нақши ин пасванд ҳело ҳам зиёд шудааст [62, с.160].

Такроран истифодашавии пасванди *en* – яке аз алломатҳои мавҷудаи он дар ташкили забон мебошад, ки ин ҳамчун омили интраплингвистӣ ба қатори омилҳои формалӣ ва маънай дохил мешавад [139, с.212].

Чӣ тавре, ки гуфта гузаштем шумораи феълҳои пасванди *en* – дошта, дар забони англисӣ нисбат кам мебошад. Ҳамзамон боиси таассуф аст, ки дар дастури муосири забони англисӣ, инчунин корҳои илмию таҳқиқотӣ низ доир ба ин пасванд кам гуфта шудааст.

Барои равшан соҳтани моҳияти ин пасванд якчанд мисол меорем: *hearten* – *хурсанд кардан, дилбардорӣ кардан, liken* – *шабех кардан, монанд кардан, louden* – *баланд шудан, баланд кардан (садо), sadden* – *гамгин кардан, sicken* – *бемор кардан, strengthen* – *қувват баҳшиидан* ва ғайраҳо.

Ҳамин тариқ, метавон оид ба ноустуварӣ, мунтазам тағиӣирёбии низоми мазкур, ки ба вучуд оварандай моделҳои зиёди соҳта ва фаъолнокии пасванд аст хулосабарорӣ кард. Гуногуншаклӣ ва бетағиӣирӣ хусусиятҳои мавҷудаи соҳтори забон буда, табиатан ба забон вобастаанд, ки забон бе ин вучуд дошта ва ё ривоҷ ёфта наметавонад.

Таҳлили амалишуда нишон дод, ки пасвандҳои *-ate, -ize, -ify ва -en*, ки дар ташкили калимасозии ғайримеъёри ширкат меварзанд, ҳамагӣ ба гурӯҳи омехта шомиланд, ки на танҳо ба асосҳои абъективӣ ва субстантивӣ ҳамроҳ мешаванд, инчунин, ба асосҳои феъл, ки хоси меъёр нестанд пайваст мешаванд. Инчунин, асосҳои зарфӣ низ зоҳир мегарданд, ки хоси меъёр нестанд.

3.2 Истифода гардидани зарфҳо бо пасванди – *ly* дар забони англисӣ дар ифодай дигар калимаҳои эҳсосӣ

Тамоми ҳодисаву зухуроти низоми забонӣ тавассути назария омӯхта шуда, пас он дар амалия хулосаи худро пайдо менамоянд. Оид ба назари забоншиносони мухталифи дохилу хориҷӣ роҷеъ ба мавқеи зарф дар забонҳои муқоисашавнда ва пасванди англисии – *ly* фикру ақидаҳо бисёранд.

Воқеан, марфемаҳои зарфсоз, аз қабили пасванд дар ҳарду забони муқосашаванда мушоҳида гарданд ҳам, аммо дар забони тоҷикӣ пешвандҳои зарфсоз низ амал мекунанд. Маъмултарин пасванди зарфсози забони англисӣ пасванди –*ly* ва дар забони тоҷикӣ пасвандҳои –**она**, –**ан** ба шумор мераванд.

Пасванди –*ly* сермаҳсултарин пасванди забони англисӣ буда, аксарияти зарфҳо бо пасванди мазкур сохта мешаванд.

Mисол: Surprisingly, they found a kink in properties such as the water's surface tension and its refractive index (a measure of how light travels through it) at around 50. [222, c.13]. – Тааҷҷубовар аст, ки онҳо дар моликият як иллат пайдо карданд монанди шиддати саҳти об ва шохиси шикастани он (ченак, ки чӣ тавр нур тавассути он мегузарад) тақрибан 50 дараҷа [226, c.13].

Дар ҳарду забон дар соҳтори зарф марфемаҳои калимасоз (пешванду пасванд) фаъолона иштирок мекунанд. Дар ҷумла низ зарф вазифаи ҳолро ичро менамояд.

Хусусияти фарқунандаи зарфҳои забони тоҷикию англисӣ дар он аст, ки дар забони тоҷикӣ зарфҳо дараҷаи олий қабул намекунанд, дар ҳоле, ки зарфҳои англисӣ ба монанди сифат дараҷаи олий қабул месозанд.

Аксарияти зарфҳои забони тоҷикӣ дар он аст, ки онҳо дар баробари пасванд пешвандҳои зарфсоз низ доранд.

Пасванди –*ly* дар соҳтани зарфҳои аслӣ аз асоси исм хизмат мерасонад.

Баъзе зарфҳо дорои ду шакл мебошанд:

- 1) яке бе пасванд, шабехӣ сифат;
- 2) дуюмин бо пасванди –*ly*, ки дар ин маврид маънои зарфи бе пасванд аз зарфи бо пасванд комилан фарқ мекунад.

Ҳамин тариқ, ба хулосае омадем, ки вазифаи асосии пасванди **–ly** калимасозӣ будааст, аммо калимаҳоеро бо чунин пасванд метавон воҳӯрд, ки зарф набуда, тамоман маънии ғайраро ифода менамоянд.

Mисол: He looked up for a moment quite angrily before he went on with his talk to old Taylor, the gardener, on a new cure for the rheumatics [225 ,c.6]. – Духтур пеш аз он, ки бо бөгбони кӯҳансол Тейлор дар бораи усули нави сиҳат кардани касалии ревматизм гапашро аз нав давом кунонад, ҳашмгинона ба капитан нигоҳ кард [229,c.11].

Дар мисоли зерин зарфи **angrily** – дар забони тоҷикӣ мазмuni ҳашмгинонаро дорад, ва ҳангоми гузариш аз забони асл ба забони тарҷумашаванда ҳиссаи нутқ тағйир наёфтааст.

Зарфи «**ҳашмгинона**» аз асоси исми «**ҳашимо**» сифат (ҳашмгин) бо зам намудани пасванди **ин** ва **она** сохта шудааст.

Зарфи англisisii **angrily** низ бо ҳамин зайл, яъне аз асоси сифат (**angry**) бо иловай пасванди **–ly**– сохта шудааст.

Мисол: “Вай бо ҳашм сухан мегуфт, овозаш ҳар дафъа баландтар мешуд”. – “He spoke angrily, his voice rising with each word.”

“Онҳо тамоми шаб бо ҳашм дар бораи қарор баҳс карданд”. – “They argued angrily about the decision all night.”

“Вай бо ҳашм телефони худро бар рӯйи кат партофт ва берун рафт”. – “She angrily threw her phone on the couch and stormed out of the room.”

“Вай бо ҳашм ба ӯ назар андоҳт, ҷашмони ӯ пур аз норозигӣ буданд”. – “He looked at her angrily, his eyes filled with frustration.”

*And he began to laugh again, and that so heartily, that though I did not see the joke as he did, I was again obliged to join him in his mirth [229, c.30]. – Ба ӯ боз ҳандиданро сар кард, ва хеле **самимона**, фикр кард, ки ман мисли шӯҳии ӯро надидам, ӯ боз ҷунон бо шавқ ҳандид, ки гарчанде ман дар инҳо ҳеч чизи ҳандаоварро намедидам, маҷбур шудам, ки боз баробари ӯ ҳанда кунам [229, c.30].*

Дар ин мисол зарфи *heartily* аз асоси сифати *hearty* бо ҳамроҳ намудани пасванди *-ly* сохта шудааст.

Мисол: And the two men sat silently smoking for quite a while, now looking each other in the face, now stopping their tobacco, now leaning forward to spit). Ду нафар мардон, дам ба рӯи якдигар нигоҳ карда, дам аз даҳон дуд бароварда, дам барои туғ кардан ба пеш хам шуда, муддате хомӯши нишастанд [229, c.148].

Зарфи *silently* – маънои «**хомӯшона**» – ро дорад. Зарфи *silently* аз асоси сифат (*silent*) бо зам намудани пасванди *-ly* сохта шудааст.

Калимаи **хомӯши** бошад, сифати аслӣ буда, зарф бо сифат иваз гардидааст.

Мисол: And, indeed, bad as his clothes were, and coarsely as he spoke, he had none of the appearance of a man who sailed before the mast [229, c.4]. – Дар ҳақиқат ҳам, гарчанде либосаш баднамо ва гапзаниҳояш дағал бошад ҳам, ў ба матроси оддӣ монанд набуд [229, c.4].

Таҳлили муқоисавии мутобиқати маънои асосҳои исмӣ бо пасванди *-ize* нишон дод, ки ҳамаи асосҳои гурӯҳи вожагӣ – грамматикӣ бо морфемаи зерин фаъолнокии бемаҳдуд зоҳир менамоянд.

Дар забони тоҷикӣ ҳам монанди забони англисӣ дар ташкилёбии калимаҳои ифодакунандаи феълҳои ба воситаи пешванд ва пасванд сохташавандаро феълҳои сохта меноманд.

Вандҳои калимасоз на танҳо маъни луғавии феълҳоро тағиیر медиҳанд, балки баъзе аз онҳо тобишҳои грамматикӣ низ ба вуҷуд меоваранд.

Маълум аст, ки ташаккули таркиби луғавии забон ҷараёни комилан тулонӣ буда, пайдоиши калимаҳои нав бениҳоят заиф амалӣ мегардад. Аз ин лиҳоз, ин ва ё он ванд дар зинаи муайяни рушди худ микдори маъмули калимаҳои нав сохта, як муддат метавонад аз иҷроиши ин вазифаи худ бозистад, то замоне, ки ба донандагон ва дастандаркорони ин забон талаботи калимаҳои нав барои ифодаи мағҳумҳои нав пайдо нагардад.

Дар асоси хусусиятҳои номбаршуда, ванд гуфта чунин морфемаҳоеро меноманд, ки дар раванди ташаккулёбии худ маъни абстрактии хоси синфи томи калимаҳоро қасб намуда, ба асоси калима зам шуда, маъни онро тағийир медиҳад, онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зайл чудо намуд:

Исмӣ (*пасвандҳои –er– wonder+er, wonderful– ness–, – acy, – age, – al, – an/ – ian, – ment, – ing, – ship, – child+hood, –arian, –ance/–ence, – ancy, – ism, – ee, – ion, – free + dom, – ard, – cy, – ist, – iana, – ster ва ə*).

Мисол: *unexpectedness, suddenness, abruptness, steepness, surprising, wondrous, wonderful, wonderment, Wonderland, wonderwork, wonderfully* [200, c. 18]. – *ногаҳонӣ, ногаҳонӣ, ногаҳонӣ, нишебӣ, тааҷҷубовар, ачиб, аҷоиб, аҷоиб, мӯъҷизот, ачиб, ачиб* [204, c.18].

Ҳамаи ин пасвандҳо барои ифодай эҳсос хизмат мекунанд.

Феълий (*пасвандҳои –ize, –ate, –ify, –en*); *surprised, wondered. He has never affected to be surprised* [229, c.17]. – Ӯ ҳеҷ гоҳ ба ҳайрат афтомда набуд [229, c.17].

Сифатӣ (*пасвандҳои –y, –ish, –ful, –less, –ed, ic, –ous, –able, –ive, –esque, –ory, – some ва ə*); *remarkable, outstanding, wondrous, prominent, salient, protuberant, conspicuous, enigmatical, inscrutable, wondering. – аҷоиб, барҷаста, аҷоиб, барҷаста, барҷаста, барҷаста, намоён, пурасор, нофоҳмо, тааҷҷубовар.*

On the landing, the Secret Serviceman politely took her arm and guided her into a surprisingly narrow corridor [229, c. 6]. – Дар фурудгоҳ хизматчиёни маҳфӣ дасти ўро бо муомилаи хуш гирифт ва ўро ба як долони танги тааҷҷубовар раҳнамоӣ кард [229, c. 6].

Зарфӣ (*пасвандҳои – wonderful +ly, –ward, –wise, –fold, –most*) *wonderingly surprisingly, amazingly, remarkably, marvellously, strangely, marvelously, strikingly, startlingly, wondrously, terrifically, magnificently, gorgeously, perfectly, splendidly, superbly, admirably, excellently, delightfully, deliciously, gloriously, adorably.*

"What's the matter?" she repeated *wonderingly*, gazing at her father [229, c.19]. – “Чүй гап ?” тааччубомез тақрор кард ў, хомӯшиона ба падараи [229, c.19].

Чаҳорҷӯбаи муҳими калимаҳои мансубият ба ҳиссаи нутқӣ, асосҳое ба ҳисоб мераванд, ки пасвандҳо ва пешвандҳо ба онҳо ҳамроҳ карда мешаванд. Аз ин рӯ бо воҳидҳои синфи муайяни вожагӣ–дастурӣ муттаҳид шудани пасванд ва ё пешванд, дар низоми забони англисии мусоир чунин соҳтор ғурӯҳбандӣ гардидааст:

Дар забони тоҷикӣ низ дар ташкилёбии калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб» ва «эҳсосот» пасвандҳои феълсоз ба назар мерасанд. Гарчанде пасвандҳои калимасози феъл назар ба пешвандҳои ин ҳиссаи нутқ аз ҷиҳати адад зиёд набошанд ҳам, хеле серистеъмолу сермаҳсуланд.

Дар забонҳои муқоисашаванд дар созмонёбии калимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб ва эҳсосот пешванду пасвандҳо хеле фаъолона иштирок меқунанд. Ҳусусияти шабехи морфемаҳои феълсози забони англисӣ ва тоҷикӣ дар он аст, ки шумораи пасвандҳои феълсоз дар ҳарду забон хеле каманд, аммо бағоят сермаҳсул. Аз ҷониби дигар дар ҳар ду забон морфемаҳои калимасоз ва шаклсоз ба назар мерасанд.

Қолабҳои гуногуни калимасозӣ дар натиҷаи мукаммалшавӣ қобилияти ба таври типикӣ муқоиса намудани онҳо, мунтазам ҳангоми муюшират мавриди истифода қарор доданашон, пайдо шуда, дар забон мавқеи худро соҳиб мешаванд.

Дар марҳилаҳои гуногуни таърихи забон ташаккули калимасозӣ дар асоси калимаҳои мавҷуда такмил ёфтааст.

Дар асоси таҳлилҳо ва пажуҳишҳои бисёрзинавӣ метавон ба хулосае омад, ки дар бисёр маврид маънои якхеларо ифода намудани калимаҳо аз тафаккури илмӣ вобаста мебошад, яъне вобаста будан аз тафаккури инсонӣ метавонад мазҳаки асосии омӯзиши забонҳо бошад.

Ошкор карда шуд, ки калимасозӣ дар ниҳоди худ хуссусиятҳои миллӣ ва арзишҳои башарии ҳар як миллатро ифода меқунад, ки ҷузъиати онҳо дар

калимаҳое, ки дар натиҷаи истифодаи васеъ ва тарзу усули дар забон мавқеъ пайдо кардани онҳо муддатҳои тулонӣ роҳ ёфта, ҷузъиати забон гардидааст, яъне ҳар вожае, ки ба ин ё он забон бо мурури вақт ва истифодаи зиёди он ворид гардидааст, метавонад ҳамчун вожаи калидӣ ва ё маъмул истифода бурда шавад.

Ҳамин тариқ, бояд кайд кард, ки калимасозӣ як қисми забоншиноси буда, соҳти калимаҳо ва қонунҳои сохта шудани онҳоро меомӯзанд. Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ меъёр ва усулу қолабҳои муайяни калимасозӣ дошта, ки таъриҳан ташаккул меёбад ва дар баробари пешравии ҳаёти ҷомеа инкишоф меёбанд.

Тарзу қолабҳои калимасозӣ то андозае устуворанд, ки дар давоми садсолаҳо тағиیر намеёбанд ва дар асоси ҳамин қолабҳо калимаҳои нав ба миён меоянд ва таркиби луғавии забонро бой мегардонанд. Бинобар ҳамин гуфтани ҷоиз аст, ки калимасозӣ қисмати забоншиноси буда, ки амалан ба дастур ва вожашиносӣ ҳамbastagӣ дорад.

Дар грамматика калимасозӣ ҳамчун як қисми он дар алоҳидагӣ ё дар доирии ҳиссаи ҷудогонаи нутқ омӯхта мешавад, дар вожашиносӣ бошад ба масъалаи маъниофаринии он таваҷҷуҳ карда мешавад.

3.3. Ифодаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот бо ниҳо дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ

Таҳқиқи типологии забонҳои мухталиф чи аз лиҳози назария ва чи аз лиҳози амалия то ҳол яке аз масъалаҳои мубрамиии забоншиносии муосир ба ҳисоб мераванд.

Чунин навъи таҳқиқот борҳо таваҷҷуҳи забоншиносонро ҷалб намуда, мавзӯи таҳқиқу таҳлили ҳамаҷониба ва амиқи забоншиносон В.Д. Аракин, Ҷ. Буранов, В.Г. Гақ, И.Г. Кошевая, Ю.В. Рождественский, В.М. Солнсев, Б.А. Успенский, В.Н. Ярцева ва дигарон гардидааст.

Тамоми ҳодисаву зуҳороти низоми забонӣ дар назария омӯхта шуда, пас он дар амалия тасдиқи худро пайдо менамоянд.

Масъалаи ҳиссаҳои нутқ ва сарф (морфология) тааллук дорад. Аз таҳлили муқоисавии калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб**» ҳамчун яке аз намудҳои эҳсосот дар забони тоҷикӣ ва англисӣ маълум, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб ҳамчун яке аз намудҳои эҳсосот бештар бо воситаи ниҳо ва каму беш ҳиссаҳои ифода мейбанд.

Яке аз қисматҳои хеле муҳими забоншиносӣ сарф мебошад, ки он масъалаҳои омӯзиши ҳиссаҳои нутқро дар бар мегирад.

Бояд қайд кард ки ҳиссаҳои нутқ дар забонҳои гуногун ба таври худ фарқиятҳо ва монандиҳоро доро мебошанд. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [1982] даҳ ҳиссаи нутқи забони тоҷикӣ: исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф, пешоянд, пайвандак, ҳиссаҳо, ниҳо номбар шудааст.

Ба гурӯҳҳои алоҳида чудо шудани калимаҳоро аз ҷиҳати маънои грамматикӣ ва луғавӣ дар забоншиносӣ ҳиссаҳои нутқ ном бурда мешавад. Яъне ҳиссаҳои нутқ ин гурӯҳбандии воҳидҳои вожаии забон аз рӯй аломатҳои грамматикӣ мебошад.

Ҳиссаҳои нутқ дар забоншиносӣ худ аз худ ба вучуд наомадаанд, онҳо то ба ин тартиби муайяни дар забоншиносии мусир доштаашон, бо вучуди баъзе камбудиҳо таърихи инкишофи дуру дарозеро аз сар гузаронидаанд.

Нидо гурӯҳи калимаҳоест, ки маънои луғавӣ надоранд, ҳиссиёти ботиниву зоҳирӣ гӯяндаро ба нутқи ҳамсухбат ва ҳодисаҳои олами воқеӣ ифода менамояд. Нидоҳо аз рӯй маъно ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: ниҳоҳои ифодакунандаи ҳиссиёту ҳаяҷон (эҳсосотӣ) ва ниҳоҳои ифодакунандаи ирода (амрий ё ин ки императивӣ).

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ниҳо бо имою ишорат ва оҳанг зич марбут аст.

Чунончи, тааҷҷубу ҳайратро ба воситаи ниҳои Э, *Oh*, *Охҳо!* дар забони англисӣ *Oh*, ки бо оҳанги маҳсус сурат мегирад ва имою ишорат, яъне калон

кушодани чашм, боло қашидани абрувон, бардоштани китфҳо, ба росту чап ҷунбонидани сар ва ғайраҳо ифода намудан мумкин аст.

Мисол: Aaa, Раҳим, ин ту ҳастӣ? Мад қашида бо табассум ба ман нигариста пурсиҷ ӯ (Раҳим Ҷалил). – Aaa, Rahim, is that you? Stretching and looking at me with a smile (Rahim Jalil).

Ӯвв, он хонаҳои сафеди қатори дудкашдорро, ки гирдогирдаш майдони васеи пахтакорӣ аст, дидед? (Айнӣ). – Uh, did you see that white house of a smoky train surrounded by a wide cotton field? (Ayni).

Дар забони англисӣ нидои **Oh!** маъноҳои *хурсандӣ, шодӣ, ваҷд, тааҷҷуб, ҳайрат, маломат, сарзаниш, таъна, таҳмин, фарз, тарсу ваҳм, даҳшат, ҳавф, дард, озор, алам, ранҷ, норозигӣ, ҳасрат, андӯҳ, афсӯс, хафагӣ, истеҳзо, тамасхур, ришиҳанд, ҳаҷв, таҳдиҷ, дӯѓу пӯниса, ҳатар, ҷасорат, ҷуръат, ҳаим, ғазаб, қаҳр* ва монанди инҳоро ифода карда метавонад.

Мисол: Oh, I don't deny that this is clever enough in its way; but you had better read the thing yourself.” [229, c.57]. – Оҳ, ман инкор намекунам, ки ин ба қадри кофӣ оқилона аст, беҳтараши худатон онро хонед [229, c.57].

“**Оҳ**, you needn’t be afraid!” Galli cut in sharply; “we shouldn’t ask you to go to prison for our pamphlets.” – “Hold your tongue, Galli!” said Riccardo [229, c.115].—“**Оҳ**, набояд тарсид!” Гали бо қатъият гуфт: “ Мо набояд аз шумо барои рисолаҳоямон ба зиндан равед. “Чӣ гуна забонат, Гали!” гуфт Риккардо [229, c.115].

Ҳамин тариқ, нидо ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ муносибати инсонро бо ҳастии воқеӣ муҳтасар ва образнок нишон медиҳад. Ин муносибат бо имою ишора ва таъкид мустаҳкам мешавад. Нидо садо ва имою ишораро бевосита муттаҳид месозад. Имою ишора ба сифати як навъ воситаи алоқа низ хизмат мекунад. Имою ишора мисли оҳанг маънои калимаро тағиیر дода метавонад.

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ нидо бо имою ишорат ва оҳанг зич марбут аст. Маънои нидо дар овоз ва оҳанги нутқ низ

ифода меёбад. Нидо дар ду забон бо калимаҳои ифодакунандай «тааҷҷуб» чун унсури зарурии нутқи овозӣ мебошад.

Мисол дар забони тоҷикӣ:

Дар ҳамин вақт дари хӯҷа *тиқ–тиқ* шуда, сухани маҳдумро бурид ва *Ҳайит* «*Ҳӯш!*» — гуфт, ки ба тиқ –тиқ кунанда «дароед» гуфтан аст (*Айнӣ*). —At that moment, the door of the room slammed shut, interrupting him, and *Hayit* shouted “Ok!” – he said, telling the researcher to “come in” (*Ayni*).

Эҳеее! — гуфт Солеҳа остинҳояширо бар зада,— ман кай қафо монда будам, ки акнун мемонам (*Раҳим Ҷалил*). — *Oh, said Soliha, rolling up her sleeves* (*Rahim Jalil*) [237, с.147].

Ҳамин ки ҷаими *Исомиддин* маҳдум ба вай афтолӣ — «Э..., Мулло Азимшоҳ–ку» — гуфта аз ҷояи ҷаста ҳест (*Айнӣ*). — As soon as *Isomiddin Mahdum's eyes fell on him, he jumped up and said, “Hey... Mullo Azimshsh – ku”* (*Ayni*).

Нидоҳо дар баробари нишон додани маънои умумии даъвату таклиф восита ба шароиту муҳити нутқ ва ҳусусияти хоси худ боз тобишҳои гуногуни маъно зоҳир мекунанд. Аз ин нуқтаи назар онҳо ба нидоҳои эҳсосӣ наздик мешаванд.

Мисол: дар забони тоҷикӣ нидои *эй* маъноҳои зеринро ифода карда метавонад:

1. муроҷиат, ҳасрат, андӯҳ, хафагӣ, алам:

Э, монед, модар, ба ман ин хел зиндагӣ даркор нест! Сарамро гирифта ба ягон тараф баромада меравам [237, с.20]. — *Hey, mother, I don't need to live like this! I take my head and go somewhere* [237, с.20].

2. нобоварӣ, шакку шубҳа:

«*Вой!* Ту *Юсуфи Гург* нестӣ? гуфта фарёди тааҷҷубомезе кард (*Айнӣ*). — “*Wow!* Aren’t you Joseph Wolf? He exclaimed in surprise (*Ayni*).

3. даъват ва муроҷиат:

Ha–ha, without no doubt, may be it was cried by him? Let me see! [228, с.76]. — *Ҳа – ҳа, бешубҳа, шояд вай гиря карда бошад? Бигзор бубинам!* [228, с.76].

4. ҳайрат ва тааҷҷуб:

Оббо, чаро то ба ҳол Гурмагаси ҳаҷвнавис ба ёди мо наомад? Ин аст одами ба мо даркорӣ! [224, c.42]. – *Abbo, why don't we remember the comedian Gurmagā yet? This is the man we need!* [224, c.42].

5. ҳайрат, ташвиши, таассурути ҳафагӣ:

Охир, ман зинда – ку! Сабр карда ист, ман шоҳидҳо дорам! [233, c.15–16]. – *After all I am alive! Be patient, I have witnesses!* [233, c.15–16].

Дар забони англисӣ:

Ah, signore, it is so little that a woman can do! [224, c.115]. – **Ox,** синноре, он қадар кам аст, ки зан метавонад! [228, c.115].

Ah, yes! I forgot the obligations of hospitality here in Italy; they are a wonderCfully hospitable people, these Italians. I'm sure the Austrians, find them so. **Xa, xa!** Ман ӯҳдадории меҳмоннавозиро дар ин ҷо дар Италия фаромӯши кардам; онҳо ҳалқи ациб меҳмоннавозанд, ин италиянҳо. Ман бовай дорам, ки Австралиягиҳо, онҳоро пайдо кунад [228, c.115].

Oh, yes, I know what you're going to say; you are perfectly right, but they are both so deliciously funny with their patriotism [248, c.115]. – **Ox,** бале, ман медонам, ки шумо чӣ гуфтан меҳоҳед; шумо комилан дуруст мегӯед, аммо ҳардӯи онҳо бо ватандӯстии худ хеле ҳандаоваранд [228, c.115].

Ҷумлаҳои эҳсосотие, ки далел ва даъвою таъкид, тақдир ва баҳои эҳсосиро ифода мекунанд, гурӯҳи алоҳидаро ташкил менамоянд. Ин гурӯҳи ни доҳо ҳиссиёту ҳаяҷонро мефаҳмонанд.

Мисол дар забони англисӣ:

I'm not quite sure, interposed Lega, "but it seems to me that I saw him once when the refugees were here. Was he not hunchbacked, or crooked, or something of that kind?" [224,c.142]. – Ман комилан муттмаин нестам, – гуфт Лега, – аммо ба назарам, ман ӯро боре ҳангоми гурезаҳо дар ин ҷо дида будам. Оё ӯ кам ғап набуд, қаҷ буд ё ба ин монанд? [228,c.142].

Certainly. Let me see, where is he now? In Switzerland, I think. He's the most restless being; always flitting about. – Албатта, Биё бубинам, вай кӣ аст?

Дар Швейцария, ман фикр мекунам. Ӯ нооромтарин мавҷудот аст; ҳамешиа дар бораи ишиқбозӣ.

“Well, and what is your new satirist like?” she asked, glancing back over her shoulder as she opened the sideboard [228, c. 114]. – ҳаҷвнигори нави шумо чӣ гуна аст?” Вай ҳангоми қушиодани буфет аз болои китф нигоҳ карда пурсиҷ [35, c. 114].

Як қатор ҳиссачаҳои ифодакунандай маънои муассирӣ ва муносибатҳои эҳсосӣ ба нидо наздиқӣ доранд.

Мисол: дар ҷумлаи «О, имрӯз меҳмонон омаданашон лозим буд–ку!» [111, 284].

Ҳиссачаи **О** ҳам ҳиссу ҳаяҷон ва ҳам норозигии гӯяндаро ифода намуда, дар як вақт ҳам вазифаи нидо ва ҳам вазифаи ҳиссачаро адо кардааст. Ҳар як хели асосии гуфтор ғайр аз маънои умумии худ (ахбор, пурсиҷ, амр) муносибати гӯяндаро ба мавзуи сухан низ ифода менамояд.

Гӯянда метавонад, дар бораи ягон факт бо хурсандӣ ё андӯх нақл кунад ё пурсад, шунавандаро ба ичрои коре бо ғазаб ё меҳрубонӣ водор намояд. Воситаи асосии ифодаи муносибати гуянда ба мавзуи сухан оҳанг мебошад.

Фарқи дигари ин ду навъи маънои эҳсосӣ дар он аст, ки маъноҳои эҳсосӣ ҳусусияти миллӣ доранд ва дар забонҳои гуногун бо ёрии воситаҳои гуногун вожашиносӣ) ифода мешаванд, аммо тобишҳои эҳсосӣ умумӣ мебошанд.

Ҳамин тарик, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ нидоҳо ба таври васеъ истифода шуда, ба нутқ ҳусусияти маъноии хосе мебахшанд ва барои пуробурангии маъно, ҳиссию ҳаяҷоннокии гуфтор ва оҳанги водорқунию барангезандагии нутқ хизмат мекунанд, ба ҷумла тобишҳои гуногун, ба монанди таҳмин, тааҷҷуб, пурсиҷ ва ғайраҳоро медиҳанд.

Ин воситаи ёриасони дастурӣ дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ зиёд истифода мешавад.

Дар забони англисӣ нидоҳои эҳсосӣ эҳсосоти гӯяндаро ифода мекунанд *ah, oh, eh, bravo, alas, etc.*

Oh, boy! That was a great play! Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears? [229, c. 88]. – Эй писар! Иң бозии олің буд! Ох, бечора пойхон ман, ҳайронам, ки акнун ту қашфу үробы туро кің менұшад, азизон? [229, c. 88].

Хамин тавр, ҳиссаи нутқе, ки ҳаякону ҳиссиёти гуногун ва изхори иродаро ифода мекунад, нидо номида мешавад.

Мисол: *Оббо! Фақат шумо виқдон дореду дигарон ҳама бевиқдонанд (Рахим Җалил). – O! Only you have a conscience, and everyone else has a conscience (Rahim Jalil).*

Хай–ҳай, ба хонаи як кас меҳмон шуда, моңаро кардан ба чің маңың? (Ниәзі). – Hey–hey, what does it mean to visit someone's house and have an affair? (Niyazi).

Ағсұс! Бояд бо худ як порча нон ва ягон чой үші об гирифта меовардам. (Айнұ). – Pity! I had to bring a loaf of bread and some boiling water (Ayni).

Хой, мардум, об баромад, об!!! (Рахим Җалил). – Hey people, water came out, water!!! (Rahim Jalil).

Дар забони англісій:

A man jumped on top of the barricade and waving exuberantly shouted, “Americans! Hurrah!” (Heym) (joy). – Марде ба болои баррикада ұақида, бо ҳаякон хитоб мекард: “Америкоиён! Ура!”.

Alas! The white house was empty and there was a bill in Hip window “To let”. (Dickens) (Sorrow). – Ағсұс! Хонаи сағед холің буд ва дар разанаи Хип ҳисебномаи “то иқозат” буд.

Нидоҳои әхсосій маңын луғавій ва шаклхои муқаррарии калимасозій надоранд. Маңын онҳо дар нутқ ба воситаи оқанғ ифода мегардад. Оқанги нидоро ҳамеша имою ишорай мувофиқ ҳамрохій мекунад.

Матлаберо, ки бо калима (зат хұрдан, хұрсанد шудан, шубха кардан, сарзаниши намудан, ба вачд омадан, нафрат кардан, ағсұс хұрдан ва т.).

баён кардан мушкил аст, метавон ба воситай фонемаи (овози) муайян ва имою ишораи маҳсус ифода кард.

Дар забони англисӣ нидо сода ва сохта, яъне аз ду ва ё зиёда калимаи такрорёбанда сохта мешавад. Нидоҳои содда фақат аз як калима иборат буда, бо ягон ҳиссаи нутқ сохта намешаванд: *ah, oh, eh, pooh, fie, bravo, hush* ва гайраҳо.

Нидоҳои сохта бо ягон ҳиссаи нутқ сохта мешаванд: *heigh– ho! hey– ho! holla– ho! gee– ho! well, now, here, there, come, why* etc.

Дар забони англисӣ *Interjection* – нидо муносабати инсонро бо ҳаёти воқеӣ муҳтасар ва образнок нишон медиҳад. Ин муносабат бо имою ишора таъкид мустаҳкам мешавад. Нидо садо ва имою ишораро бевосита муттаҳид месозад. Имою ишора ба сифати як навъ воситай алоқа низ хизмат мекунад.

Имою ишора мисли оҳанг маъни калимаро тағиир дода метавонад. Мисол: Танҳо як ҳаракати чашм басанд аст, ки бовар ва ҳиссиёт аз байн равад. Бо як оҳанги ҳалими ҳиллагарона ва таскинбахш ба ҳамсуҳбатамон «Ман қадри шуморо медонам» мегӯему ба шахси сеюм нигоҳ мекунем ва ҷашмакӣ мезанем, ки дар натиҷа дуруғ будани суханонамон ошкор мегардад.

(Нидоҳоро бояд аз калимаҳои хитобӣ фарқ кард. *Мисол: nonsense, shame, good, etc.*).

Мисол: The Daughter: Sixpence thrown away! Really mamma, you might have spared Freddy that. The Gentleman: Phew! (Shaw). – Духтар: Шаши пенсро партофтаанд! Дар ҳақиқат модарҷон, шумо шояд Фреддиро аз ин раҳо карда бошед. Ҷаноби Олӣ: *Ox!*

Well, I don't like those mysterious little pleasure trips that he is so fond of taking (Voynich). – Хуб, ба ман он сафарҳои каме пурасрор хушиудии, ки ўхеле дӯст медорад, маъқул нест (Войнич).

Калимаҳои good –bye, thank you ба қатори нидоҳо дохил намешаванд, зеро онҳо эҳсосотро ифода намекунанд.

Нидо аз бобати оҳанг ва имою ишора нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ бойтар аст. Бинобар ин, дар нутқи хаттӣ, маҳсусан, дар адабиёти бадей аксар

оҳанг нидо шарҳ дода мешавад ва ё дар назди нидо имою ишораро тасвир мекунанд.

Ух, Акрам тупчибоший из кадом гур зинда шуда омада? (Айнӣ). – Uh, from which grave did Akram Tupchibashi come back to life? (Ayni).

Уф... Ноңу намаки Азимшоҳ из чигаратон занад, –гӯён из ҳавли баромада рафт (*Айнӣ*). – **Ugh...** Azimshah's bread and salt will hit your liver, he said and left the yard (*Ayni*).

Онҳое ки ҳиссиёт ва ҳаячонро ифода мекунанд.

Мисолҳо: **Ухӯ**, инҳо ҳамон мӯъминҳои пок ва мусулмони холиси ростгӯйи муқаррарӣ –ку – гуфт худ ба худ қозикалон зери лаб гур – гур кунон (*Айнӣ*) – **Uhuh**, these are the same pure believers and Muslims who speak the truth – as – said the elders muttering to themselves (*Ayni*).

– **О**, мо барои хӯрдан нон надорему,—мегуфт писари модар,—75 тиллоро из кадом гур ёфта медиҳем (*Раҳим Ҷалил*). – “**Oh**, we don't have any bread to eat”, said the mother's son. “Where can we find 75 gold coins?” (*Rahim Jalil*).

О, вай муши мурда буд – ку (*К.Мирзоев*). – **Oh**, he was a dead mouse (*K. Mirzoev*).

Аксарияти нидоҳо барои хитоб кардан ба шахсе ва ё барои муроҷиат ва барои ҷеф задан, хай кардан ва ё ба – ҳаракатҳои дигар даровардани ҳайвонҳо кор фармуда мешавад. Тезододи ин гуна нидоҳо дар забони тоҷикӣ хеле зиёданд.

Мисол: *Аз тарафи дарвоза садое омад. Хуҷаин нимхез шуда нигоҳ кард, ки ду нафар дехқон панҷ хари пурборро ба ҳавли медароранд (Айнӣ) – A voice came from the gate. Half-raised, Khojain watched as two peasants brought five loaded donkeys into the yard (Ayni).*

Best be off to bed, my boy – ho, ho! No, no. We know a trick worth two of that.

We won't go home till morning, till day... – Беҳтараш хоб рав, писарам – ҳо, ҳо! Не, не. Мо як ҳилаеро медонем, ки ба маблағи дутони он.

Well, let's see now, I could meet you on Thursday.—Хуб, биёөд ҳоло бубинем, ман метавонам бо шумо рўзи панҷшанбе воҳӯрам.

Сарфи назар аз хусусиятҳои умумиашон нидоҳои эҳсосотӣ аз нидоҳои амрӣ аз рӯйи соҳт, маъно, вазифаи маънӣ ва решаниносӣ фарқ мекунанд.

Ба гурӯҳи нидоҳои эҳсосотӣ пеш аз ҳама нидоҳои якҳичогию духиҷогии э, *o*, *a*, *e*, *u*, ҳӯ, *ox*, *yx*, *y*, *ai*, *xy*, *xe*, *yf*, *vo*, *tuф* (*tuфу*). *воҳ*, *ваҳ* (*ваҳ*), *вой*, *бах*, *аха*, *оҳо*, *оббо*, (*йоббо*), ҳҷе, *бай*—*бай*, *хуше*, *ана*, *мана*, *ҳӣ*—*ҳӣ*, *ура* ва ғайра доҳил мешаванд.

Маъни ин нидоҳо бештар ба воситаи оҳанг муайян мегардад. Ба замми ин нидоҳои мазкур асоси ифодаи муносибатҳои гуногун шуда метавонанд.

Мисол: Нидои «Э» маъноҳои *хурсандӣ*, *шодӣ*, *ваҷд*, *тааҷҷуб*, *ҳайрат*, *маломат*, *сарзаниш*, *таъна*, *таҳмин*, *фарз*, *тарсу ваҳм*, *даҳшат*, *хавф*, *дард*, *озор*, *алам*, *ранҷ*, *норозигӣ*, *ҳасрат*, *андӯҳ*, *афсӯс*, *хафагӣ*, *истехҳзо*, *тамасхур*, *ришҳанд*, *ҳаҷв*, *таҳдиҷ*, *дӯгу пӯписа*, *ҳатар*, *шодӣ*, *часорат*, *ҷуръат*, *бебоқӣ*, *ҳаим*, *газаб*, *қаҳр* ва монанди инҳоро ифода карда метавонад.

Вобаста ба мазмуни нутқ, вазъият, ҳолати рӯҳӣ ва таассуроти гӯянда барои ифодаи маъноҳои гуногун оҳанги нидо низ тағиир меёбад: дар як маврид баланди пастшаванд, дар мавриди дигар пасти баландшаванд, ё ин ки мавзун ва ё кашишнок ва ғайра шуда метавонад:

Э, охир зуд бош! Ин қадар ту суст корӣ, Бобо? Ака —Салим ба монигарон аст дар он лаби дарё (Улугзода). —*Oh, hurry up! You're so slow, Grandpa? Aka— Salim is worried about us on the river bank* (Ulughzoda) [237, c. 178].

Э, Доҳунда! Ҳанӯз ту содда будай. Магар ту надонистӣ, ки «об аз боло лой аст» (Айнӣ). —*Oh, Dohunda! You are still simple. Didn't you know that “water is mud from above”* (Ayni) [221, c. 83].

«Э, бечора!» —гӯён Сафар он кӯрпачаро аз рӯйи суфаи меҳмонхона гирифта, ба он камбағал дароз карда: «Ма, инро гир, имшаб ба болои ҳамин

бихоб!» (Айнӣ). – “Poor thing!” Said Safar, taking the blanket from the sofa of the hotel and handing it to the poor man, “ I, take this, sleep on it tonight! (Ayni).

Э, ҷавони сода, аруси ту ишқу муҳаббатро ба мурғу чӯча иваз карда, ба қишлоқ мекӯчаду ту шодӣ намекунӣ (Улугзода). – **O** simple youth, your bride will exchange her love for chickens and hens and move to the village and you will not rejoice (Ulughzoda) [238, c.146].

Э, асло парво накунед, ман аз қишлоқ омадам, озуқаам бо худам...(Икромӣ). –**Hey**, don’t worry, I came from the village, I take food with me... (Ikromi) [230, c.207].

Э, ҳа! – гуфт Мирак аз суолҳои Ҳайдарқул амак ҳайрон шуда, – Чӣ шудааст? (Икромӣ). – **Oh** yeah said Mirak, puzzled by uncle Haidarkul’s questions. “What happened?” (Ikromi).

Э, ҷонам садқа, бе ин гапҳо ҳам, ба афтатон нигоҳ кунам, раҳмам меояд (Ниёзӣ). – **Oh** dear, without saying a word, I look at you, I feel sorry for you (Niyazi).

Э, кампиру мӯйсафедҳо ба қадри духтар мерасанд–дия (Айнӣ). **Oh**, old men and women are like girls (Ayni).

Э, бале! – гуфт вай ба китфи Паҳлавон зада (Икромӣ). – **Eh**, yes he said, tapping Pahlavon on the shoulder (Ikromi).

Мисол: **Oh, Ben!** Could you help me, please? [233,c. 55]. – **Оҳ, Бен!**

Метавонад ба ман кумак кунед, лутфан? [233, c.55].

Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears? [233, c.56]. – **Э бечора** пойҳои хурдакаки ман, ҳайронам, ки акнун ту қашфу ҷӯроби шуморо кӣ мепӯшад, азизон? [233,c. 56].

I've been in this job, **oh**, for about five years. – Ман дар ин кор будам, тақрибан панҷ сол.

Тобиши маънои ҳаяҷону ҳиссиёtero ифода кардани нидоҳое, ки аз дигар ҳиссаҳои нутқ ба вучуд омадаанд, ба соҳту мазмуни ҷумла ва оҳанг вобаста мебошад:

Oh, you knew that set, didn't you? I remenber your travelling with them when they went on to Paris [233, c.118]. – **Ох,** шумо ин маҷмуаро медонистед, ҳамин тавр не? Ман аз сафари шумо ба онҳо ёд мекунам, вақте ки онҳо ба Париж рафтанд [233, c.118].

Well, Madonna, and what do you think of the Gadfly? Martini asked as they drove back to Florence late at night [233, c.115]. – **Хуబ,** Мадонна ва шумо дар бораи Гадфлай чӣ фикр доред? – пурсид Мстрини ҳангоме ки онҳо бевақтии шаб ба Флорентсия баргаштанд [233,c. 115].

Well, the world would be in a bad way if we all of us spent our time in chanting dirges for Italy [233,c. 115]. – **Хуబ,** агар ҳамаи мо вақти худро дар сурудани нола барои Италия сарф мекардем, ҷаҳон ба ҳолати бад меафтаð [233, c.115].

Хӯши, Одинаев, ..магар аллакай маъшуқаи фронти ҳам пайдо кардеð?

(Ниёзӣ).

—*Well, Odinayev,.. have you already found a front – line girlfriend?* (Niyazi).

Гоҳо барои ифодаи намудани таассурот, ҳаяҷон ва ҳиссиёти баланд баъзе нидоҳое, ки аз дигар ҳиссаҳои нутқ гузаштаанд, бо шумораҳои миқдории сад ва ҳазор, бо қалимаҳои хеле, бисёр ва ё бо нидоҳои аслӣ истеъмол мешаванд:

Ҳай, дарег, сад дарег! *Рӯзи озодиро, ки ба пеши чашмам омадааст, надида хоҳам сӯҳт, васиятҳои Абдуллоҳӯҷаро ба ҷо оварда наҳоҳам тавонист* (Айнӣ).— **Hey, don't hesitate, don't hesitate!** *I will burn without seeing the day of freedom that has come before my eyes, I will not be able to fulfill the wills of Abdullokhoja* (Ainy).

Мисол: Калима ва таркибҳои «салом», «салом – алайқум», «ассалому алайқум», «ассалом» *вонӯрӣ*, *мулӯқот*, *ҳурмату* эҳтиромро мефаҳмонанд:

Салом, модарҷон! Аҳволатон, саломатиатон нағз аст? (Ниёзӣ). — **Hello mom!** How are you? Are you in good health? (Niyazi).

Ассалому алайкум, Мохрунисо, канӣ, ғап занед, аҳволатон чӣ тавр?
(Раҳим Ҷалил). – *Assalam Alaikum, Mohrunisa, can you speak, how are you?*
(Rahim Jalil).

Ассалом, писар! Ана ба шумо ҳат овардам (Раҳим Ҷалил). – *Hello boy!*
Here is my letter to you (Rahim Jalil) [241, с. 249].

Аммо калимаи «**салом**» (хусусан дар гуфтугӯй) тобишҳои гуногуни маъно (**тааҷҷӯб**, **ҳайрат**, **ҳасрату андӯҳ**, **сарзаниш**, **тамасхур** ва ғайра) зоҳир менамояд, ки одатан, дар мавриди таъсири кирдору рафтори ногаҳонӣ ва нутқу муносибати дағалона ба амал меояд.

Ҷумлаҳои хитобии эҳсосие, ки далел ва даъвою таъкид, тақдир ва баҳои эҳсосиро ифода мекунанд, гурӯҳи алоҳидаро ташкил менамоянд. Ин гурӯҳи нидаҳо ҳиссияту ҳаяҷонро мефаҳмонанд:

Дурӯг, тӯҳмат! гӯён дехӯонони дигар ҳам овоз баланд карданд (Айни).
– *Lie, slander!* Other farmers also raised their voices (Ayni).

Даҳшат, даҳшат! Ба арвоҳи ҷамъи бузургони Бухоро қасам, шумо сипаҳсолор, марди худо бехабаред! (Улуғзода). – *Horror, horror!* I swear by the spirits of the great assembly of Bukhara, you warrior, man of God, are ignorant! (Ulughzoda).

Хоҳиишмандам гунаҳгоронро ёфта, таъзир дижед, ки минбаъд тухмҳои налагдаро худашон пухта хӯранду ба мо дурусташро фиристонанд. Айб! (Улуғзода). – *Please find the culprits and wait for them to cook the eggs themselves and send them to us properly. Aww!* (Ulughzoda).

Нидоҳои амрӣ монанди нидоҳои эҳсосӣ маънои номинативӣ надоранд. Онҳо дар асл бо роҳи калимасозии наҳвӣ – сарфӣ, инчунин, аз ҳисоби калимаҳои иқтибосӣ инкишиф меёбанд: хусусияти эҳсосоти низ доранд, ҳамчунин, муносибатро ба муҳити зист нишон дода метавонанд.

Шаклҳои гуногуни ин муносибат (**ҳоҳииш**, **дарҳост**, **тавалло**, **илтиҷо**, **зорӣ**, **фармон**, **манъ** ва ғайра) бо нидоҳои муродиф ва оҳанг низ ифода меёбад. Мисол: нидоҳои **ҳой**, **ӯй**, **эй** муродиф бошанд ҳам, аз рӯи тобиши маъно фарқ мекунанд.

Калимаҳои зиёде аз ҳиссаҳои дигари нутқ ба нидо гузаштаанд ва ё ба вазифаи нидо истифода мешаванд.

Мисол: нидоҳои *ку*, *мана*, *ана*, *не*, *на*, *нидоҳои оғарин*, *аҳсан* (*аҳсант*), *ағсӯс*, *ҳайф*, *ҳайҳот*, *аҷаб* (*аҷабо*), *салом*, *раҳмат*, *лаббай*, *ҳайрият* ва ғ.

Аз исм, нидоҳои «марҳамат кунед» (намоед), «мебахшед», «саломат бошад», «хайр (набошад)», «муборак бошад», «хуш омадед» *аз феъл, нидоҳои ҳаргиз*, «асло» аз зарф ва нидои ки аз пайвандак ба ин ҳиссаҳои нутқ гузаштаанд. Албатта, ин калимаю таркибҳо пурра ба категорияи нидо нагузаштаанд. Дар мавриди гузариш тағири оҳанг, ки маънои нидоро дигар меқунад, аҳаммияти калон доранд. Тобиши маънои ҳаяҷону ҳиссиётеро ифода кардани нидоҳое, ки аз дигар ҳиссаҳои нутқ ба вуҷуд омадаанд, ба соҳту мазмуни ҷумла ва оҳанг вобаста мебошад. Масалан:

Марҳамат, муаллим, як пиёла чой ғиреб. Марҳамат кунед, чой хуреб! (Айнӣ).— *Please, teacher, have a cup of tea. Please have some tea!* (Ayni).

Ағсӯсхо, ки умр бароят вафо накарда, сози ту нағмаи зафараширо адо накарда... (Юсуфӣ).— It is a pity that your life has not been fulfilled for you, your composer has not sung the melody of his victory... (Yusufi).

Нидоҳое, ки дар асл аз исмҳо баромадаанд, дар шароити муайяни нутқ бо пайвандаки «ки» меоянд. Дар чунин маврид пайвандаки ки вазифаи ҷумлабандӣ надорад, балки фақат барои нигоҳ доштани оҳангӣ ҷумла меояд.

Мисол: *Ҳайрият ки, ҳаридор нест* (Улуғзода). — *Fortunately, there is a buyer* (Ulughzoda).

Ағсӯс ки, ҳақиқати ин воқеаро нафаҳмидал (Айнӣ). — *Unfortunately, I did not really understand this incident* (Ayni).

Ҳайфо ки, аз тарси ҳароб шудани чаим ин «шукуфтазор»—ро бо сери тамошо кардан мумкин набуд (Айнӣ). — *Unfortunately, this “ blossoming” could not be watched fear of damaging the eyes* (Ayni).

Агар дар чунин чумлаҳо аз таркиби нидо пайвандаки ки зоил монад, чумла аз рӯйи соҳт ва маъно халал намебинад. Албатта, омадани пайвандаки ки дар таркиби ин навъи нидоҳо бештар аҳаммияти услубӣ дорад.

Маъни нидоҳое, ки аз дигар ҳиссаҳои нутқ гузаштаанд, бештар ба воситаи оҳанг ифода меёбад. Дар мавриди гузариш тағирии оҳанг аҳаммияти калон дорад.

Нидоҳои **ҳм**, **мм** (ҳм серистеъмол аст) низ тобишҳои зиёди маъно зоҳир мекунанд. Дар ин нидоҳо баробари оҳанг имою ишорат ширкат менамояд. Нидоҳои **ҳм**, **мм** маъноҳои **таҳмин**, **истехҷо**, **таҳайюр**, **шубҳа**, **нобоварӣ**, **киноя**, **хомӯшии маънодор** ва ғайраро ифода мекунад:

«**Мм**»— мад қашид акаи *Олим баъди камтар хомӯшиӣ ва гуфт*: — «Мисли Зебинисо доною писандидаи ҳама шавад» (*Ниёзӣ*.)

Як гурӯҳ нидоҳо маъни равшан ва устувор доранд, ки ба соҳти овозии онҳо алоқаманд аст.

Чунончи, нидоҳои **туф**//**туфу**, **дрр**, **брр**, **ҳа–ҳа–ҳа** (**ҳо–ҳо–ҳо**), **ҳи–ҳи–ҳӣ**, **–қу–ҳу–ҳу**, дар натиҷаи амалиёти муайян ва ё таассуроти физиологию рефлекторӣ маъно пайдо мекунанд, ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд.

Циҳати овозии ин нидоҳо маҳсус буда, аз доираи низоми овозии забон берун меистад. Дар ҳат онҳо таҳминиву шартӣ акс меёбанд.

Нидои **туф**//**туфу**, маъни **нафрат**, **беэътиной**, **бехурматӣ**, **ҳашим**, **оташинӣ**, **ҳасрат**, **алам** ва ғайраро ифода мекунад:

Туф! Ин хонашеру майдонғарib аз куҷо омадааст (*Раҳим Ҷалил*). — *Spit! Where did this home lion come from?* (*Rahim Jalil*).

Зи хуни башар ҳӯрдан, эй нобакор, Туфу бар ту, эй гурги малъун, туфу! (*Юсуфӣ*). — *For eating human blood, you barren one, Spit on you, cursed wolf, spit!* (*Yusufӣ*).

Маъни аслии нидои **брр** (**дрр**) ғайришартие, ки дар натиҷаи таъсири хунуқӣ пайдо мешавад:

Аз нохуни ном то тори ё эрам тар шудааст, дрр, аз баданам об шорида истодааст. Ба воситаи нидои ҳа–ҳа–ҳа ва вариантҳои он (**ҳо–ҳо–ҳо**,

хи–ҳи–ҳи, ҳы–ҳы–ҳы, ҳе–ҳе–кә) маънои масхараву мазоҳ, истеҳзову ханда ифода меёбанд:

Писаратон як одами бофаросати ҳамаро мефаҳмидағӣ, ҳи–ҳи–ҳи! (Раҳим Ҷалил).— *Your son is a smart man who understands everything, hi–hi–hi!* (Rahim Jalil).

Хелҳои гуногуни сулфидан, бо забону лабҳо садо баровардан, ҳуштак кашидан аз низоми овозии забон фарқ мекунанд. Азбаски ин нидоҳо воситаи маҳсуси ифодаи муносибат мебошанд, ба қатори нидоҳои боло дохил мешаванд. Ин навъи нидоҳо, ки аслан хоси забони гуфтугӯанд, маънои **бозӣ**, ҳазлу **шӯҳӣ**, **истеҳзо ва хаҷви сабукро** ифода мекунанд:

Ӯҳу–ӯҳу–ӯҳу, сабил монад, нон дар гулӯям дармонд, набошад ман ҷавоби ўро дурусттар медодам (Раҳим Ҷалил).— *Oh–oh–oh–oh–oh, If he remained silent, the bread stuck in my throat, otherwise I would have given his answer more correctly* (Rahim Jalil).

Най–най–най, қадди Шариф мисли най (Фолклор).

Flute – flute – flute Sharif's height like a flute. (Folklore)

Нидоҳое, ки аз ҳиссаҳои мустақили нутқ баромадаанд ва маънои нисбатан устувор доранд, гурӯҳи маҳсусро ташкил мекунанд.

Ин нидоҳо, одатан, оҳангӣ хитоб, маънои **таҳнияту табриқ** **хурсандию фараҳмандӣ**, **сипосгузориву миннатдориро** ифода менамоянд.

Ба ин гурӯҳ нидоҳои **раҳмат**, **ташаккур**, **қуллук**, **оғарин**, **аҳсан** (**аҳсанӣ**), **боракалло** (**баракалло**), **табриқ**, **ура**, **саломат бошед** ва монанди инҳо дохил мешаванд:

Аз ин як нимкамзӯл ва як шими пахтадор мебарояд. Либосвории наэз овардед, раҳмат! (Раҳим Ҷалил).— *From this comes a half-vest and a pair of cotton pants. You brought a nice outfit, thank you!* (Rahim Jalil).

Баракалло! Оғарин, писарам, биё, ба сари дастархон бо ҳам нишинем (Айнӣ).— **Barakallo!** Well done, my son, let's sit at the table together (Ayni).

Нидои «ура» шакли овозии «урра» низ дорад. Вай маъноҳои *хурсандиву фараҳмандӣ, ҳамфириву ҳамраъӣ ва таҳсину оғаринро* ифода мекунад, инчунин, ба маъни фарёду даъвати ҳарбӣ меояд:

Аҳли мактаб аз шодӣ туппиҳояшонро ба осмон ҳаво дода, «Ура!!» Синфҳои нав соҳта мешаванд» мегуфтанд (Тоҷикистони шуравӣ) – The school children happily raised their cannons to the sky and shouted "Hurray!" "New classes are being built" (Soviet Tajikistan).

Маъни нидоҳое, ки *ғаму гусса, ҳузну ҳасрат, мусибату фалокат, дарду алам, эътирозу норозигӣ* ва монанди инҳоро ифода мекунанд, низ нисбатан устувор аст.

Нидоҳои *вой, эвой, эйвой, вое, вой–вой (вож), эвож, эйвож, вож–вож, во, оббо, уббо* ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд:

Вой, мани сиёҳбахт акнун чӣ кор мекунам? (Айнӣ). – Wow what am I doing now? (Ayni).

Э *вой*, мани бефаҳм! Ҷоғам дар гӯр, ман чӣ кор кардам–а! (Улугзода). – *Woe is me, fool!* My grave is in the grave, what have I done? (Ulughzoda).

Дилшикастагӣ, ғаму андуҳ, хафагӣ, таассуф, афсӯс, дилсӯзӣ, тараҳҳум ба воситай нидоҳое, ки аз исм ба вуҷуд омадаанд (афсӯс, дареғ, ҳайф, ҳайҳот ва ғ.) низ ифода мешаванд:

Афсус қи, гӯши накард, ана оқибат ба худаши ҷабр шуд (Ниёзӣ). – Unfortunately, he did not listen, and eventually he was oppressed (Niyazi).

Ҳайфо қи, ба дам задан маҷол надошт (Айнӣ). – It's a pity he didn't have time to rest (Ayni).

Ғаму андӯҳи зиёд ва раҳму дилсӯзии беандоза бо нидоҳои таркибии тили сад афсӯс, сад ҳайф, ҳазор афсӯс, бисёр афсӯс, хеле афсӯс, ҳай дареғ, вой дареғ, эй афсӯс ва ғайра ифода мешавад:

Ку ҳамон? Ку таноби имрӯзӣ? — Ку, куҷо, шуд? Чаро ба гардан нест? Оҳ афсус, сад ҳазор афсӯс! (Сулаймонӣ). – Who is that? What is today's time? Where did it happen? Why not the neck? Oh alas, a hundred thousand alas! (Sulaimani).

Сад ҳайф, ки бо ҳама қашангӣ— Нодонию фалмақу гарангӣ.. (Сулаймонӣ). – A hundred regrets, which are always with everyone – Ignorance, ignorance, greed (Suleimani).

Ҷумлаҳои хитобии эҳсосотие, ки далел ва даъвою таъкид, тақдир ва баҳои эҳсосиро ифода мекунанд, гурӯҳи алоҳидаро ташкил менамоянд. Ин гурӯҳи нидоҳо **ҳиссиёту ҳаяҷонро** мефаҳмонанд:

«Дурӯз, тухмам! гӯён дехқонони дигар ҳам овоз баланд карданد (Айнӣ). – "Lies, slander!" other farmers also raised their voices (Ainy).

Албастӣ! Худи албастӣ! Калӯши кати ба сараиш фурор мегӯяд! (Улугзода). – Absolutely! You're welcome! The bed is falling on his head! (Ulughzoda).

Даҳшат, даҳшат! Ба арвоҳи ҷамъи бузургони Бухоро қасам, шумо сипаҳсолор, марди худобехабаред! (Улугзода). – Horror, horror! I swear by the spirits of all the great people of Bukhara, you are a godless man! (Ulughzoda).

Хоҳиишмандам гунаҳгоронро ёфта, таъзир дижед, ки минбаъд тухмҳои палағдаро худашон пухта хӯранду ба мо дурусташро фиристонанд. Айб! (Улугзода). – I would like to find the culprits and warn them to cook the rotten eggs themselves and send us the correct ones. Blame! (Ulughzoda).

Роҷеъ ба нидо ва хусусиятҳои шабеҳи он дар забони тоҷикӣ ва англисӣ ҳаминро метавон гуфт, ки дар ҳарду забон нидо ҳамчун калимаҳои ифодакунандай эҳсосот ба шумор мераванд, ҳисобида мешавад. Дар ҳарду забон дар калимаҳои ифодакунандай «таачҷуб» ҳамчун намуди «эҳсосот» морфемаҳои калимасоз фаъолона иштирок мекунанд.

Хусусияти хоси нидо ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ муаяйн намудани ифодаи ҳиссиёти ботиниву зоҳирӣ ва иродай гуянда ба нутқи ҳамсӯҳбат ва ҳодисаҳои олами воқеӣ буда, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ нидо бо имою ишорат ва оҳанг зич марбут аст.

Оҳанги нутқ хусусияти маҳсус дорад ва таачҷубу ҳайратро ба воситаи ҷумлаи мураккаб ва бо нидо, ки бо оҳанги маҳсус сурат мегирад, инчунин, имою ишорат, яъне калон кушодани чашм, боло кашидани абрӯвон,

бардоштани китфҳо, ба росту чап ҷунбонидани сар ва ғайраҳо ифода менамояд.

3.4. Ифодаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот бо ҳиссаҳо дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ

Тааҷҷуб, ки маънои ҳайрат ва шигифтӣ дорад, дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо калимаҳо ва ибораҳои гуногун ифода мешавад. Дар забони тоҷикӣ, баъзе калимаҳо ва ибораҳои вобаста ба тааҷҷуб инҳоянд:

Ҳайрат - ҳайрат кардан

Шигифт - шигифтӣ

Аҳсан! - барои ифодаи тааҷҷуб

Чи ачиб! - барои ифодаи ҳайрат

Воқеан? - барои ифодаи шигифтӣ

Дар забони англисӣ, калимаҳо ва ибораҳои марбут ба тааҷҷуб инҳоянд:

Amazing - ачиб

Incredible - ғайриимкон

Wow! - барои ифодаи ҳайрат

Unbelievable - боварнакарданӣ

Really? - барои ифодаи шигифтӣ

Ин калимаҳо ва ибораҳо метавонанд дар контекстҳои муҳталиф истифода шаванд, то эҳсосоти тааҷҷуб ва ҳайратро ифода кунанд. Ҳиссаҳо дар забони тоҷикӣ мавқеи хеле муҳим доранд. Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ истеъмоли ҳиссаҳо ба таври васеъ мушоҳида мешавад. Онҳо ба нутқ ҳусусияти маъноии хосе мебахшанд. Барои итминон ба фикрҳои зикршуда метавонем ашъори шоирони классик ва асарҳои нависандагони муосирро варақ занем.

Ҳиссаҳо дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайраваи сабаб саҳми муайяне доранд.

Онҳо чун воситаи ёвари алоқаи дастурии ҷумлаи пайрав ба сарҷумла буда, дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаби тобеъ хизмат карда, ба ҷумла тобишҳои гуногуни модалӣ (тажмин, тааҷҷуб, пурсиш ва ғайраҳоро)

медиҳанд. Ин воситаи ёрирасони дастурӣ дар забони мусоир зиёд истифода мешавад.

Дар забони адабии мусоир тоҷик бошад, ҳамчун воситаи ёрирасони алоқаи дастурии ҷумлаи пайрави сабаб хизмат кардани ҳиссачаи «*охир*»—ро забоншиноси шинохта Ш. Рустамов зикр кардааст [123, с. 34].

Забоншинос Б. Ниёзмуҳаммадов оиди ҳиссачаҳо чунин фикру ақида дорад: «Он ҳиссаи номустақили нутқ, ки ба ҷумла ё ба ҳиссаҳои алоҳидай он тобишҳои маънои медиҳад, ҳиссача ном дорад».

Б. Ниёзмуҳаммадов ҳиссачаҳоро аз ҷиҳати маъно ва вазифа ба саволӣ: *магар, наҳод, наҳод қи, – мӯ, оё?* қувватдиҳанда: *ҳатто, мана, –ку, –дия, таъкидӣ: ҳам, хоҳ–ҳоҳ, гоҳ–гоҳ, на–на, маҳдудӣ: танҳо, фақат, инкорӣ: не, на, тасдиқӣ: ҳа, бале, оре* ҷудо кардааст [9, с. 29].

Дар забони англисӣ ба қатори чунин ҳиссачаҳо *even–ҳатто, yet–ҳоло, still –ҳоло ҳам, just– ҳозир, simply– ҳамин тавр, never – ҳеч гоҳ* ба шумор мераванд. Мисол: The bodies fut staticflly balanced, if they remain till in any positions [22, с.225].

Ҳиссачаи *simply* дар забони англисӣ барои пуробурангии маъно, ҳиссию ҳаяҷоннокии гуфтор ва оҳанги водоркунио барангезандагии нутқ хизмат мекунанд. The noise was simply terrible [22, с. 225].

Ҳиссачаҳои «*магар*», «*охир*», «*чаро*» ҳамчун воситаи ёрирасон буда, ҳамзамон маъноҳои нозуки иловагии *маҳмин, пурсии, тааҷҷуб*, ҳулоса ва амсоли инҳоро ифода мекунанд.

Ҳиссачаи «*магар*» – дар таркиби сарҷумла ё ҷумлаи пайрав омада, чун воситаи қувватдиҳандаи алоқаи дастурии ҷузъҳои ҷумлаи мураккаб хизмат мекунад.

Мисол: *Магар, шумо намебинед ман ба ёрии шумо мухтоҷ ҳастам* [35, с.80]. – *Don't you see that I need your help* [35, с.80].

Магар, ба шумо чунин наменамояд, ки ин як ҳодисаи бисёр хандаовар аст? [35 , с.76]. – *Don't you think this is a very funny incident?* [35, с.76].

Хиссачаҳои «*охир*», «*чаро*» чун воситаи қувватдиҳандай алоқаи дастурии чумлаи пайрави сабаб ва сарҷумла хизмат мекунанд.

Хиссачаи «*охир*» дар таркиби сарҷумла ё чумлаи пайрав омада, ба чумла маъни **тааҷҷубро** медиҳад. Агар ин ҳиссача дар таркиби сарҷумла омада бошад, он дар алоқаи наҳвии ҷузъҳои чумлаи мураккаб нақш надорад. Агар дар таркиби чумлаи пайрав омада бошад, чун воситаи қувватдиҳандай алоқаи грамматикии чумлаи пайрав хизмат мекунад.

Мисол: Охир, масъалаи ҳаёту мамоти ман, дар имон ба миён буд [233, c.16]. – After all, the issue of my life and death was a matter of faith [233, c. 16].

Охир, ту ҳатто итолёни ҳам нестӣ! [233, c.18]. – You're not even Italian, are you? [233, c.18].

Охир ман, Артур, хостам, ки ҷуръат карда доҳили рӯҳи муқаддаси Ҷемма шавам, рӯҳе, ки гайр аз меҳри худо ва Италия меҳри дигареро наменарварад! [233, c. 49]. – After all, I wanted Arthur to dare to enter into the holy spirit of Gemma, a spirit that produces no love other than the love of God and Italy! [233, c. 49].

Хиссачаи «*чаро*» дар таркиби чумлаи пайрав омада, чун воситаи қувватдиҳандай алоқаи наҳвӣхизмат мекунад. Он ба чумла маъни **«тааҷҷуб»**, **«пурсии»** ва **«суол»** – ро медиҳад:

Чу ба ман наҳоҳад, ки бӯяш расад,
Чаро зинда дорад ба ин бӯ маро.

Хиссачаи «*ми*» саволро ба таври ҳукм ифода мекунад, аммо ҳиссачаи «*магар*» саволи муҳокиманокро мефаҳмонад, ки асоси он шубҳа ва гумон аст. Аз ин ҷиҳат, илова ба риоя карда шудани тарзи нармсуханӣ, дар ҳамаи он мавридҳое, ки савол ба тарзи муҳокима бо тобиши маъногии шубҳа ва гумон меояд.

Аз ҳиссачаҳои шаклсози эҳсосотӣ – **чи**, **–ку**, **–дия** роли муҳим доранд. Азбаски истеъмоли ин гуна ҳиссачаҳо танҳо дар рафти гуфтугӯйи ва муносибатҳои бевоситай одамон воқеъ мегардад ин ҳиссачаҳо ҳамеша бо тобиши худ мазмуни суханро аз ягон ҷиҳат пурра карда меистанд. Гӯянда бо

ёрии он ҳолати рухии худ, муносибати манфӣ ё мусбат нисбат ба ҳодиса ва ё кас доштаи худро бо оҳанг ва қувваи маҳсуси эҳсосотӣ қайд мекунад. Аз ин чост, ки ҳиссачаҳои номбаршудаи эҳсосотӣ ҳамчун як воситаи обутобдиҳандай нутқ ва ба услуби гуфтугуи наздик кунандаи тарзи баён дар сухан истифода мешаванд.

Ҳамин тариқ, дар забони тоҷикӣ ва англисӣ ҳиссачаҳо дар ҷумлаҳо ҳеле зиёд истифода бурда мешаванд. Онҳо маъноҳои гуногуни *ҳиссӣ* – муассирӣ ва модалиро ифода карда, ҳамзамон чун воситаи ёрирасони алоқаи дастурӣ дар ташаккули ин воҳиди мураккаби нахвӣ хизмат карда, ҳамзамон маъноҳои нозуки иловагии *таҳмин*, *пурсии*, *тааҷҷӯб*, ҳулоса ва амсоли инҳоро ифода мекунанд.

Ҳиссачаи *ана* гоҳо ҳусусияти ишоратии худро гум карда, тобиши эҳсосӣ касб мекунад:

Ана, гуфти худам шудмӣ (*Дехотӣ*). – *Is that what I said? (Dehoti)*.

Ана, ҳамин вассалом! (Муҳаммадиев). – *Here is the vassal! (Muhammadiyev)*.

Ана, аз ҳамин сабаб ба сари муаллим ҷанҷол бардоштааст Калтаи Мансур [81, C. 266]. – *That's why Mansur into an conflict with the teacher* [81, C.266].

Ана ҳалос, олама об зер мекунад, аз афташ! (Муҳаммадиев). – *Apparently, flood the world (Muhammadiyev)*.

Ана, мактубе, ки шумо бо дасти худатон ба ў навиштед [233, c.62]. – *Here is the letter you wrote to him in your own by hand* [233, c.62].

Ана ған! Аҳамият надоштааст! Хеле хуб, Ҷеймс! [233, c. 74]. – *What speech! It didn't significance! Very good James!* [233, c.74].

Ана, он қалъаи тирагун дар тарафи дигари канал [233, c. 79]. –

Ана, «Карлотта», – гуфт Матрос баъд аз ҷанҷӯб дақиқа [233,c. 83]. – *Here “Carlotta”, – said Matros after a few minutes* [233, c.83].

Ана, ҳалос! – гүфт Җемма хандакунон, – забони шумо ҳам монанди забони Галли тунд аст [233, c.98]. – *Here!* – *Gemma laughing said, – your tongue is like Galli's tongue of a sharp* [233, c.98].

Гоҳо ба ҳиссачаҳои ҳам ва низ ҳиссачаи эҳсосии – қу пайваст мешавад. Ҳиссачаҳои саволӣ, ки микдоран андак бештаранд, на ба аъзоҳои алоҳида, балки ба тамоми ҷумла алоқаманд мебошанд.

Онҳо аз бобати ҷой ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: пешванд (*оё, магар*), пасванд (*–мӣ*), нисбатан озод (*–а, –чӣ*).

Ҳиссачаҳои пешванд ҳусусияти китоби дошта, аз қадим маъмуланд. Ҳиссачаҳои пасванд ва озод бештар маҳсуси нутқи гуфтугуи буда, дар нутқи шифоҳӣ ва порчаҳои диалогии адабиёти бадеӣ дучор мешаванд. Ин ҳиссачаҳо баробари ифодаи савол, ки аз вазифаи асосии онҳост, гоҳе тобишҳои гуногуни модалӣ ва эҳсосӣ (хайрат, тааҷҷуб, норозигӣ ва ғ.) – ро низ ифода менамоянд:

Магар, шумо ҳам то ҳол ношишто накарда будед? (Айнӣ). – *Unless, you still haven't breakfase?* (Ayni).

– *Оё аз ин кор ҳеҷ қас бо ҳабар нест?* (Раҳим Ҷалил). – *Do from this work no one is informed?* (Rahim Jalil).

Наход, ҳоло ҳам очаро надида бошед? (Раҳим Ҷалил). – *Haven't you seen the mother yet?* (Rahim Jalil).

На ин ки, ҳамин ҳавои на он қадар сард ба пои одам таъсир кунад? (Айнӣ). – *Here is it, does the cold weather affect a person's feet?* (Ayni).

Наход, ки одамҳо аз яроқ безор нашуданд? (Икромӣ). – *Didn't people get tired of weapon?* (Ikromi).

Ҳиссачаҳои мазкур ҳангоми ба миён оварданни саволи риторикиӣ, ҳарчанд зоҳиран саволро ифода намоянд ҳам, воқеан он чиро, ки аз ҳусуси вай савол мешавад, ба тарзи ҳаяҷономез тасдиқ мгӯнанд:

Магар, ин корат дуруст аст? (Яъне дуруст нест). – *Is this your work correct?*

Оё тү дўсти ман нести (яъне тү дўсти мани — Улугзода). – Aren't you me friend (Ulughzoda).

Оё, ҳамин гапҳо боиси ситеза кардан аст, дұхтарам? (Ниёзі). – Is this speech cause of war my daughter? (Niyazi).

Наход, саломатии фарзанди худро нахоҳед? (Мұхаммадиев). – You don't want your child's health? (Muhammadiyev).

Наход, ки ман ба хоҳари худам, ба зани Халимчон бо чашми бад нигоҳ кунам?! (Икромі). – Should I look at my sister's wife Halimjon with an evil eye (Ikromi).

Ҳиссачаи – а– дар аввал ва охир ҷумла омада, маъноҳои зеринро ифода мекунад:

a) саволи соғ: *Амакчон инҳо киҳо бошанд–а?* (Икромі). – Uncle Who these are? (Ikromi).

б) тасдиқи саволомез: *Дар таги коса нимкоса ҳаст–а?* (Мұхаммадиев). – Is there a half cup under the cup? (Muhammadiyev).

в) саволи таклифомез: *Пеш аз рафтан як сұхбати ачоиб карда, ғубори дилхоро барорем–а, чиң гүфті?* (Ниёзі). – Before we leave, let's have a wonderful conversation and get rid of the dust of hearts. What did you say? (Niyazi).

*Ин ҳиссача гоҳо дар тақвияти норозигї аз ифодай маънои савол дур рафта, хусусияти эҳсоси ва муассирі касб менамояд: **Оббо**, боз ҳамон қаҳи күхнаро бод кард–а! (Деҳоті). – Obbo, he blew the old straw again! (Dehoti).*

Ҳиссачаи –а – баъзан ба сурати тақрор — як бор дар аввал, бори дигар дар охир ҷумла воқеъ мегардад.

*Дар ин ҳол маънои **пурсии қувватноктар** баён мешавад: A, ин кист–а? (Айні). – Oh? Who is this? (Ayni).*

Ҳиссачаҳои эҳсоси ба ҷумла ва аъзоҳои гуногуни он тобишҳои мухталифи эҳсоси ва муассирі (экспрессив) зам намуда, қувва ва таъсиргузории суханро меафзоянд. Ҳиссачаҳои ҳай, –ку, –дия, –чи, охир ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд. Ҳар кадоми ин ҳиссачаҳо дорои маъно ва

вазифаҳои алоҳида мебошад. Онҳо муносабати манғӣ ё мусбати ба кас ё воқеае доштаи гуяндаро ба таври маҳсус ошкор мекунанд.

Инчунин, ба худи феъл – ҳабарҳои чумла бевосита алоқаманд шуда, омадани он низ бисёр мушоҳида мешавад. Ҳам дар ҳолати аввал ва ҳам дар ҳолати *сонӣ*, *ҳай* такрори амал – ро таъкид намуда, вобаста ба мазмуни умумии чумла *болидоҳотирӣ* ва ё *нафрат ва норозигии гуяндаро* ба факте ифода менамояд:

Raҳими Қанди бечораро ҳай пахи мекарданد, ҳай мекуфтанд! (Айнӣ).
– Hey, poor Rahimi Kandi was being crushed and beaten! (Ayni).

Ҳай шӯҳу дилрабо менавоҳт! (Самадов). – Hey, he played a charming joke! (Samadov).

Ҳиссачаи *–кӯ* ду мавриди истифода дорад: Бо мубтадо, пуркунанда ва ҳелҳои гуногуни ҳол омада, барои таъкиди онҳо хизмат мекунад;

Ба феъл — ҳабари чумла, ки одатан дар охири чумла воқеъ мешавад, васл ёфта, таъкиди дутарафаро ба ҷо меорад: ҳам мазмуни умумии чумла ва ҳам аъзоҳои алоҳидаи онро таъкид месозад. Як қатор ҳиссачаҳои ифодакунандаи маънии **муассирӣ** ва муносабатҳои эҳсосӣ ба нидо наздиқӣ доранд.

Мисол: дар ҷумлаи «*O, имрӯз якишанбе–кӯ!*» (Муҳаммадиев). – "Oh, today is Sunday!" (Muhammadiev).

Ҳиссачаи **O**, ҳам ҳиссу ҳаяҷон ва ҳам норозигии гӯяндаро ифода намуда, дар як вақт ҳам вазифаи нидо ва ҳам вазифаи ҳиссачаро ичро мекунад. Дар забони англисӣ ҳиссачаҳо сермаъно буда, дар чунин мавридҳо истифода мешавад;

а) ҳангоми ифодаи норозигӣ, вақте ки нодуруст ва беасос будани коре ё ягон сухани шунавандаро таъкид кардан меҳоҳанд.

Аз рӯйи мазмун ҳиссачаҳо дар забони англисӣ ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

Limiting particles: only, just, but, alone, solely, merely, barely, etc.

I only wanted to make you speak (Shaw). – *Ман танҳо мөхостам, бо ту сухан кунам.*

Just one question, Mrs. Dartie. Are you still fond of your husband? (Galsworthy). – *Холо як савол Ҳонум Дарти. Оё шумо то ҳол шавҳараторонро наёфтед?*

Soames was but following in the foot steps of his father (Qalsworthy). – *Соамс танҳо бо қадамҳои падараи пайравӣ мекард.*

Her name alone was almost enough for one who was terribly susceptible to the charm of words (Qalsworthy). – *Танҳо номи вай барои шахсоне, ки танҳо ҷазбкунандай утоқҳо ҳискунанда буд, коғӣ аст.*

They were spreading not merely on the surface, but within. Не barely acknowledged the youhg fellow's salut (Qalsworthy). – Онҳо на танҳо дар замин, балки дар дохил паҳн мешуданд. Ў базур танқиди ҷавонмардро эътироф мекунад.

French people only come to England to make money. (Galsworthy). – *Мардуми Франсия танҳо барои пул кор карданашон ба Англия меоянд.*

If only there were a joyful future to look forward to! (Galsworthy). – *Агар дар он ҷо танҳо ояндаи хушибахтӣ мебуд, пешравӣ мешуд.*

Як қатор ҳиссачаҳо бо дигар ҳиссаҳои нутқ, маҳсусан бо зарф (**simpl**), пайвандак (**but**), ҷонишин (**all**) ва сифат (**only**) меоянд.

Ҳиссачаҳои *elw, solely, merely* омонимҳо надоранд.

Ҳамин тариқ, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ҳиссачаҳо ба таври васеъ истифода шуда, ба нутқ ҳусусияти маъноии хоссае мебахшанд ва барои пуробурангии маъно, ҳиссию ҳаяҷоннокии гуфтор ва оҳангӣ водорқунию барангезандагии нутқ хизмат мекунанд. ба ҷумла тобиҳҳои гуногуни модалӣ (**таҳмин**, **тааҷҷӯб**, **пурсии** ва ғайраҳоро) медиҳанд. Ин воситаи ёрирасон дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ зиёд истифода мешавад.

Ҳангоми таҳлили мавод собит намудем, ки барои баёни эҳсосот, тааҷҷӯб мақоми хосса дорад. Ин эҳсос лаҳзасе ба зуҳур меояд, ки мо бо

ҳодиса ё иттилооте рӯ ба рӯ мешавем, ки он ғайричашмдошт, ачиб ва ё ҳатто ғайриимкон менамояд. Тааҷҷуб метавонад ҳам мусбат бошад (масалан, тухфаи ногаҳонӣ) ва ҳам манғӣ (масалан, хабари нохуш). Ифодаи ин эҳсос дар забонҳои гуногун, аз ҷумла тоҷикӣ ва англисӣ, роҳу усулҳои хоси худро дорад.

Вожаҳои ифодакунандай тааҷҷуб - ин вожаҳое мебошанд, ки барои ифода кардани ҳисси ҳайрат, ачибӣ, ё шигифтӣ истифода мешаванд. Ин гуна вожаҳоро метавон дар гуфтугӯ, адабиёт, ва навиштани матнҳо пайдо кард.

Вожаҳои ифодакунандай тааҷҷуб метавонанд шомили:

Оҳ - барои ифодаи ҳайрат.

Басо ачиб! - барои ифодаи ачибӣ.

Не имон дорам! - барои ифодаи шигифтӣ.

Ваҳо! - барои ифодаи шигифтӣ ва ҳайрат.

Озод! - вакте ки ҷизе эҳсосоти ачибе ба вучуд меорад.

Истифодаи ин вожаҳо дар муошират ва навиштан қӯмак мекунад, то ҳиссиёти амиқтар ва таъсирбахштар ифода шаванд. Вожаҳое, ки тааҷҷуб ва ҳайратро ифода мекунанд, метавонанд бо истифодаи метафораҳо, тасвирҳо, ва намунаҳои амиқтар, таъсири бештаре пайдо кунанд.

Агар шумо хоҳед, ман метавонам дар мавриди истифодаи ин вожаҳо дар матнҳо ва мисолҳо бештаре маълумот диҳам.

Забони тоҷикӣ, бо таърихи ғановатманди адабиёт ва фарҳанги худ, барои ифодаи эҳсосоти гуногун, аз ҷумла тааҷҷуб, воситаҳои фаровон дорад. Яке аз ин воситаҳо истифодаи ҳиссаҷаҳо мебошад.

Ҳиссаҷаҳо дар забони тоҷикӣ нақши муҳиммеро дар ифодаи маъноҳои гуногун, аз ҷумла тааҷҷуб, мебозанд. Онҳо метавонанд ба калима ё ибора ҳамроҳ шуда, маъни онро тақвият бахшанд ё тағиیر диҳанд.

Дар забони англисӣ, ифодаи тааҷҷуб низ бо роҳҳои гуногун сурат мегирад. Истифодаи калимаҳои маҳсус, ибораҳо ва соҳторҳои грамматикий дар ин раванд нақши муҳим доранд. Калимаҳои монанди **"Wow!"**, **"Really?"**, **"Oh my God!"**, **"Surprise!"** ба таври васеъ барои ифодаи тааҷҷуб

истифода мешаванд. Ғайр аз ин, оҳанги гуфтор низ дар ифодаи таачҷуб нақши муҳим дорад.

Дар муқоиса бо забони тоҷикӣ, дар забони англисӣ ҳиссаҳа бо барои ифодаи таачҷуб камтар истифода мешаванд. Ба ҷои ин, калимаҳои алоҳида ва ибораҳо бештар истифода мешаванд. Масалан, ба ҷои истифодаи ҳиссаҳа бо барои тақвияти маънои калима, дар забони англисӣ калимаҳои иловагӣ истифода мешаванд, то шиддати эҳсосро ифода кунанд.

Бо вучуди фарқиятҳо, ҳар ду забон – тоҷикӣ ва англисӣ – барои ифодаи эҳсоси таачҷуб воситаҳои муассир доранд. Фарқиятҳо дар истифодаи ҳиссаҳа ва калимаҳо танҳо хусусиятҳои забонӣ мебошанд, ки решаш дар таъриҳ ва фарҳанги ҳар як забон доранд. Муҳим он аст, ки ҳар ду забон имкон медиҳанд, ки эҳсоси таачҷуб ба таври возеҳ ва муассир ифода карда шавад.

Хулосаи боби сеюм

Ҳангоми таҳлили мавод сабит намудем, ки Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ни доҳо ба таври васеъ истифода шуда, ба нутқ хусусияти маънои хосе мебахшанд ва барои пуробурандии маъно, ҳиссию ҳаяҷоннокии гуфтор ва оҳанги водоркуниу барангезандагии нутқ хизмат мекунанд, ба ҷумла тобишҳои гуногун, (ба монанди таҳмин, таачҷуб, пурсиш ва ғайраҳоро) медиҳанд.

1. Хусусияти хоси ни до ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ муаяйн намудани ин ифодаи ҳиссиёти ботиниву зоҳирӣ ва ирадаи гуянда ба нутқи ҳамсухбат ва ашё ҳодисаҳои олами воқеӣ буда, ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ни до бо имою ишорат ва оҳанг зич марбут аст.

2. Оҳанги нутқ хусусияти маҳсус дорад ва таачҷубу ҳайратро ба воситаи ҷумлаи мураккаб ва бо ни до, ки бо оҳанги маҳсус сурат мегирад, инчунин, имою ишорат, яъне калон кушодани чашм, боло қашидани абрувон, бардоштани китфӯ, ба росту чап ҷунбонидани сар ва ғайраҳо ифода менамояд.

Ин воситаи ёрирасони дастурӣ дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ зиёд истифода мешавад. Дар забони тоҷикӣ ва англисӣ ҳиссачаҳо дар ҷумлаҳо хеле зиёд истифода бурда мешаванд. Онҳо маъноҳои гуногуни ҳиссӣ – муассирӣ ва модалиро ифода карда, ҳамзамон чун воситаи ёрирасони алоқаи грамматикий дар ташаккули ин воҳиди мураккаби наҳвӣ хизмат карда, ҳамзамон маъноҳои нозуки иловагии таҳмин, пурсиш, тааҷҷуб, хулоса ва амсоли инҳоро ифода мекунанд.

3. Ҳиссачаҳо дар забони тоҷикӣ мавқеи хеле муҳим доранд. Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ истеъмоли ҳиссачаҳо ба таври васеъ мушоҳида мешавад.

Дар забони англисӣ низ пасвандҳо дар соҳтани ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва ғани гардонии таркиби луғавии забон нақши муҳим мебозанд.

Ҳар як ҳиссаи нутқ ба худ пасванди хос дорад.

4. Дар забони англисӣ пасванд яке аз муҳимтарин морфемаҳое мебошад, ки дар соҳтани ин ё он ҳиссаи нутқ ва ё қалимаи нав хизмат мерасонад. Пасвандҳо дар қалимасозии англис ва тоҷик мақоми устуворро қасб намудаанд. Ҳанӯз аз даврони қадим дар забонҳои муқоисашаванда истифода шудани пасванд ишора гардидааст.

Дар замони мусир бошад, шумораи пасвандҳо бениҳоят зиёд буда, қисмате асоси аслӣ дошта, қисмати дигар ба тариқи иқтибос вориди забон гардидаанд.

5. Аз нуқтаи назари нишондоди қабати луғавӣ – дастурии асосҳо ҳама морфемаҳои соҳта, яъне пасванддор ба якчанд зер гурухҳои вазифавӣ ҷудо карда мешаванд:

- 1) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои қабати луғавӣ – грамматикии исм,
- 2) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои сифат,
- 3) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои феъл,
- 4) морфемаҳо бо нишондиҳандаҳои зарф.

6. Ҳамин тариқ, бояд кайд кард, ки қалимасозӣ як қисми забоншиносӣ буда, соҳти қалимаҳо ва қонунҳои соҳта шудани онҳоро меомӯзад. Забони

адабии ҳозираи тоҷикӣ меъёр ва усулу қолабҳои муайяни калимасозӣ дошта, ки таърихан ташаккул меёбад ва дар баробари пешравии ҳаёти ҷомеа инкишоф меёбанд.

7. Таҳлили луғатҳои муҳталифи англисию тоҷикӣ нишон дод, ки мафҳуми тааҷҷуб дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар тафаккури тоҷикзабонон ва англисзабонон ҳамчун ҳиссиёти инсон, ҳамчун маҳзани ҳиссиёту эҳсосоти гуногун, аз ҷумла, меҳру муҳабbat, тарсу ҳарос, ҳайронӣ ва инчунин фикру андеша, сирру асрор таҷассум ёфтааст.

Дар забони англисӣ ин мафҳум бо калимаи *wonder* ифода ёфта, он муродифоти зеринро дар бар мегирад: *surprise*, *amazing*, *remarkable*, *marvellous*, *strange*, *astonishment*, *astound* ва ғайраҳо.

8. Таҳлиилҳо бо истифода аз якчанд адабиётҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон дод, ки дар доираи маъноҳои ин лексема дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ умумиятҳо ба назар расанд ҳам, аммо мавриҷое ҳастанд, ки тафоввuti он ба назар мерасад.

Бо вучуди ин ҳам ифодаи калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ хеле доираи васеъи истемолро дар бар мегиранд.

Инчунин, ҳусусиятҳои умумӣ ва фарқунандаи шарҳи он дар забонҳои муқоисашаванда муайян гардиданд. Таҳлили муқоисавии низоми калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот аз он шаҳодат медиҳад, ки калимаҳои ифодакунандаи «**тааҷҷуб/surprise**» ҳамчун намуди эҳсосот дар ҳарду забон новобаста аз гуногуни маъно, дар заминаи баъзе ҳусусиятҳои умумии шаклӣ ва тарзу шарти истифодабарӣ дар ҷумла бо ҳам наздикию монандӣ ва ҳам фарқият доранд.

9. Дар самти омӯзиши калимасозӣ, алалхусус дар созмонёбии калимаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб ва эҳсосот аффиксҳо ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ сермаҳсуланд. Гарчанде, ки дар алоҳидагӣ маъниҳи хосе надоранд, вале бо калимаҳои дигар, бо ҳусус исму феълҳо омада, ба калимаҳо маъниву тобишҳои нав медиҳанд. Истифодаи бамавриди

онҳо ба ғановати маънии вожаҳо мусоидат менамояд, вале бемавриду ноҷо ба кор буридани онҳо боиси ҳаробии нутқ мегардад.

Ҳамин тавр, калимасозӣ бо ёрии аффиксҳо яке аз муҳимтарин роҳҳои вожасозӣ мебошад, ки дар соҳтани ин ё он ҳиссаи нутқ ва ё калимаи наҳизмат мерасонад.

Х У Л О С А

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқотро дар бандҳо хуло сабарорӣ намудем.

1. Имрӯзҳо таҳқиқ ва таҳлили вожаҳои ифодакунандаи тааҷҷуб яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад, ки дар муайян намудани ташаккул ва такмили захираи луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳим дорад.

2. Калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот, ки дар заминай маводи забони тоҷикӣ ва англисӣ сурат гирифтааст, баҳс меқунад. Қайд кардан лозим аст, ки масъалаи таҳлили соҳторӣ— маънӣ ва вазифаҳои морфологии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври мукоиса дар забонҳои мазкур то ба ҳол ҳадафи омӯзиш қарор нагирифтааст.

3. Таҳқиқи ин масъала ошкор соҳтани масъалаҳои асосии соҳторӣ— маънӣ ва вазифаҳои морфологии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ёрӣ мерасонад. Аз ин рӯ, дар ҷараёни кор доир ба таҳлили воситаҳои калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот, пеш аз ҳама воситаҳои лексикӣ, калимасозӣ ва синтаксисии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот таҳлил шудааст. 4. Таҳқиқу баррасии воситаҳои асосии маводҳои гуногуни калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ масъалаи асосии ин таҳқиқот ба шумор меравад. Дар мадди аввал дар рисола ҷанбаҳои назариявии он муайян карда, асарҳою мақолаҳои муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ маводҳои асосии диссертатсияи мазкурро оид ба калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот ташкил медиҳанд.

5. Дар натиҷаи таҳлили адабиёти назариявии муҳаққиқони хориҷӣ ва тоҷикӣ дар забоншиносӣ оид ба калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ,

инчунин, таҳлили маводҳо аз адабиёти бадеӣ ба хулоса омадем, ки калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳанӯз аз назари муқоисавӣ – типологӣ, аз ҷиҳати соҳт, маъно ва вазифаҳои морфологии онро пурра таҳлил карда нашудаанд.

6. Ҳангоми таҳлили мавод ошкор соҳтем, ки омӯзиши калимаҳо аз ҷиҳати соҳт, аз ҷиҳати вазифаҳои маъноиу луғавӣ яке аз проблемаҳои баҳсталаб ба шумор мераванд.

7. Воситаҳои ифодаи калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ тасниф шуда, масъалаҳои асосии соҳторӣ – маънӣ ва вазифаҳои морфологии калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб/surprise» ҳамчун намуди эҳсосот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди таҳлил қарор гирифтанд.

8. Дар ҳарду забон дар соҳтори калимаҳои ифодакунандаи «тааҷҷуб» ҳамчун намуди эҳсосот пасвандҳои калимасоз фаъолона иштирок мекунанд. Ҳангоми муайян намудани вазифаи вандҳо, инчунин аз қадом ҳиссаҳои нутқ ва чӣ тавр асос ёфтани он бо сифат низ ба ҳисоб гирифта мешавад.

9. Яке аз роҳу усули беҳтари рушд ва ғанӣ гардонидани забон дар забони англисӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ ин калимасозӣ ба шумор меравад. Шумораҳои зиёди калимаҳои дар ин соҳа истифодашаванда дар асоси моделҳои гуногуни калимасозӣ пайдо шудаанд. Мутобиқати забонро низоми воситаҳои лексикӣ, ва грамматикии он муайян мекунад. Омӯзиш ва тавсифи ин воситаҳо даҳсолаҳои зиёд вазифаи забоншиносӣ буд. Ҳамин тавр, бояд гуфт, ки вожаҳое, ки дар забони тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯйи меъёру қоидаҳои забонӣ соҳта шудаанд, дорои вижагиҳои муҳим буда, барои ташаккули вожаҳо дар соҳаҳои гуногуни забон хизмат мекунанд.

10. Дар забони тоҷикӣ ва англисӣ дар ҷумлаҳо аксар вақт ҳиссаҳои истифода мешаванд. Онҳо маъноҳои гуногуни эмотсионалиро ифода намуда, дар айни замон дар ташаккули воҳидҳои грамматикӣ бо истифода аз луғати тааҷҷуб ҳамчун воситаи ёрирасон хизмат мекунанд.

11. Таҳлили лугатҳои мухталифи тоҷикию англисӣ нишон дод, ки мафҳуми «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар тафаккури тоҷикзабонон ва англисзабонон ҳамчун ҳиссиёти инсон, ҳамчун махзани ҳиссиёту эҳсосоти гуногун, аз ҷумла, меҳру муҳаббат, тарсу ҳарос, ҳайронӣ ва инчунин, фикру андеша, сирру асрор таҷассум ёфтааст.

12. Ҳусусияти умумии ҳамаи қалимаҳои зикршудаи забони тоҷикӣ ва англисӣ аз он иборат аст, ки барои ифодаи мафҳуми эҳсосот, ҳиссиёт хизмат мекунанд. Дар ифодаи **«тааҷҷуб»** қалимаҳои ифодакунандаи узви бадан нақши муҳим мебозанд ва барои ғанӣ гардонидани фонди луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро ичро мекунанд.

Ҳамин тавр, таҳлили мавод ба мо имкон дод собит намоем, ки қалимаҳои ифодакунандаи маъноиву мафҳумии **«тааҷҷуб»** дар забонҳои тоҷикиву англисӣ якранг набуда, ҳусусиятҳои хоси худро доро мебошанд

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ:

Дар заминаи таҳқиқонти анҷомпазируфта чунин тавсияҳои илмӣ бо мақсади такмили муқоисаи қалимаҳои ифодакунандай тааҷҷуб/surprise дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ манзур карда мешавад:

1. Натиҷаҳои илмии таҳқиқотро метавон, дар самту соҳаҳои забоншиносӣ, забоншиносии муқоисавӣ, лугатнигорӣ, мавриди истифода қарор дод;

2. Маводди таҳқиқот ва натиҷаҳои онро дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар шакли лексия ва машғулияташҳои амалӣ ба роҳ мондан мумкин аст;

3. Нуктаҳо ва натиҷаҳои диссертатсияро барои мураттаб соҳтани китобу дастур ва коркардҳои умумӣ оид ба таълими забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода кардан мумкин аст;

4. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ҳамчунин метавон ба донишҷӯёни ихтисоси забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва самту соҳаҳои дигар, маҳсусан, тарҷумашиносӣ дар факултетҳои филологияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулияташро ба роҳ монд;

5. Натиҷаҳои таҳқиқ метавонад дар таҳия ва тартиб додани китобҳои лексикология ва грамматикаи забонҳои тоҷикию англисӣ инҷунин, дар таҳияи фарҳангу лугатномаҳо ёрӣ расонад;

6. Маводди диссертатсияи мазкур барои равshan намудани баъзе масъалаҳои вобаста ба қалимасозии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мусоидат менамояд;

7. Аз натиҷаи таҳқиқот муҳаққиқон, метавонанд барои навиштани таҳқиқоти муқоисавӣ, маҳсусан, дар мавзуи қалимасозии сарфию нахвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода баранд.

I.РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

А). Адабиёти илмӣ

1. Абдулазизов, В. Хусусиятҳои сохторию маъноии чумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии тоҷик / В. Абдулазизов. – Душанбе, 2014. – 140 с.
2. Абдулазизов, В. Вижагиҳои корбурди пайвандакҳои чумлаи пайрави сабаб дар ашъори Камоли Ҳуҷандӣ / В. Абдулазизов // Паёми Доишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши филологӣ. – Душанбе, 2017. – №4/2. – С.118–122.
3. Абдуллаев, А.З. Сложно подчиненные предложения в современном зербайджанском языке: афтореф. дис. д-ра филол.наук / А.З. Абдуллаев – Баку, 1963. 136 с.
4. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология и паремиология. / Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко. М.: Флинта: Наука, 2009. 344 с.
5. Алихонова, С.Т. Лексико-грамматические особенности шугнанских пословиц и поговорок / С.Т. Алихонова. – Душанбе, 2006. – 151с.
6. Айтматов Чингиз. Пораабри сафеди Чингизхон / Чингиз Айтматов. – Душанбе: Адиб, 2004. – 128 с.
7. Амосова, Н.Н. Словарный состав современного английского языка как продукт его развития в течении ряда эпох //Этимологические основы словарного состава современного английского языка. – Москва, 1956. – С.24.
8. Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В.Д. Аракин. – М.: Просвещение, 1989. – 254с.
9. Аракин, В.Д. История английского языка / В.Д. Аракин. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Физматлит, 2000. – 265с.
10. Арендс А.К. Краткий синтаксис современного персидского литературного языка / А.К. Арендс. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – 192с.

11. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин–тов и фак. иностр. яз. — 3 – е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. Шк. 1986. — 295с.
12. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка М.: Высшая школа, 1973. – 303 с.
13. Арслонова Ф.И. Узбекские соответствия русских объектно–придаточных предложений: афтореф. дис. канд. филол. наук / Ф.И. Арслонова. – Ташкент, 1974. – 17с.
14. Артемова, А. Ф. Английская фразеология, 2–е изд, испр. и доп. / А. Ф. Артемова. М.: Высшая школа, 2009. – 208 с.
15. Арбекова Г.И. Лексикология английского языка.–Москва: Высшая школа, 1977. – 240 с.
16. Атобуллоев С. Чумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар дар забони адабии тоҷик / С. Атобуллоев. – Душанбе: Дониш, 1957. – 193 с.
17. Атобуллоев С. Чумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар дар забони адабии тоҷик / С. Атобуллоев. – Душанбе: Дониш, 1957. – 193 с.
18. Бархударов Л. С., Штелинг Д. А. Грамматика английского языка. – Москва, 2001. – 200 с.
19. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.
20. Бертельс, Евгений Эдуардович/Рейснер М. Л., Арапов Д. Ю./«Банкетная кампания» 1904.— Большой Иргиз. – М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – С. 404.
21. Беляева Т.М. О роли основ в суффиксиальном словообразовании (на материале английского языка). //Вестник ЛГУ. – 1972. – № 14.
22. Богородицкий Василий Алексеевич / Васюкова И. А. // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М.: Большая российская энциклопедия, 2004 – 2017.
23. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Москва, «Высшая школа», 1983. – 381с.

24. Блох, М.Я Теоретические основы грамматики/М.Я. Блох. – М. 2000. – 160с.
25. Блонский П.П. Педология. Учебник для высших пед. учебн. зав.М.: Гупи, 1934. – 336 с.
26. Вильданова Э.М. Сопоставительно–типологическое исследование суффиксиональных прилагательных в английском и турецком языках: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Казань, 1998. – 22с.
27. Виктор Александрович // Олонхо — Панино. — М. : Советская энциклопедия, 1955. – С.132.
28. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова//Избранные труды: Лексикология и лексикография –М.,1977. – 312 с.
29. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). –М.: Высшая школа, 1972. – с.18.
30. Виноградов В.В. Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков). В кн.: Вопросы теории и истории языка. М, АН СССР, 1952. – С. 99– 152.
31. Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1990. – 452 с.
32. Головин, Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 1987. – 104 с.
33. Головин, Б.Н. К вопросу о языковой природе словосочетаний // Учен. записки Горьк. ун–та: Сер. Лингвистика/Б.Н. Головин. –Горький, 1970. с. 53 – 64.
34. Головин, Б.Н. О некоторых доказательствах терминированности словосочетаний// Лексика, терминология, стили. / Б.Н. Головин. – Горький: Изд–во Горьк. ун–та, 1973. – с. 21–29.
35. Горелик. Ц.С. Адъективные словосочетания в современном английском языке. М., 1967. – 302 с.

36. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, қисми I: Лексикология, Фонетика, Морфология. – Душанбе: Дониш, 1982. – 462с .
37. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, ҷилди 1: Фонетика, Морфология. – Душанбе: Дониш, 1985. – 356 с.
38. Грамматикаи забони адабии муосири тоҷик ҷилди 2. Рубинчик, 2001, С.350–352.
39. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, ҷилди 2. Ибора ва синтаксиси ҷумлаҳои содда. Шарофиддин Рустамов, Раззок Ғаффоров. – Нашриёти «Дониш» – Душанбе —1986. – 372 с.
40. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, ҷилди 3. Ҷумлаҳои мураккаб. Шарофиддин Рустамов, Раззок ғаффоров. – Нашриёти «Дониш» Душанбе, 1989 – 224 с.
41. Гумбольдт А. В. Михайлов // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. Совета В. С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010. – 2816 с.
42. Даниленко, В.П. Актуальные направления лингвистического исследования русской терминологии / В.П. Даниленко // Современные проблемы русской терминологии. – М.: Наука, 1986. – с. 5–23.
43. Даниленко, В.П. Лингвистический аспект стандартизации терминологии / В.П. Даниленко. – М., 1993. – 280 с. с. 157.
44. Даниленко, В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В.П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 248 с.
45. Даниленко, В.П. Терминология и норма / В.П. Даниленко. – М.: Наука, 1972. – 274 с.
46. Забони ҳозираи тоҷик. Лексика. – Душанбе, 1981. – 104 с.
47. Забоншиносии тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1984. – 294с.
48. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1. Китоби дарсӣ барон факултетҳои филологияи мактабҳои олий. Душанбе: Ирфон, 1973. – 223 с.

49. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис. х. II.– Душанбе: Маориф, 1995.– 294 с.
50. Зубова, Л.Ю. К вопросу об особенностях и трудностях перевода английских медицинских сокращений / Л.Ю. Зубова // Вестник ВГУ. Вып.2 – Воронеж: ВГУ, 2005. – с.113–121.
51. Калонтаров Я.И. Таджикские паремии в аналогии с русскими. (Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва аналогияи русии онҳо). – Душанбе: Ирфон, 1965. –534 с.
52. Калонтаров Я. И. Таджикские пословицы и поговорки в аналогии с русскими. – Душанбе, 1965. – 535 с.
53. Калонтаров Я.И. Мудрость трёх народов/ Панду ҳикмати се ҳалқ, – уч ҳалқнинг ҳикматлари: (Сборник) /Отв.ред.Б.Тилавов. – Душанбе: Адид, 1989. – 427 с.
54. Карапшук П.М. Аффиксальное словообразование в английском языке. М.: Высшая школа, 1965. – 176 с.
55. Карапшук П.М. Словообразование английского языка. – М.: Высшая школа, 1977, –303 с.
56. Капранов В. А– Имале и ималированные формы в языке таджикской (фарси) классической литературы// Изв. АН. Тадж. ССР. – Отд. обществ, наук. –1962. – № 3 (30). –С. 3 – 16.
57. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 1986 – 223с.
58. Камолиддинов, Б. Мушкилоти истилоҳ / Б. Камолиддинов // Дар соли Қонуни забон. – Душанбе: Ирфон, 1999. – с.62–65.
- 59.Камолиддинов, Б. Сухан аз баҳри дигарон гӯянд / Б. Камилиддинов. – Душанбе: Интернюс Тоҷикистон, 2001. – 171 с.
60. Камолиддинов, Б. Ҳусусияти услубии сарфу нахви забони тоҷикӣ / Б. Камолиддинов – Душанбе: Маориф, 1992 – с.16–24.
61. Камолиддинов, Б. Ҳусни баён / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Маориф, 1989. – 118 с.

62. Кассирер, Э. Естественнонаучные понятия и понятия культуры / Предисл. к публикации И. Н. Зариповой //Вопросы философии. — 1995.— №8.— с. 157—173.
63. Кассирер, Э. Понятие символической формы в структуре о духе // Культурология XX век. — 1998.— №11.— С. 37—66.
64. Кристал, Д. Английский язык как глобальный / Д. Кристал. – М.: Весь Мир, 2001. – 153 с.
65. Құхзод, Ұ. Ҳайқо. Роман. Нашри мұкаммал / Ұ. Құхзод. – Душанбе: Адіб., 2015. – 414 с.
66. Қосимова М.Н. Җумлаи пайрави шарты дар забони адабии точик / М.Н. Қосимова. – Сталинобод: Нашр. АФ Тоҷикистон, 1961. – 77 с.
67. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии точик / М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2003. – 506 с.
68. Қосимова, М. Очеркҳо оид ба синтаксиси ҷумлаҳои соддаи насри XI / М. Қосимова. – Душанбе: Ирфон, 1976. –112 с.
69. Қосимова М. Н .Чор унсур: Маъниофаринӣ, қалимасозӣ (дар асоси маводи «Маснавии маънавӣ»). — Душанбе: Деваштич, 2007. — 256 с.
70. Қосимова М.Н. Таърихи забони адабии точик (асрҳои IX–X) / М.Н. Қосимова. Қ. 1. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 490 с.
71. Лейчик В.М. Терминоведение: ашё, методы, структуры / В.М. Лейчик. – М.: ЛКИ, 2007. – 256 с.
72. Лотте, Д.С. Как работать над терминологией / Д.С. Лотте // Основы и методы изучения терминологии. – М., 1968. – С. 39—48.
73. Лотте, Д.С. Основы построения научно–технической терминологии. / Д.С. Лотте. – М., 1961. – 158 с.
74. Лотте, Д.С. Очередные задачи технической терминологизации / Д.С. Лотте. – М., 1931. – 23 с.
75. Мацидов, Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи точик / Ҳ. Мацидов. – Душанбе, 1982. – 104 с.

76. Мачидов, Ҳ. Забони адабии мусоири тоҷик – Ҷилди 1. – Луғатшиносӣ /Ҳ. Мачидов. Душанбе, 2007. – 243 с.
77. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. /Н. Маъсумӣ. – Сталинобод: Ирфон, 1959. – 249 с.
78. Маъсумӣ Н.. Асарҳои мунаҳаб: забоншиносӣ. /Н. Маъсумӣ Ҷ.2. – Душанбе: Ирфон – 1998. – 352 с.
79. Масуми Н.А. Проблемы развития таджикского литературоведения // Наука Советского Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1974. – С. 228–241.
80. Мирзоев Г. Суффиксальное словообразование в современном таджикском языке. – Душанбе, «Дониш», 2018. – 184 с.
81. Мирзоев Ғ. Мулоҳизаҳо перомуни ҳаммаъноии қолаби калимасозӣ. // Масъалаҳои таълими забон ва адабиёти тоҷик. – Кӯлоб, 1990. с. 4 – 5.
82. Мирзоев Ғ. Таълими қолаби калимасозӣ. // Масъалаҳои таълими забон ва адабиёти тоҷик. – Кӯлоб, 1990. с. 16 – 18.
83. Мирзоев Ғ. Асосҳои назариявии калимасозӣ. // Маҳсули андеша (маҷмуаи маҷаллаҳои илмӣ) – Душанбе, 2014. с. 197 – 207.
84. Молчанова Е.К. Основные вопросы синтаксиса средне-персидского языка: автореф. Дис. канд. фил. наук / Е.К. Молчанова. – 1966. – 19 с.
85. Муҳаммадиев М. Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 63 с.
86. Муҳаммадиев М., Талбакова Ҳ., Нурмаҳмадов Ю. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик – Душанбе, 1997 – 189 с.
87. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. Забони миллӣ ва ҷаҳонгарӣ. /Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 220 с.
88. Муҳаммад Иқболи Лохурӣ/ Куллиёти форсӣ. «Паёми иншо» – Душанбе 2008. – 778 с.
89. Муҳаммадиев М. Синонимҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик – Душанбе, 1962. – 160 с.
90. Молчанова Е.К. Основные вопросы синтаксиса средне-персидского языка: автореф. Дис. канд. фил. наук / Е.К. Молчанова. – 1966. – 19 с.

91. Мухторов З. Таърихи забони тоҷик / З. Мухторов. – Душанбе: Ҳумо, 2003. – 152 с.
92. Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо. / С. Назарзода. Душанбе, 2014. – 370 с.
93. Назарзода, С. Аҷоиб–ул–маҳлукот ва вожашиносии таърихии форсӣ–тоҷикӣ / С. Назарзода – Душанбе, 1999. – 173 с.
94. Ниёзмуҳаммадов, Б. Забони тоҷикӣ / Б. Ниёзмуҳаммадов. – Душанбе, 1980. Қ. 2. – 217 с.
95. Ниёзмуҳаммадов, Б., Бузургзода, Л. Морфологияи забони тоҷикӣ/ Б. Ниёзмуҳаммадов. – Сталиnobod: Нашр. Дав. Тоҷ., 1941. – 69 с.
96. Нуров, П.Г. Истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони илми тоҷикӣ / П.Г. Нуров. – Душанбе: Дониш, 2006. – 223 с.
97. Ниёзмуҳаммадов Б. Рустамов Ш. Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик / Б. Ниёзмуҳаммадов, Б. Рустамов Ш. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 120 с.
98. Ниёзмуҳаммадов Б., Ниёзов Ш., Каримов А. Забони тоҷикӣ (фонетика ва морфология). Қ. 1. Барои синфҳои 5–6. / Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзов, А. З. Каримов – Душанбе: Ирфон, 1971. – 253 с.
99. Ниёзмуҳаммадов Б. Синтаксис современного таджикского литературного языка –Душанбе: Ирфон, 1970. – 264 с.
100. Ниёзмуҳаммадов Б. Баъзе масъалаҳои забони адабии ҳозираи тоҷик.– Душанбе, 1965. – 91 с.
101. Ниёзмуҳаммадов Б., Ниёзӣ Ш, Л. Бузургзода. Грамматикаи забони адабии тоҷик.– Сталионбод.– 1960.–389 с.
102. Ниёзӣ, Ш.Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ. Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ / Ш.Н. Ниёзӣ. – Сталиnobad, 1954. – 29 с.
103. Ниёзӣ, Ф. Вафо. Китоби дуюм / Ф. Ниёзӣ. – Сталиnobod: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958. – 448 с.
104. Ниёзӣ, Ф. Ҳар беша гумон магар, ки холист / Ф. Ниёзӣ. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 526 с.

105. Ниёзӣ, Ш. Н. Калимасозӣ дар забони тоҷикӣ//Мактаби советӣ / Ш.Н. Ниёзӣ. – 1949. – № I. – с. 12–19.
106. Ниёзӣ, Ш.Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / Ш.Н. Ниёзӣ. – Столинобод: Нашр. АФ РСС Тоҷ., 1954. – 126 с.
107. Норматов М. Забони адабии муосири тоҷик (сintаксис)/ М. Норматов. – Душанбе: Матбуот, 2016. – 324 с.
108. Нуров, П.Г. Становление и развитие таджикской физической терминологии: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.08 / Нуров Пирмуҳаммад Гулович. – Душанбе, 1997. – 22 с.
109. Нуров, П.Г. Таджикская научно-техническая терминология: теоретический и прикладной аспекты: дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / Нуров Пирмаҳмад Гулович – Душанбе, – 2016. – 415 с.
110. Основа иранского языкознания Новоиранские языки. – М., 1982: 214с.
111. Основы иранского языкознания. Древноиранские языки. – М.: Наука, 1979. – 387 с.
112. Очеркҳо оид ба типологии муқоисавии забонҳои англӣ ва тоҷикӣ.– Душанбе, 1988.– 126 с.
113. Панов М.В. О слове как единице языка // Учен. зап. МГПИ, –Том 51. – М. 1956. – С. 129–165.
114. Пешковский А.М. Корреляции глагольных форм изъявительного наклонения в современном английском языке/ А.М. Пешковский: Дис. канд. фи–лол.1 наук. – М.: Наука 1973. – 212 с.
115. Потапов В. В. Научное наследие В. Н. Сидорова в русистике//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. —М., 2003.—№ 1.— с. 83–93.
116. Потебня А.А.Символ и миф в народной культуре. М., 2000. – 184 с.
117. Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научно–технической литературы. Лексика и грамматика. М, Изд–во АН СССР, 1961, С.4.

118. Растворгумова В.С. Среднеперсидский язык / В.С. Растворгумова. – М.: Наука, 1966. – 164 с.
119. Растворгумова В.С., Краткий очерк грамматики персидского языка (приложение к кн. Б.В.Миллер, Персидско –русский словарь, изд. 2, М., 1953), о местоимениях –стр. 632–634.
120. Растворгумова В.С. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки / ответственный редактор Таджиев Д.Т. Причастия в современном таджикском литературном языке. / Д.Т. Таджиев. – Столинобод. 1954. – 128 с.
121. Рахматуллозода С.Р. Словообразования имён существительных в южных и юго–восточных говорах таджикского языка / С.Р. Рахматуллозода. – Душанбе: Дониш, 2016. – 239 с.
122. Рустамов Ш. Исм. Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи хиссаҳои нутқ. / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. – 220 с.
123. Рустамов, Ш. Таджикская грамматическая терминология / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1972. – 124 с.
124. Рустамов Ш. Як навъи калимасозии исмҳои мураккаб–Мактаби советӣ, 1971, № 5, с 41–47.
125. Рустамов, Ш. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе, 1985. – 264 с.
126. Рустамов, Ш. Калимасозӣ ва ҳусни сухан // Рустамов Ш. Забон ва замон. – Душанбе, 1981. – с. 102–119.
127. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Д., 1980. – 129 с.
128. Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм. – Душанбе, 1972.–С. 20.
129. Рустамов Ш., Камолиддинов Б. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.–Душанбе: Дониш, 1989. – 224 с.

130. Рубинчик Ю.А. Современный персидский язык / Ю.А. Рубинчик. – М., 1960. – 140 с.
131. Рустамов Ш. «Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм» – Душанбе, Ирфон –1972. – 92 с.
132. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик, – Душанбе, Дониш, 1972. 99с.
133. Рустамов Ш. Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1968. – 121 с.
134. Саймиддинов Д. Форсии бостон / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2007. – 211 с.
135. Саймиддинов, Д. Лексика среднеперсидского языка: автореф. дис. докт. филол. наук. 10.02.08/ Д. Саймиддинов. –Душанбе, 1998. – 54с.
136. Саймиддинов, Д. Вожасозии забони форсии миёна / Д. Саймиддинов –Душанбе, 2001, – 310 с.
137. Саймиддинов, Д. Бархе аз вожаҳои кӯҳна дар гӯишҳои тоҷикий// Номаи Пажӯшишгоҳ/ Д. Саймиддинов. – Душанбе: Пайванд, 2002., №2. – с. 5– 20.
138. Селезнева К.А. Закономерности сочетаемости словообразовательных морфем в современном английском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1972.–29 с.
139. Сепир Э. Избранные труды по языкоznанию и культурологии / Эдвард Сепир; Пер. с англ. под ред. и с предисл. (с. 5– 22) д-ра филол. наук проф. А. Е. Кибрика. — М.: Прогресс: Универс, 1993. — 656 с.
140. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи– М– Л.: Соцжиз, 1934. – с.27.
141. Смирницкий А. И. К вопросу о слове («проблема отдельности слова»). // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина, – М. Изд–во АН СССР, 1952. – С. 187 –197.
142. Смирницкий, А.И. Значение слова / А.И. Смирницкий // ВЯ, 1955. №2,– с. 79–89.

143. Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. – М., 1956, – 259 с.
144. Смирницкий, А.И. Лексическое и грамматическое в слове / А.И. Смирницкий. // Вопросы грамматического строя. М.: Изд–во АН СССР, 1956. – с.11–53.
145. Смирницкий, А.И. Морфология английского языка / А.И. Смирницкий. М., 1959, – 440 с.
146. Смирницкий, А.И. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке /– А.И. Смирницкий // Иностранные языки в школе. 1958. – №5. – с. 1124.
147. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975. – 271с.
148. Собирчонов Солехҷон, Қосимова М. Н. Ганчи Сухан. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг. Душанбе, 2013. – 639 с.
149. Степанова, М.Д. О месте словообразования в системе языка / М.Д. Степанова // Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969, – с. 278 –279.
150. Телия, В.Н. Принципы и методы семантических исследований / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1976. – 278 с.
151. Тоҷиев Д.Т. Ҷумлаи пайрави макон / Д.Т. Тоҷиев // АхборотиАФ РСС Тоҷикистон. Шӯъбаи фанҳои ҷамъиятӣ. 1969 №3 (57) 138.
152. Тоҷиев Д.Т. Ҷумлаи пайрави макон/ Тоҷиев Д.Т. //мактаби советӣ– 1964. – №12.
153. Тоҷиев Д.Т. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик /. Тоҷиев Д.Т. – Душанбе: Дониш, 1981. – 218 с.
154. Тоҷиев Д, Б. Раҳимзода, А. Эшонҷонов, Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои синфи IX, Сталинобод, 1948. – 146 с.
155. Тоҷиев Д. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 52 с.

156. Точиев Д. Доир бо вазифа ва истеъмоли пайвандаки «ки» дар чумлаҳои мураккаби тобеъ. Таджикский Госуниверситет им. В.И. Ленина. Научная конференция, посв. 98-й годовщине содни рождения В.И. Ленина. тезис докладов. – Душанбе, 1968, саҳ. 236–238.
157. Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик Душанбе: Маориф, 1967. — 78 с.
158. Турсунов, Ф.М. Сопостовительное исследование безэквивалентной лексики в лингвокультурном и переводческом аспектах (на материале английского и таджикского языков: дисс... док. филол. наук / Ф.М. Турсунов. – Душанбе, 2016. – 358 с.
159. Угланова В.З., Черкасова О.А. Ноксокология. Терминология: Учебное пособие. – Саратов, 2012. – 44с.
160. Успенская, Л.В. Каратагский говор таджикского языка / Л.В. Успенская. – Сталинабад 1956. – 126 с.
161. Фирдоуси. Шахнаме. От начала поэмы до сказания о Сохрабе. –Т.1. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. – 677 с.
162. Филин Ф.П. Очерки по теории языкоznания. М.: Наука, 1982. – 336 с.
163. Халилов А. Калимасозӣ бо изофат. / А. Халилов //Мактаби советӣ. – 1960.–№ 5. – С.26 –30.
164. Ходжаева С.О. Некоторые синтаксические особенности атрибутивных словосочетаний в разносистемных языках.– Вестник Таджикского национального Университета: научный журнал: серия филология 4/3(137). – Душанбе: Сино, 2014 с. 56.
165. Ходжаев Д. Совершенный человек и блестящий ученый: К 100–летию профессора Дододжона Таджиева / Д. Ходжаев; [пер. с тадж. З. Джандосова; отв. ред. С. Думин]. М.: Наука, 2019. – 160 с.
166. Хоркашев С. Калимасозии исм бо пасвандҳо. / Хоркашев С. – Душанбе: Ирфон, 2010, –143 с.
167. Хоркашев С.Ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ. / Хоркашев С. – Душанбе: Маориф, 2014, –120 с.

168. Хоркашев, С. Суффиксальное словообразование существительных в юговосточных говорах таджикского языка: /С. Хоркашев автореф. Дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 1996. – 20 с.
169. Ҳазору як шаб. Иборат аз шаш чилд. Ҷилди 2. Сталинобод, – 1951. – 409 с.
170. Ҳочиев С. Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX – Душанбе: Дониш, 1977–116 с.
171. Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: учеб пособие / Л.А. Введенская, М.Н. Черкасова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 384 с.
172. Чаматов, С. Назаре ба манбаи таърихии пайдоиши вожаҳои забони англисӣ / С. Чаматов. Паёми ҶДОТ, №4 (10), – Душанбе, 2011. – с. 7.
173. Чамшедов, П.Ч. Очеркҳо оид ба типологияи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ / П.Ч. Чамшедов. – Душанбе, 1988. – 127.
174. Шанский М.Н. Лексикология современного русского языка. М.: Просвещение, 1972. – 326 с.
175. Шаропов Н. Некоторые вопросы развития терминологии современного таджикского языка. //Забоншиносии тоҷик – Душанбе: Дониш, 1980.– С. 49 –59.
176. Шаропов Н. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка – Душанбе: Дониш, 19881–35 с.
177. Шаропов Н., Ҷӯраев Т. Қ. Лексикаи қасбу ҳунар сарчашмаи терминологии техникии тоҷик – Душанбе, 1991. – 92 с.
178. Шахобова, М.Б. Опыт сопоставительного исследования строя таджикского и английского языков / М.Б. Шахобова // Авт. дисс. канд. филол. наук. – Душанбе, 1985. – 25 с.
179. Шаҳобова М. Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мктабҳои олӣ, – Душанбе, 1963, сах., 130—152.
180. Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с. 72 с.

181. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика.– М.: Просвещение, 1977, – С. 49–54.
182. Шукров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад – Душанбе: Ирфон, 1985. – 400 с.
183. Щерба Л.В. Преподавание иностранного языка в средней школе: Общие вопросы методики / Л.В. Щерба / Под ред. проф. И.В. Рахманова. – М.: Высшая школа, 1947. – 112 с.
184. Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. ГЛ.: Наука, 1974. – 225 с.

Б). Фарҳангҳо ва лӯғатномаҳо

185. Англо–русский синонимический словарь/Ю. Д. Апресян, А64 В. В. Ботякова, Т. Э. Латышева и др.; Под рук. А. И. Розенмана, Ю. Д. Апресяна. — М.: Рус. яз. 1979, — 544 с.
186. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова//Изд–во «Советская энциклопедия». – М., 1966. – 604 с.
187. Шаҳобова М.Б. «Лӯғати муҳтасари англисӣ – тоҷикӣ – форсӣ», – Душанбе, Маориф, 1989 –248 с.
188. Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904). Ч. 1. — Казан : типо–лит. Имп. ун–та, 1904.— С. 38—39.
189. Бобомуродов, Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ /Ш. Бобомуродов, З. Мухторов. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 428 с.
190. Бобомуродов Ш, Муминов А. Лӯғати муҳтасари калимасозии забони адабии тоҷик: дастури таълимӣ / Ш. Бобомуродов, А. Муминов. – Душанбе: – 1983, – 120 с.
191. Большой англо–русский словарь //Под общ. рук. проф. И. Р. Гальперина. Т.1. –М.: Советская энциклопедия,1972. – 822 с.
192. Большой англо–русский словарь //Ред. проф. И. Р. Гальперина. Т.2. М.: Советская энциклопедия, 1979. – 863 с.

193. Давыдов, Иван Иванович//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.).—СПб., 1890—1907.
194. Мамадназаров А. «Фарҳанги донишгоҳии англисӣ—тоҷикӣ», Душанбе, Нодир, 2003 — 492 с.
195. Мамадназаров, А. Фарҳанги англисӣ—тоҷикӣ / А. Мамадназаров. — Душанбе: Эр – граф, 2017. — 1016 с.
196. Мухаммадиев, М. Краткий словарь синонимов таджикского языка / М.Мухаммадиев. — Душанбе: Маориф, 1975. — 256 с.
197. Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ / М. Муҳаммад. — Техрон, 1996. — Ч. 1. — 1472с.
198. Мюллер В.К. Англо–русский словарь. — 17– е изд. — М.: Русский язык, 1978. — 888 с.
199. Фарҳанги забони тоҷикӣ. /Мураттибон Капранов В.А., Рауфов Ҳ., Зеҳнӣ Т. ва дигарон. — Иборат аз 2 ҷилд. Ч.1. М.: Советская энциклопедия, 1969. —951с..
200. Фортунатов, Филипп Федорович//Энциклопедический словарь. Брокгауза и Ефона в 86 т. (82 т. и 4 доп.).—СПб., 1890 —1907.
201. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX): —М.: Сов. энциклопедия, 1969. Ч. 1. — 951с.
202. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ.—Душанбе, 2008.Ч.1 — 949с. Ч. 2 — 944 с.
203. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. (Зери таҳрири Д. Саймиддинов, С.Д. Холматова). — Душанбе, 2006. — 813 с.
204. Фарҳанги Англисӣ—тоҷикӣ Standard English—Tajik Dictionary — Душанбе :«ЭР–граф» 2015. — 1016 с.
205. Фарҳанги забони тоҷикӣ. /Мураттибон Капранов В.А., Рауфов Ҳ., Зеҳнӣ Т. ва дигарон. — Иборат аз 2 ҷилд. Ч. 2. М.: Советская энциклопедия, 1969. — 948 с.
206. Фортунатов, Филипп Федорович // Энциклопедический словарь Гранат: В 58 томах. — М., 1910. — 1948 с.

207. Чамшедов П., Толиби Розӣ «Фарҳанги англисӣ – тоҷикӣ» Душанбе, Пайванд, 2007. – 1202 с.
208. Чамшедов, П., Т. Розӣ. Фарҳанги англисӣ–тоҷикӣ бо роҳнамои вожагони тоҷикӣ/ П. Чамшедов, Т. Розӣ. – Душанбе: Пайванд, 2005. – 1202 с.
209. Чамшедов, П. Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ/ П.Чамшедов. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 978 с.
210. Языкоzнание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2–е изд.–М.: Большая Российская энциклопедия, 200. – 688 с.
211. Adams V. An Introduction to Modern English Word–Formation.–London: Longman, 1973. – 203 p.
212. Lubensky, S. Russian–English dictionary of idioms (русско–английский фразеологический словарь). / Sophia Lubensky. U. S.: Yale University Press, 2013. –992 p.
213. Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Vol. I–III;
214. Webster's New Dictionary of Synonyms. Springfield: The New American Roget's College, 1973. (WNDS).

В). Осори бадей

215. Абаров С. Романи «Гуломон»—и Айнӣ ҳамчун романи таърихӣ.— Душанбе: Адиб, 2005.— 240 с.
216. Асарҳои мунтаҳаб /Иборат аз 4 чилд. — Душанбе: Ирфон, 1967—1976.
217. Абӯабдуллоҳ. Ахтарони адаб / Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Ҷ. 1. –Душанбе: Адиб, 2007. – 413 с.
218. Айнӣ С. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик // Куллиёт, Т. XII. Душанбе, 1976. – 357 с.
- 219.Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ.6. – Душанбе: Нашрдавтоҷ, 1963. – 415 с.
220. Айни С. Полное собрание сочинений. Нашриёти “Ирфон” – Душанбе– 202 с.

221. Айнӣ, С. Ёддоштҳо / С.Айнӣ. – Куллиёт/ Ч. 6. – Душанбе: Нашрдавлтоҷ, 1962. – 414 с.
222. Айнӣ С. Ёддоштҳо./ С.Айнӣ Энсиклопедияи насри муосири тоҷик (чаҳор қисм). – Душанбе: Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2009. – 680 с.
223. Айнӣ С. Аҳмади девбанд. /С.Айнӣ //Асарҳои мунтаҳаб. Нашрдавлтоҷ. – Стилинобод. 1943. – 277 с.
224. Айнӣ С. Мактаби кӯҳна / С. Айнӣ/ Акнун навбати қалам аст. Ч. 2. – Душанбе: Ирфон, 1978. – с. 107–144.
225. Aini, S. The Sands of Oxus. Boyhood Reminiscences of Sadriddin Aini/ S. Aini. Translated from the Tajik Persian with an Introduction by John R. Perry and Rachel Lehr. USA. Mazda publishers 1998. – 277 p.
226. Aini S. Ahmadi Devband/ S. Ainin // Translated by John R. Perry. University of Chicago. USA. 1981. – 196–222 pp.
227. Aini S. The Old School/ S. Aini. Translated by John R. Perry. The Sands of Oxus. USA. Mazda publishers 1998. —252 pp.
228. Войнич Э. Л. «Фурмагас», – Душанбе 1982. — 320 с.
229. Bronte Sh. Jane Eyre/ Sh. Bronte; edited with an introduction of M. Smith. – Oxford University Press, 1975. – 496 p.
230. Икромӣ Ч. Духтари оташ. – Душанбе: “Адиб”, 2014. – 560 с.
231. Икромӣ, Ч. Асарҳои мунтаҳаб / Ч. Икромӣ. Ч 4. – Душанбе: Адиб. 1973. – 306 с.
- 232.Икромӣ, Ч. Шодӣ / Ҷомӣ Икромӣ. – Душанбе.: Адиб, 1989. – 384 с.
233. Mark Twain. The Prince and the Pauper. A tale for young people of all ages / Twain Mark (Samuel L. Clemens). – London: Chatto & Windus, – 1882. – 392 p.
234. Самад В. Гардиши девбод: Китоби 2.–Душанбе: Адиб, 2016. – 398 с.
235. Сорбон. Куллиёт. Ҷилди I–X — Душанбе: «Эҷод», 2009.—440 с.
236. Турсунзода, М. Осори мунтаҳаб / М. Турсунзода. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 328 с.

237. Улуғзода Сотим. Восеъ: Роман. – Д.: Ирфон, 1979. – 368 с.
238. Улуғзода С. “Мунтахабот”: Иборат аз ду чилд. Тартибидиҳанда Ҷ. Муруватов –Душанбе: Ирфон, 1982. Ҷ.2. Роман, повест ва ҳикояҳо, 1982. – 432 с.
239. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома / Абулқосим Фирдавсӣ. Ҷ. 1. – Душанбе: Адиб, 2007. – 480 с.
240. Ҳофиз, Шерозӣ. Куллиёт / Шерозӣ Ҳофиз. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 268 с.
241. Ҷалил Р. Асарҳои мутахабот. Иборат аз се чилд, чилди 2. Китоби 2. Романи “Шӯроб”. Душанбе: “Адиб” 1988. – 464 с.
242. Ҷалол И. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро. Ҷилди 2. / Ҷалол И. – Душанбе: “нашриёти” Ирфон”, 1969.– 475 с.
243. Шарҳи мунтахаби «Гулистан»—и Саъдии Шерозӣ. Ба кӯшиши Ш.Р.Исрорифилниё, А.Рахнамо. Душанбе, 2016. – 119 с.
244. Шукуров М. Ҳусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»—и устод С. Айнӣ.— Душанбе: Дониш, 1966. — 245 с.

Г). Сомонаҳои интернетӣ [реҷаи дастрасӣ]

245. www.thoughtco.com
246. translate.yandex.ru/dictionary/en-ru
247. puzzle-english.com
248. translate.google.com
249. skysmart.ru/articles/english...rech-v-anglijskom
250. english-da.ru/grammatika/reported-speech
251. RusskiiYazyk.ru
252. [zen.yandex.ru/media/englishdom zen.yandex.ru/media/englishdom](http://zen.yandex.ru/media/englishdom_zen.yandex.ru/media/englishdom)
253. www.thoughtco.com/what-is-indirect-speech
254. <https://translate.yandex.ru/>

ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТИЯ:

А) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда чоп шудаанд:

[1–М]. Аламурадова, Р.А. Баъзе хусусиятҳои морфологии калимаҳои ифодакунандай “тааҷҷуб” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ [Матн] / А.Р. Аламурадова// Паёми Донишгоҳи Омӯзгорӣ. – Душанбе, 2020, № 3 (86). – С. 67 -71. ISSN 2219-5408.

[2–М]. Ахмаджонова, Н.И. Фразеологические единицы с концептом «Страх» в русском и таджикском языках [Текст] / Н.И. Ахмаджонова, Р.А. Аламурадова // Паёми Донишгоҳи забонҳо. – Душанбе, 2024, № 2 (54). – С. 11-16. ISSN 2226-9355.

[3–М]. Аламурадова, Р.А. Тафаккури забонӣ шакли олии психика мебошад [Матн] / А.Р. Аламурадова // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2020, № 4 (261). – С. 254 – 258. ISSN 2076-2569.

[4–М]. Аламурадова, Р.А. Тобишҳои маъноии воҷаи «тааҷҷуб/surprise» дар забоншиносӣ [Матн] / А.Р. Аламурадова// Паёми Донишгоҳи миллӣ. Бахши илмҳои филология. Душанбе, –2025, № 2 С.69-75

[5–М]. Аламурадова, Р.А. **Таҳлили лексикию маъноии калимаи «тааҷҷуб/surprise» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ** [Матн] / А.Р. Аламурадова // Паёми Донишгоҳи забонҳо. – Душанбе, 2025, № 1С.120-127

Б) Мақолаҳо, ки дар маҷаллаҳои дигар чоп шудаанд:

[6–М]. Аламурадова, Р.А. Образование слов в таджикском и английском языках [Матн] / Р.А. Аламурадова // Масъалаҳои актуалии филология ва методикаи таълими забонҳо. – Душанбе, 2021. – С. 77-84. ISBN 978-99975-44-93-3

[7-М].Аламурадова, Р.А. Семантико-словообразовательный анализ терминологии туризма в таджикском и английском языках [Матн] / Р.А. Аламурадова // Масъалаҳои актуалии филология ва методикаи таълими забонҳо, 2017. – С. 376-385. ISBN 978-99975-44-93-3

[8-М]. Аламурадова, Р.А. Языковая подготовка выпускника высшей школы [Матн] / Р.А. Аламурадова // Масъалаҳои актуалии филология ва методикаи таълими забонҳо, 2017. – С. 167-174. ISBN 978-99975-925-8-3

[9-М]. Аламурадова, Р.А. Управления эмоциональностью при концепты «удивление» в русском языке [Матн] / Р.А. Аламурадова // Масъалаҳои актуалии филология ва методикаи таълими забонҳо, 2020. – С. 202-206. ISBN 978-99975-44-93-3

[10-М]. Аламурадова, Р.А. Лексический анализ поля слова «удивление/surprise» в таджикском и английском языках [Матн] / Р.А. Аламурадова // Маводи конференсияи байналмилалӣ «Забони русӣ — забони сулҳ ва муоширати байни миллатҳо» 31 октябри соли 2023. - Душанбе, 2024. – С. 257-263. ISBN 978-99985-70-39-9

[11-М]. Аламурадова, Р.А. Нақши оҳанги калима ҳамчун унсури муҳимми тааҷҷуб дар забон [Матн] / Р.А. Аламурадова // Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашиносии тоҷик: Вазъият ва дурнамо. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ 28- уми ноябрь соли 2023. - Душанбе, 2023. – С.311. ISBN 978-99985-41-77-1

[12-М]. Аламурадова, Р.А. Семантические особенности прилагательных amazing и awesome, вербализующих эмоциональный концепт «восхищение» в современном английском языке [Матн] / Р.А. Аламурадова // Международная научно-практическая конференция на тему: «Русский язык в современном биллингвальном пространстве» 14 - 15 июня 2023 года. - Душанбе, 2023. – С. 15-18. ISBN987-0008590960